

РӯҶИ ИСЛОМ (Қисми дуввум)

Китоби «РӯҶи ислом» асосҳои дини

мубини исломро дар партави

Қуръону ҳадис ва пажӯҳишҳои

илмии нав баён намуда, каломии

илоҳӣ будани Қуръони карим ва

ҳаққонияти паёмбарии ҳазрати

Муҳаммад (с)-ро бо далоили илмӣ

бозгӯ менамояд.

<https://islamhouse.com/2814914>

- [РӯҶИ ИСЛОМ \(Қисми дуввум\)](#)
- [ДЕБОЧА](#)

- Фасли панҷум : ИМОН БА ХУДО ВА ДАЛОИЛИ ИЛМӢ БАР ВУҶУДИ ХУДО
- Фасли шашум : Ваҳдоният ва якто будани Парвардигор
- Фасли ҳафтум : ИМОН БА Рӯзи охирАТ
- Фасли ҳаштум : ИМОН БА Фариштагон
- Фасли нӯҳум : ИМОН БА КИТОБҳои ХУДО
- Фасли даҳум : ИМОН БА ПАЙғамбарони ХУДО
- Фасли ёздаҳум : ҚАдари ИлоҲӢ

РӯҲИ ИСЛОМ (Қисми дуввум)

(Таҳқиқ ва баррасӣ дар усули Ислом, одоб ва аҳкоми он бо равишу услуби илм ва фалсафа)

АФИФ АБДУЛФАТТОҲ ТАББОРА

—ТМ

Абӯбакри Ҳасанзода

Таҳия, тадвин, таҳричи оёту аҳодис,
баргардонӣ бо хатти кириллӣ ва
пешгуфтори

Абдулҳалим ОРИФӢ

Душанбе

«Ирфон»

2011

ББК 86.38+87.717

А-90

Бо ташхиси Кумита оид ба корҳои
динӣ назди

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 16.06.2011 таҳти рақами 275 ба
чоп пешниҳод шуд.

Аз забони арабӣ тарҷумаи

Абӯбакри Ҳасанзода

Таҳия, тадвин, таҳричи оёту аҳодис,

баргардонӣ бо хатти кириллӣ ва
пешгуфтори

Абдулҳалим ОРИФӣ

Муқарриз

академик Мӯсо ДИНОРШОЕВ

Муҳаррирон

Абдушариф БОҚИЗОДА,
Сирочиддин ИКРОМӢ

Афиф Абдулфаттоҳ Таббора

А-90 Рӯҳи ислом. – Душанбе:
«Ирфон», 2011. – 600 сах.

Китоби «Рӯҳи ислом» асосҳои дини мубини исломро дар партави Қуръону ҳадис ва пажӯҳишҳои илмӣ нав баён намуда, каломии илоҳӣ будани Қуръони карим ва ҳаққонияти паёмбарии ҳазрати Муҳаммад (с)-ро бо далоили илмӣ бозгӯ менамояд

Ҳамчунин, эродҳо ва шубҳаҳоеро, ки дар атрофи Ислом ангехта

шудаанд, баррасӣ намуда, бо санаду далелҳои илмӣ бутлони онҳоро собит менамояд.

Азбаски китоби мавриди назар бо забони илм ва услуби равон таълиф гардидааст, мутолиаи он барои олимон, муҳаққиқони адён, рӯшанфикрон ва оммаи васеи хонандагон ғановати фарҳангӣ ва дарёфти бесобика хоҳад буд.

A 0401000000-013 -2009

M501 (12) - 2009

ISBN 978-99947-63-33-7 ББК
86.38+87.717

© таҳия аз Орифӣ А., 2011

Ба ифтихори бузургдошти

олими оламшумул, фақеҳи тавоно,

нобиғаи замон, пешвои аввалин

мазҳаби аҳли суннату ҷамоат

Имоми Аъзам Нӯъмон ибни Собит

(раҳматуллоҳи алайҳ) ба нашр расид

Боби дуюм

АҚОИД ДАР ИСЛОМ

§ Имон ба Худо

§ Ваҳдоният ва якто будани

Парвардигор

§ Имон ба рӯзи охират

§ Имон ба Фариштагон

§ Имон ба китобҳои Худо

§ Имон ба пайғамбарони Худо

§ Имон ба қадари илоҳӣ

ДЕБОЧА

ШАРҲУ БАЁНИ АҚОИД ВА ИБОДОТ

Расули Худо (с)-ро аз имон пурсиданд, **фармуд:** «Ба Худо, фариштагон, китобҳо ва паёмбарони ӯ, ҳамчунин ба тақдири неку бад имон биёварӣ».

Ҳамин аркони имонро уламои дин ақоид номгузорӣ карданд.

Ҳамчунин, аз Пайғамбар (с) рочеъ ба маънои ислом пурсиш намуданд, **фармуд:** «Ислом ин аст, ки ба

ягонагии Худо ва пайғамбарии Муҳаммад гувоҳӣ бидиҳӣ ва намоз барпо дорӣ ва закотро пардохт намой ва рӯзаи рамазон ба ҷо оӣ ва ҳаҷчи Хонаи Худо анҷом диҳӣ, агар тавони рафтан дошта бошӣ»[\[1\]](#). Ин фармудаҳои Расули Акрам (с)-ро уламои дин ибодот номгузорӣ карданд.

Нахустин нишонаи пазируфтани дини Ислом ин аст, ки инсон «Ашҳаду ал-ло илоҳа иллаллоҳ ва ашҳаду анна Муҳамадан расулуллоҳ» бигӯяд.

Қисмати аввали калимаи шаҳодат гувоҳӣ додан ба улуҳияти Худо ба шумор меравад, яъне шахсе, ки бо гуфтани калимаи мазкур ойини

исломро мепазирад, аз оғози кор
маъбудияти Зоти Аллоҳ таолоро
эътироф намуда, дар ҳеч амр касе ё
чизеро шарикӣ ӯ таоло қарор
намедихад.

Ҳар гоҳ инсон ба улуҳияти
Худованди бузург бовар намояд,
дунболи ин эътиқод меравад, ки
ҳаройина Ҳақ таоло мардумро бе
ҳидоятӣ роҳнамоӣ раҳо накардааст,
балки барои онҳо пайғамбароне
фиристода, то мардумро ба роҳи
саодату некбахтӣ раҳнамун созанд,
дар хотимаи силсилаи пайғамбарон
ҳазрати Муҳаммад (с) қарор доранд,
аз ин рӯ, баъди гувоҳӣ додан ба
ягонагии Аллоҳ таоло гувоҳӣ
додан ба нубуввату пайғамбарии

ҳазрати Муҳаммад (с) бар ӯ лозим меояд.

Пазируфтани ин ду амри эътиқодӣ инсонро водор месозад, то ваҳйи илоҳӣ, яъне Қуръони карим ва шариату аҳкоми Исломо қабул намояд. Баъди ин дебоча нахуст ба шарҳу тавзеҳи ақоид сипас ибодот мепардозем.

Фасли панҷум : ИМОН БА ХУДО ВА ДАЛОИЛИ ИЛМӢ БАР ВУҶУДИ ХУДО

1. Бурҳон ва далел бар вучуди Худо.
2. Ин ҷаҳон далел бар вучуди Худост.
3. Шабу рӯз, Офтобу Моҳ нишонаҳое бар вучуди Худо мебошанд.
4. Вучуди ирода ва

тасмим дар эҷоди ҷаҳон. 5.
Ҳуҷайраҳои зинда нишонаи вучуди
Худост. 6. Офариниши гиёҳ
нишонаи вучуди Худост. 7. Вучуди
генҳои виросатӣ нишонаи вучуди
Худост. 8. Офариниши инсон
нишонаи вучуди Худост. 9.
Офариниши нарина дар канори
модина нишонаи вучуди Худост. 10.
Зоди валади инсон ва ҳайвон
нишонаи вучуди Худост. 11. Имон
ба Худо як амри фитрӣ ва сириштӣ
аст. 12. Илм инсонро ба имон ба
Худо даъват мекунад. 13. Мубоҳиса
бо касоне, ки ба Худо эътиқод
надоранд ва моддаро маншаи
коинот мепиндоранд.

Имон ба Худо амре аст фитрӣ ва дар
даруни ҳар инсоне мавҷуд аст ва ба
сурати ҳатмӣ ва нохудоғоҳ ба
унвони самарае аз самароти ақл дар
қалби инсон ҷой мегирад. Масъалаи
бисёр ошкор ва равшане, ки ҳама
онро қабул доранд, ин аст, ки ҳеч
чизе худ ба худ ба вуҷуд намеояд ва
ниёз ба як иллати сонёе ва
бавуҷудоваранда дорад.

Ҳар гоҳ инсон ба ин ҷаҳони
пурназму тартиб, Офтоб, Моҳ,
Замин, дарё ва... назари
воқеъбинонае биандозад, ба таври
ҳатмӣ иқроп мекунад, ки ин ҳама
мавҷудоти азиму муфид ва
маназзаму муртабит бо ҳам ба худии
худ ба вуҷуд наомада ва ҳатман

лозим аст Офаридгоре дошта бошанд.

БУРҲОН ВА ДАЛЕЛ БАР ВУҶУДИ ХУДО

Имон ва эътиқоди инсон ба Офаридгори ҷаҳон имоне аст фитрӣ, ки дар сиришти ӯ вучуд дорад, ки пеш аз пайдоиши далел ва бурҳон бар вучуди холиқ падида омадааст.

Инсон ҳар андоза ба ҳофизааш фишор оварад ва бихоҳад даврони туфулияташро ба ёд оварад ва бифаҳмад аз чи таърихе ақидаву имон ба Офаридгор дар ниҳоди ӯ ба вучуд омадааст, наметавонад онро ба ёд биоварад, балки танҳо аз ин ҳақиқат огоҳ мешавад, ки аз рӯзе, ки

худо дида, ақида ба Офаридгор ҳамроҳаш будааст. Ақида бар Офаридгори ҷаҳон монанди ҳар оғоҳӣ ва шуури аввалияи дигар (монанди эҳсос, муҳаббат ва ишқ ба адолат) зарурӣ ва бидуни ихтиёр дар фитрату сиришти мо ба вуҷуд омадааст. Масалан, навозишҳову сурудҳои модарона ба ҳангоми ширхорагӣ ва тарбияҳои ахлоқии аввалия, ки ба тадриҷ анҷом гирифтаанд, дар тараққӣ ва пешрафти ин ақида дар зиндагӣ таъсири фаровон доштаанд, вале ҳастаи марказии он аз ибтидо дар фитрати инсон будааст. Аммо дар асоси тамринот ва касби илму дониш ва бурузи ҳаводису тағйири авзоъ ва аҳвол ин ақида низ рушд ва

тахаввулу тағйир пайдо кардааст. Айни он чиро, ки дар зиндагӣ ва даврони туфулияти як инсон мушоҳида мекунем, дар даврони туфулияти миллатҳо ҳам мушоҳида менамоем. Таърих ба мо нишон медиҳад, ки ҳамаи миллатҳо дорои имони фитрӣ ба вучуди як қудрати офаринанда ва нагаҳдорандаи ҷаҳон мебошанд, ки бо илму адолат дар байни мардум доварӣ менамояд, некӯкоронро подоши нек медиҳад ва бадкоронро ба кайфари аъмоли бадашон мерасонад, ҳар кас чи дар дунё ва чи дар қиёмат самараи рафтораширо хоҳад дид. [\[2\]](#)

Аммо аз лиҳози эътиқод ба Худо рушд ва таҳаввуле дар инсонии

қадим падида омад ва шакку тардид
нисбат ба Офаридгор бар ӯ мусаллат
шуд. Ба манзури наҷоти башар аз ин
шакку тардид Худованд
пайғамбарони худро бо мӯъҷизоти
равшан ба миёни мардум фиристод,
то онҳоро ба роҳи рост
баргардонанд. пайғамбарон корҳои
хориқулодае, ки ғавқӣ қуввати
башарӣ буд, аз худ нишон медоданд,
то мардум қонеъ шаванд ва
бидонанд, ки онҳо расул ва
фиристодаи Худо ҳастанд ва барои
ҳидоятӣ наҷоти эшон аз инҳирофу
гумроҳӣ омадаанд.

Вале инсонӣ имрӯза бо мӯъҷизае аз
қабилӣ мӯъҷизоти пайғамбарони
пешин зиёд қонеъ ва мутаассир

намешавад ва танҳо роҳ барои
ҳидоят ва қонеъ намудани он баёни
далоил ва бурҳонҳои ақлию мантиқӣ
аст. Бинобар ин дине, ки меҳодад
мавриди қабул воқеъ шавад, бояд
дорои далоили илмию мантиқӣ
бошад ва бо далоили ақлӣ Худоро
ба мардум бишиносонад.

Кашиш Терӣ аз Ислом эрод мегирад
ва мегӯяд: «Муҳаммад (с) ба сароҳат
таҳрим намуда ва иҷозат намодааст,
ки ақл дар масоили динӣ даҳолат
намояд, чун ақида дошта ва чун
Худо бо далоилу бурҳон ва
иҷтиҳоди фикрӣ собит нахоҳад шуд
ва ин ки мегӯянд дар Қуръон ба
озодии ақл иқрор шуда, ин таҳрими
Муҳаммад (с)-ро тавҷех

намекунад». [3] Ҳамон гуна, ки дар ин фасл бароямон маълум мегардад, ин тӯҳмат ва ифтиро ба ҳеч вачҳ ҳақиқат надорад. Ба ростӣ, ин ифтиро ҷойи таачҷуб аст, чун дар байни тамоми динҳо танҳо дини Ислом аст, ки ақро дар масоили динӣ, махсусан барои исботи вучуди Худо ба кор гирифта, оятҳои фаровоне аз Қуръон мардумро ба имон ба Худо даъват менамоянд ва бар ақлу фитрати поки инсонӣ таъкид кардаанд ва аз мардум хостаанд ба василаи нури ақл ва фитрат роҳи имон ба Худоро бишиносанд ва имони худро тақвият намоянд.

Мо дар ин чо далоили ақлиро баён мекунем ва қазоватро ба хонандаи мӯҳтарам вогузор менамоем, то ба андозаи биниши худ қазоват кунад ва бибинад, ки чӣ гуна Ислом барои ақли башарӣ ва қудрати он дар кашфи асрору розҳои нухуфта дар ҷаҳони ҳастӣ эҳтиром қоил шудааст ва ақл аст, ки инсонро роҳнамоӣ мекунад, ки ин ҷаҳон дорои чунон назму тартиби дақиқе аст, ки гувоҳӣ медиҳад ҳатман бояд Офарандаи доно ва ҳакиме ӯро офарида бошад.

**ИН ҶАҲОНИ ҲАСТӢ
БУЗУРГТАРИН НИШОНА ВА
ДАЛЕЛ БАР ВУҶУДИ ХУДО АСТ**

Яке аз бузургтарин далоили исботи вучуди Худо офариниши ин ҷаҳони

азим аст. Замине, ки мо дар рӯйи он
зиндагӣ мекунем ва маҷмӯаи
ситораҳои дурахшоне, ки аз осмон
худро ба мо нишон медиҳанд ва
чашми инсонро бо нури пурқудрати
хеш хира месозанд ва бо назму
тартиб ва қавонини аҷиби худ
қудрати тафакурро аз мо мегиранд
ва моро таҳти таъсири худ қарор
дода ва моту мутаҳаййир месозанд,
бузургтарин далел бар вучуди холиқ
ва Парвардигори тавонону доност ва
ҳар касе бо диққат онро бинигарад,
ночор сари таслим дар баробари
Офаридгор фурӯ меоварад ва ба
сачда дармеояд.

Қуръони карим дар аксари оятҳои
худ мардумро ба шиносоии ҷаҳон ва

касби огоҳӣ бар асрору розҳои
 нуҳуфта дар он даъват менамояд, то
 ба василаи илму иттиллоъ бар
 шигифтиҳои замину осмон имони
 худро ба Офаридгори ҷаҳон тақвият
 бахшад ва шакку тардидро аз худ
 бартараф намояд ва мефармояд:

﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
 [يونس : ١٠١]

«Эй Муҳаммад (с), бигӯ, бинигаред
 ва чашми воқеъбинро ба сӯйи
 осмонҳо ва Замин боз кунед, ки чӣ
 чизҳои ачибе дар он вучуд дорад.
 Вале оятҳои Қуръонӣ ва нишонаҳои
 пурҳикмат аз осмонҳо ва Замин
 барои касоне, ки имон надоранд,
 ғоидае намебахшад» (Юнус, 101).

Ва боз Худованд мефармояд:
«Касоне, ки имон надоранд, оё ба
мулки паҳновар ва шигифтангези
осмонҳо ва Замин, аҷоибу ғароиб ва
назми мавҷуд дар онҳо ва ба дигар
офаридаҳо ва махлуқоти Худо
наманигаранд ва ба онҳо фикре
намекунанд? (То ба азамат ва
қудрати Парвардигор огоҳ шаванд)
Магар намедонанд чӣ басо аҷали
онҳо наздик шуда бошад? Оё аз ин
суханон ба чӣ сухан ва даъвати
дигаре имон меоваранд?» (Аъроф,
185).

Қуръон босароҳат мегӯяд: «Ҳар гоҳ
инсоне баъд аз баррасӣ ва тафаккур
дар ҷаҳони ҳастӣ ва шигифтиҳои он
ки бузургтарин далел бар вучуди

Парвардигор ва илму иродаи ӯст, боз бар куфру илҳод боқӣ монад, ин нишонаи он аст, ки дигар ҳеч мантиқе наметавонад дар ӯ муассир бошад ва ӯро ҳидоят намояд».

Дигар, ба чӣ далели дигаре баъд аз ин далоили ошкор имон меоваранд? (Ба ҳеч далеле) Қуръон мефармояд, ки танҳо мӯъминон вучуди ин ҷаҳонро далел бар вучуди Худованд медонанд:

﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٤٤]

«Худованд осмонҳо ва заминро бо назме, ки доранд, аз рӯйи илму ҳикмат ва ҳисоб офаридааст. Қатъан дар ин офариниши зебо нишонаи

бузурге барои имондорон вучуд дорад». (Анкабут, 44).

Аммо лозим аст бидонем, ки ин чаҳон чист? Донишмандон ва ситорашиносон мегӯянд: Замине, ки мо ба рӯйи он қарор гирифтаем, яке аз сайёраҳои манзумаи офтобӣ беш нест ва манзумаи шамсӣ ҳам танҳо як манзума аз маҷмӯаи манзумаҳои қаҳқашони худ мебошад ва маҷмӯаи қаҳқашониҳо низ ҷузъе аз маҷмӯаи мудуни нучумӣ аст, ки дар фазо мебошанд ва ба ғайр аз инҳо шаҳобҳо, радифҳо ва дунболадорҳои (кометаҳо – чирмҳои осмонӣ) бешумори дигаре низ вучуд доранд.

Бояд бидонем теъдоди ситораҳо дар қаҳқашони мо, ки манзумаи шамсӣ ба он нисбат дода мешавад, чӣ қадар аст? Агар бо чашми ғайри мусаллаҳ ба фазо бинигарем, зоҳиран тамоми ситораҳои, ки дар нимкураи шимолӣ ва нимкураи ҷанубӣ барои мо зоҳир мешавад, аз шаш ҳазор ситора таҷовуз намекунад. Вале ҳар гоҳ бо дурбинҳои қавӣ ба осмон назар кунем, мавзӯъ ба куллӣ иваз мешавад. Донишманд ва ситорашиноси маъруф Кобтин теъдоди ситораҳои мавҷуд дар ин қаҳқашонро ба чихил ҳазор миллион (40 миллиард) тахмин мезанад, вале Шойилӣ, ки яке аз уламои расадхонаи Ҳорвард мебошад, теъдоди ситораҳои мавҷуд дар

каҳкашони моро ба сад ҳазор миллион тахмин намудааст. Аз тарафи дигар, таъдоди худӣ каҳкашонҳоро ба бештар аз сад миллион тахмин кардаанд, ки ҳар каҳкашон дорои миллионҳо ситораи тобноки бисёр пурнур аст. Аммо ҳаҷми ин ситораҳои пурнур нисбат ба ҳаҷми Офтоб чӣ қадар аст?

Офтоб ситорае аст монанди дигар ситораҳои, ки мо онро дар осмон мушоҳида мекунем, агар мо онро бузург мебинем, ба хотири он нест, ки аз дигар ситораҳо бузургтар аст, балки ба ин ҷиҳат аст, ки аз онҳо ба мо наздиктар аст. Албатта, Офтоб аз лиҳози ҳаҷм як ситораи миёна аст. Хурдтарин ситорае, ки то ба ҳол

кашф шудааст, ситораи Фонмонан аст, ки ҳаҷми он аз ҳаҷми замин бузургтар аст. Албатта, ин бузургӣ чандон қобили таваҷҷӯҳ нест. Агар як миллион аз ин ситораро бар рӯйи Офтоб қарор диҳем, ҳанӯз ҷойи холи барои ситораҳои дигар мисли он боқӣ мебошад. Аз тарафи дигар, ситорае дорем ба номи Чавзо, ки ҳаҷми он ба андозае азим аст, ки агар миллионҳо ситораи монанди офтобро бар сатҳи он қарор диҳем, ҳанӯз ҷойи холии фаровоне барои офтобҳои дигар боқӣ мемонад.

Аммо фосилаи ин ситораҳо аз мо чӣ қадар аст? Офтоб, ки Замин ҷузъи манзумаи он аст, нисбат ба ситораҳои дигар ба ҳадде ба мо

наздик аст, ки гӯё дар фазо қарор нагирифтааст, аммо бо вучуди ин ба миқдори фосилаи он аз Замин таваҷҷӯҳ фармояд! Офтоб аз мо тақрибан 93 миллион мил (158 миллион километр), яъне тақрибан чаҳорсад баробари фосилаи Моҳ аз Замин дуртар мебошад.

Аммо агар фосилаи ситораҳои дигарро ҳисоб кунем, миқёси ҳазор миллион кифоят намекунад, балки бояд аз арқоми миллионҳо миллион ва болотар истифода кунем. Ба хоҳири ин аст, ки ситорашиносон барои андозагирии онҳо аз воҳиди нури истифода менамоянд ва суръати нури 186000 мил дар сония тахмин намудаанд, дар ҳоле ки нури

сайёраи Булутер, ки дуртарин сайёраи манзумаи шамсӣ аз мо аст, дар муддати чаҳор то панҷ соат ба мо мерасад, вале нури наздиктарин ситораҳо дар фосилаи чаҳор ва панҷ соли нурий ба мо мерасад. Дуртарин маҷмӯаҳои нучумӣ, ки то ба ҳол ба василаи расадхонаҳо ва дурбинҳои бисёр қавӣ шиносӣ шудааст, ҳудуди дусад миллион соли нурий аз мо дур мебошанд.

Қолиби таваҷҷӯҳ аст, ки тавре маълум шуд манзумаи ситораи мо ба оромӣ ба даври меҳвари маркази худ ҳаракат менамояд ва собит шудааст, ки дигар маҷмӯаҳои ситораҳо низ ба оромӣ ба даври

меҳвари марказии худ ҳаракат
менамоянд. [\[4\]](#)

(Албатта, ин тасаввуре аст бениҳоят.
Чун ҳар маҷмӯа шомили чанд
миллион ситора аст ва аксари
ситораҳо миллионҳо баробари
Офтоб ҳаҷм доранд, вале вусъати
фазо ба андозае аст, ки ҳар маҷмӯа
нисбат ба кулли ҷаҳон монанди тӯпе
аст, ки ба даври худ мечарҳад.
Субҳоналлоҳ)

Ба ростӣ, ин миллиардҳо ситораи
азим бо назм дар фазо қарор
гирифта ва баробари қонуни
мушаххас ҳаракат мекунанд ва ҳеҷ
кадом сари мӯйе аз мадори худ
таҷовуз наменамоянд (ва агар
таҷовуз кунанд, боиси ихтилоли

назм, тасодум ва бархӯрд дар байни ситораҳо ва маҷмӯаҳои дигар мегарданду низоми ҳастӣ, дар натиҷа худди ҳастӣ аз байн меравад. Оё ин ҳаҷони азим ва ин ҳама назму тартиб ва қонуни собиту муҳкам бузургтарин далел бар вучуди Худованди олим, тавоно, ҳақим ва ягона намебошад?

Қуръони карим ин азамату назмро далелу бурҳони қотеъ бар вучуди Офаридгори донову тавоно ва ҳақим қарор доду аз он ба номи далел ва нишонаи азим ном бурдааст ва мефармояд:

{فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ [الواقعة: ٧٥]}

«Савганд ба мадорҳо ва масири ҳаракати ситораҳо ва қатъан ин савганде аст бисёр бузург (агар дар бораи он бияндешед ва аз илми фалак ва ситорашиносӣ чизе) бидонед» (Воқеъа, 75).

Ин чумла, ки Худованд мефармояд: «Агар бидонед ба чӣ чизе савганд мехӯрем, он гоҳ медонед, ки ин савганде аст бисёр азим ва муҳим».

Ин бузурgtарин далел аст ба ин ки Қуръон каломи Худо аст. Асрор ва азамати ин оят танҳо дар ин авохир ба василаи ситорашиносон кашф шудааст, ки ба ихтирои дурбинҳои бисёр бузургу қавӣ тавонистаанд то андозае парда аз шигифтиҳои аҷиб ва даҳшатноки ҷаҳон бардоранд.

Эйнштейн мегӯяд: «Имони ман саршор аз тавозӯъ ва бандагии фавқулодда дар баробари он қудрати мутлақа ва зоти бениҳоят аст, ки ба воситаи дарки чизҳои ночизе аз ин ҷаҳони азим ақлу идроки маро водор менамоянд то ба вучуди он иқрор намоям ва дар ниҳояти тавозӯъ сари таъзим дар баробараш фуруд оварам. Имони қалбии амиқ ва эътиқод ба вучуди қудрате, ки бар ман ҳоким аст, аз дарки саҳеҳи ин ҷаҳон ба даст овардаам ва Парвардигор ва маъбудии ҳаққи худро ба василаи он мешиносам». [\[5\]](#)

Доктор Морей Стонли Кунгдан [\[6\]](#) мегӯяд: «Ба ростӣ, тамоми зарроти

олами ҳастӣ ҳама гувоҳӣ медиҳанд, ки Парвардигоре боқудрат, азамат ва доно ин ҷаҳонро ба вучуд овардааст. Вақте мо, донишмандон, ба таҳлил ва баррасии осори ҷаҳон мепардозем, ҳатто агар мехоҳем шеваи таҳлилу истидлолро ба кор гирем, танҳо осори дасти пурқудрати Худоро мушоҳида мекунем ва дар баробари азамати ӯ моту мутаҳаййир мемонем ва кори дигаре аз мо сохта нест».

Оё сазовор нест, ки мо ҳам бо мушоҳидаи азамат ва шигифтиҳои ҷаҳон, ки ҳар рӯз илм гӯшаи тозаеро аз он кашф менамояд, аз рӯйи ақлу идрок ба Офаридгори ҷаҳон имон биёварем ва ин оятро такрор намоем

ва онро вирди забони худ қарор
диҳем:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ ۱۹۰ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ
اللَّهَ قِيمًا وَفِعْوًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝﴾ [ال عمران: ۱۹۰، ۱۹۱]

«Ба ростӣ, дар офариниши аҷиб ва
муназзами осмонҳо ва замин ва дар
омадурафти паёпайи шабу рӯз ва
кӯтоҳию дарозии онҳо нишонаҳо ва
далоили ошкор бар вучуди
Офаридгори донову тавоно барои
касоне, ки аҳли ақлу шууранд, вучуд
дорад. Аҳли шуур касоне ҳастанд,
ки Худоро дар тамоми аҳвол (яъне)
истодаву нишаста ва бар паҳлӯ
афтада ёд мекунанд ва дар бораи
офариниши шигифтангези осмонҳо
ва замин меандешанд ва мегӯянд:
«Парвардигоро, ин дастгоҳи

пуразамат ва шигифтангези
коинотро беҳудаву абас
наёфаридаӣ» (Оли Имрон, 190-191).

ШАБУ РЎЗ ВА ОФТОБУ МОҲ НИШОНАҲОЕ БАР ВУЧУДИ ХУДО МЕБОШАНД

Қуръон мефармояд: «Аз нишонаҳои
қудрати Худо шабу рӯз ва Офтобу
Моҳ аст. Барои Офтобу Моҳ сачда
накунед (**балки**), барои Худое, ки
онҳоро офаридааст, сачда намоед,
агар воқеан ӯро ибодату парастии
мекунад» (**Фуссилат, 37**).

Маълум аст, ки дар асари ҳаракати
Замин ба даври худ шабу рӯз ва
дарозию кӯтоҳии онҳо ба вучуд
меояд ва ин ҳаракати муназзам

далели равшане аст бар вучуди Парвардигори тавоно. Ҷар гоҳ инсон бо диққат бинигарад, ба хубӣ мутаваҷҷеҳ мешавад, ки ин дастгоҳи азим то чӣ андоза бо назму тартиб ҳаракат мекунад, ба тавре ки ҳатто як сония дар сол пасу пеш надорад, дар ҳоле ки мебинем, як дастгоҳи соат, ки мадори он аз чанд сантиметр таҷовуз намекунад, вақте ба мадори як қисми чанд сантиметрӣ давр мезанад, ҳатман дар рӯз ё дар ҳафта чанд сонияе пасу пеш мекунад. **Боз дар таърифи он мегӯем:** воқеъан соати дақиқе аст. Аммо кураи замин, ки қутраш миллионҳо-миллион таноб мебошад, рӯзона як сония ё як даҳум сония пасу пеш надорад. Аммо ин, ки дар

рӯз чанд ҳазоруми сония хато мекунад, чун далели мушаххас дорад, хато маҳсуб намешавад.

Ҳаракати замин ба даври худ таъсири азиме бар зиндагӣ ва ҳаёти ҷондорон дорад. Агар замин ба даври худ ҳаракат намекард, дарёҳо ва уқёнусҳо аз об холӣ мемонданд ва агар суръати ҳаракати замин бештар аз андозае буд, ки ҳоло дорад, тамоми сохтмонҳои рӯи замин муталошӣ ва аз ҳам ҷудо мешуданд. Ва агар оҳистатар аз ҳаракате, ки дорад, ҳаракат мекард, тамоми ҷондорони рӯи Замин аз шиддати сармову гармо нобуд мешуданд. [\[7\]](#)

Қуръони карим ба гардиши дақиқи кураи замин ишора мекунад ва таваҷҷӯҳи мардумро ба он ҷалб менамояд ва мефармояд: «Кӯҳҳоро мебинӣ ва онҳоро сокину беҳаракат мепиндорӣ, дар ҳоле ки кӯҳҳо монанди абрҳо дар сайру ҳаракат ҳастанд (чаро чун кӯҳҳо бахше аз кураи замин буда ва замин ҳам ба даври худ ҳаракат менамояд) Ин сохтори Худое аст, ки ҳама чизро муҳкам ва устувор офаридааст» (Наҳл, 88).

Худованди мутаол дар ин оят ҳаракати заминро бо ҳаракати кӯҳҳо, ки бузургтарин аҷзои барҷастаи он мебошанд, нишон додааст. Маълум аст, вақте кӯҳҳо

ҳаракат намоянд, бояд замин низ ҳаракат кунад, чун кӯҳҳо ҷузъе аз замин мебошанд, то замин ҳаракат накунад, чӣ гуна аҷзои он ҳаракат хоҳанд кард?

Офтоб ҳам нишонаи бисёр азим ва ошкорое аст, ки ба амри Худованди донову тавоно маъмуру мусаххар шуда, то мояи зиндагӣ ва ҳаёти тамоми мавҷудоти зиндаи кураи замин бошад. Ин дастгоҳи азим нуру оташ, энергия ва сӯхти худро аз кучо таъмин менамояд? Агар бигӯем сӯхташ дар махзанҳое аст, ки дар дарунаш захира шудааст, бояд ин захира батадрич кам шавад ва сол ба сол дараҷаи ҳарорати он камтар шавад ва ин ба ин маъно аст,

ки умри офтоб бисёр тӯлонӣ
набошад, аммо агар бо диққат
мулоҳиза кунем, мебинем аз
гузаштаҳои бисёр дур то ба имрӯз аз
мизони тобиши нур ва ҳарорати
офтоб бар замин, ки барои идомаи
ҳаёти инсону ҳайвон ва гиёҳ зарурат
дорад, хурдтарин коҳиш ва ё
афзоише пайдо накардааст, пас бояд
маншаъ ва қудрате вуҷуд дошта
бошад, ки ин ҳарорат, ки ин
ҳарорати кории нопазирро ба офтоб
ато намуда бошад, ки то офтоб
вуҷуд дошта бошад, ин ҳарорат низ
яксон ва бидуни каму кост вуҷуд
дошта бошад, то мавҷудоти зинда ва
гиёҳон мунҷамид (ях) нашаванд ва
афзоиш ҳам пайдо накунад, то ба
ҳоли эҳтирок дарнаёянд. Моҳ ҳам

яке аз нишонаҳои қудрат ва азамати Парвардигор аст, ки Худованд онро василае барои ҳисобу донистани вақтҳо қарор додааст. Моҳ илова бар ин ки шабҳо фазоро равшан месозад, дорои фавоиди бисёри дигаре аст, ки барои идомаи ҳаёти мавҷудоти зинда аҳамияти фаровон дорад. Оё инҳо ҳама нишонаи ин нестанд, ки ин чаҳони азим бо шабу рӯз ва офтобу моҳаш аз ҷониби Худованди донову тавоно ва якто бар асоси ирода ва ҳикмат офарида шудааст?

ВУҶУДИ ТАСМИМ ВА ИРОДА ДАР ЧАҲОНИ ҲАСТӢ

Осмоне, ки миллиардҳо ситораи тобону сайёраи азимро дар худ ҷой

додааст, бо қонуни дақиқи қозиба аз бурхӯрду садама байни кураҳо, ситораҳо ва сайёраҳо ҷилавгирӣ мешавад ва низ иҷозат дода намешавад, ки ҳеч як аз онҳо бо сайёраи хурди Замин, ки дар рӯи он зиндагӣ мекунем, бархӯрд кунад ва нобудаш гардонад. Кураи хокии мо бо ҳамаи мавҷудот, бо шумули ҳайвону гиёҳу кӯҳу дашт ва баҳру барраш ҳама дорои ҳикмату назми дақиқи хоси худ мебошад, ки бар асоси ин назму ҳикмат ба ҳаракати вучудии худ идома медиҳаду дар хидмати башар ва ғоидарасонӣ ба он қарор гирифтааст. Оё ин ҳама розу сирру шигифтӣ ва назму тартиби азим бузургтарин далел бар иродаву ҳикмат ва хости

Парвардигор нест? Оё гумону хаёли касонеро, ки мегӯянд ин ҷаҳон аз рӯйи тасодуф ва худ аз худ ба вучуд омадааст, на ба иродаи Худо, ботил ва мардуд наменамояд? Оё қавл ба пайдоиши ҷаҳон аз рӯйи тасодуф бузургтарин нишонаи ҷаҳлу кӯрдили нест?

Донишманди бузург Криси Морисун мегӯяд: «Баррасии асрор ва шигифтиҳои табиат далели қотеъе аст, ки ҳар заррае аз зарроти вучуд тибқи иродаи махсус ва фалсафаву ҳикмати хос ба вучуд омада, маълум медорад, ки ҳар чиз бар асоси суннат, барномаи хос ва тибқи машияти холиқи азимушшаън мебошад». [\[8\]](#)

Ва боз мегӯяд: «Ҳаҷми кураи Замин ва дараҷаи муайяни буъд ва дурии он аз Офтоб, дараҷаи хоси ҳарорати Офтоб, ки боиси пайдоиш ва идомаи ҳаёт аст, ғафсии қишри Замин ва миқдори муайяни об бар рӯи он, дарсади мушаххаси диоксиди карбон дар ҳаво, ҳаҷми хоси нитроген ва пайдоиши инсон ва идомаи ҳаёташ яке аз бузургтарин далоил аст, ки ин ҳақон бар асоси ирода ва хости Худо, суннат ва қонуни Худо ба вуҷуд омадааст ва ҷо барои гуфтаҳои ботили кӯрдилон, ки мегӯянд ин ҳама шигифтӣ ва азамат тасодуфӣ ба вуҷуд омадааст, боқӣ намегузорад». [\[9\]](#)

Худованди мутаол дар оятҳои фаровоне таваҷҷӯҳи бандагони худро ба сӯйи ин иродаву тасмим ва машият ҷалб менамояд ва мефармояд: «Касоне, ки дорои ақлу шуур ҳастанд, мефаҳманд, ки коинот аз рӯйи ҳикмат ва назму хостаи илоҳӣ офарида шудааст»:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]

«Мусалламан, дар офаринши осмонҳо ва замин ва омади шабу рӯз ва ихтилофи он ду ва киштиҳое, ки ба сӯйи мардум дар дарё дар ҳаракатанд ва обе, ки Худованд аз осмонҳо нозил карда ва бо он заминро пас аз мурданаш зинда

сохта ва тамоми чунбандагону
мавҷудоти зиндари дар он
густардаву пароканда намуда ва дар
тағйири масири бодҳо ва абрҳое, ки
дар миёни осмону замин муаллақ
мебошанд ва ба ҳадар намераванд.
Бегумон нишонаҳои барои имон ба
вучуди Парвардигори донову тавоно
ва ҳаким, барои касоне, ки тааққул
ва тафаккур варзанд, вучуд дорад»
(Бақара, 164).

Замин курае аст муаллақ дар фазо,
ки ба даври худ мегардад ва дар
асари ин гардиш шабу рӯз ба вучуд
меояд. Дар натиҷаи ин даврон бодҳо
ба ҳаракат меоянду ҷо ба ҷо
мешаванд ва бухори уқёнусҳоро ба
ҷойҳои дур дар дохили қораҳо ва

сахрохову кӯҳҳо ҳамл мекунанд.
Дар асари ба вучуд омадани
майдони электрикӣ дар фазо
бухорҳо ба об табдил мешаванд ва
қатароти об ба ҳам муттасил
мегарданд, ки дар асари сангинӣ ба
сурати борон ба замин фуруд
меоянд. Оре, маншай обе, ки моёи
ҳаёт аст, борон мебошад. Агар
борон набуд, замин хушку холӣ аз
ғиёҳу қонварон мегардид. Аз тарафи
дигар, мо иттилоъ дорем, ки
Худованди мутаол аносири
гуногуноро дар замин қарор додааст,
ки наботот онҳоро ҷазб менамоянд
ва ба сурати анвоъи мухталифи
маводи ғизои мавриди ниёзи инсон
ҳайвон дармеоянд. Ояти ғавқ
воқеиятҳои илмӣ дар бораи розҳо ва

шигифтиҳои ҳаёт бар рӯйи заминро баён мекунад ва эълон медеҳад, ки тамоми зарроти вуҷуд бар асоси ирода ва машияти Аллоҳ ба вуҷуд омадаанд ва иртиботу ҳамроҳангӣ ва таносубу тавозун дар байни аносирӣ мавҷуд яке аз бузургтарин далоили илм ва қудрату иродаи Холиқ ва Парвардигори ҷаҳон аст ва ҳар ақли солиме ба ин ҳақиқат эътироф менамояд. Ба ҳамин далел,

Худованд дар охири оят мефармояд:
«Аммо кӯрдилон ва мунҳарифон қудрати даркро надоранд ва чашми басираташон аз байн рафтааст».

Қуръон дар бораи қудрати Худованд чунин мефармояд:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ الْأُنثَيْنِ
يُعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الرعد: 3]

«Худованд зоте аст, ки заминро густаронида ва кӯҳҳову наҳрҳоро дар он қарор додааст ва аз ҳар гуна мевае ҷуфти нару модае офаридааст, шабро бар рӯйи рӯз макашад ва онро мепӯшонад, бегумон дар ин офариниши дақиқ нишонаҳои возеҳе бар қудрати Офаридгор аст барои онҳо, ки ақл доранд ва меандешанд» (Раъд, 3).

Калимаи равосӣ ба кӯҳҳои устувор ва сарбаланд гуфта мешавад, ки инсонҳои камдарк онҳоро чизе изофӣ ба рӯйи замин мепиндоранд, вале вучуди онҳо бар рӯйи замин яке аз неъматҳои бузурги илоҳӣ аст.

Барф бар кӯхҳо фуруд меояд ва муддати тӯлонӣ боқӣ мемонад ва ба тадриҷ об мешавад ва наҳрҳову чашмасорҳоро ташкил медиҳад ва боиси захираи об дар замин мегардад. Дар ҳақиқат, кӯҳ барои замин маҳзани об ва таъминкунандаи он аст. Об аст, ки боиси пайдоиши гиёҳон, самароти он ва мояи ҳаёт аст. Бинобар ин, вучуди кӯхҳо дар замин бо кулли ҳаёт дар иртибот аст. Аз тарафе вучуди кӯхҳои устуувор дар замин ба манзалаи меҳҳои хайма аст, ҳамон гуна, ки меҳ хаймаро дар баробари бод нигоҳ медорад, кӯхҳо ҳам заминро аз фишори зилзила маҳфуз медоранд.

Ин оят ихтилоф ва такрори шабу рӯзро нишонаи кудрати Худо доништа аст. Оре, чӣ нишонае аз ин бузургтар аст, ки агар андозаи шабу рӯз чандин баробари андозаи маъмулии онҳо мебуд, бидуни шак, гиёҳон дар шаб мунҷамид (ях) мешуданд ва дар рӯз дар асари ҳарорати офтоб месӯхтанд ва дар натиҷа низоми зиндагӣ вайрон мегардид. Ин ҳақиқати илмӣ ва воқеияти ошкор, ки ояти ғавқ онро эълон намуда, нишона ва далели қотеъ аст, ки коинот аз ҷумла Замину Осмон, кӯҳҳо, шабу рӯз ва низоми дақиқ ва тавозуни мавҷуд дар байни онҳо ҳама ба ирода ва кудрат ва машияти илоҳӣ ба вучуд

омадааст, на худ ба худ дар асари тасодуф ва ба мурури замон.

Яке дигар аз далоили ошкор бар вучуди Худованд дар Қуръон ин оят аст, **ки мефармояд:** «Аз нишонаҳои далолаткунанда бар вучуд, азамат ва қудрати илоҳӣ яке ин аст, ки Худованд барқро, ки моёи тарсу умед аст, ба шумо нишон медиҳад ва аз осмон оби фаровонеро нозил мекунад ва заминро баъд аз мурданаши ба василаи ин об зинда ва сарсабз мегардонад. Бегумон, дар ин дурахшиш ва озарахши осмонӣ ва нузули борон ва эҳёи замин далоил ва нишонаҳои бас бузурге бар вучуди Офаридгори азиму доно ва тавоно барои касоне, ки

хирадманданд ва меандешанд, вучуд дорад» (Рум, 24).

Робитаи барқ ва фуруд омадани борон ва зинда шудани замин чист? Оё зинда шудан ва қудрат гирифтани замин танҳо бастагӣ ба об дорад? Ҷавоб манфӣ аст, чун аносири фаровоне дар рушду нумӯи наботот муассиранд, аз ҷумла гази нитроген, ки бидуни он рушди гиёҳони ғизоӣ имконпазир нест. Албатта, **нитроген аз ду тариқ вориди замин мешавад**: тариқи аввал ба василаи раъду барқ аст. Ҳар гоҳ аз осмон барқе меҷаҳад, миқдори каме аз оксигену нитрогенро бо ҳам таркиб мекунад ва ба сурати нитрогени мураккаб

ҳамроҳи борон ба замин фуруд меояд.

Тариқи дувум ба василаи тақвият ва нишоти бактерияҳо аст, ки дар решаи гиёҳон қарор доранд. Ин бактерияҳо нитрогени ҳаворо мегиранд ва онро ба сурати нитрогени мураккаб дармеоваранд. Вақте гиёҳ ба таҳлил меравад, миқдоре аз он дар замин боқӣ мемонад. Бинобар ин, зикри барқ дар ояти ғавқ ва овардани калимаи борон баъд аз он ва баёни ин ки замин дар асари барқу борон ҳаёти худро боз меёбад, инҳо ҳама ҳақоиқи илмие аст, ки чаҳордаҳ қарн пеш Қуръон ба онҳо ишора кардааст. Ба ростӣ, инҳо нишона ва

далоили равшану қотеъе бар ирода,
ҳикмат, машият, қудрат ва илму
азамати Парвардигор мебошанд.

ВУҶУДИ ҲУҶАЙРАҲОИ ЗИНДА НИШОНАИ ВУҶУДИ ХУДОСТ

Қуръон мефармояд: «Ин Худост, ки
дона ва ҳастаро мешикофад,
зиндаро аз мурда ва мурдаро аз
зинда берун меоварад. Ин
қудратманд ва тавоно Парвардигори
шумо аст. Пас чӣ гуна мунҳариф
мешавед?». (Анъом, 95).

Ва дар ояти дигар мефармояд:
«Мулки осмонҳо ва Замин танҳо аз
он Худое аст, ки мемиронад ва
зинда мегардонад» (Тавба, 116).

Медонем ҳар моддае дорои як ваҳдати асосӣ аст, ки иборат аз таркиби он аст. Ба ин маъно, ки аз чандин унсур ташкил шуда ва ба сурати як воҳиди мураккаб даромадааст. Мавҷудоти зинда ҳам аз соддатарин то печидатарини онҳо аз воҳидҳое ба вуҷуд меоянд, ки ба онҳо ҳуҷайра гуфта мешавад. Ҳуҷайра, ки хурдтарин зарраи ҷисми ҷондорон аст, худ шомили моддаи ҳаёт мебошад. Ҳуҷайра аст, ки мӯҷиби ҳаёти тамоми мавҷудоти зинда ва бузургу хурд мешавад ва ҳар ҳуҷайрае ба андозае дақиқ ва муназзам вазоифи бешумори ҳаётбахши худро анҷом медиҳад, ки ҳеҷ дастгоҳи сохти башарӣ наметавонад аз чунин нозукие

бархурдор бошад ва компютер дар баробари он хеле заиф аст. Ба қисмате аз ҳуҷайра «протоплазма» гуфта мешавад. **Доктор Вилиям Софр дар таърифи протоплазма мегӯяд:** «Ин моддаи зинда махлуте аст бисёр пачида аз таркиби об, намакҳо, чарбӣ ва протеин. Ин моддаи мураккаби ғайримутаҷонис феъл ва инфиюлотӣ фавқулодда фаровон ва дақиқеро анҷом медиҳад, ки дар маҷмӯъ боиси пайдоиши ҳаёт мегардад».

Ҳар мавҷуди ҳайвонӣ ва гиёҳӣ аз протоплазма ба вуҷуд меояд, протоплазмаи ҳайвонҳо ва гиёҳон тақрибан бо ҳам яке ҳастанд, вале аз ҳар лиҳоз айн ҳам намебошанд ва

дорои тафовутҳои асосӣ ҳастанд ва агар ин тафовутҳои асосӣ намебуд, тухми қурбоққа рушд намекард ва ба сурати қурбоққа дарнамеомад. Бар асоси ин фарқҳо аст, ки тухм (дона)-и булут рушд менамояд ва ба сурати дарахти булут дармеояд. Таъсири ин тафовутҳо бисёр муҳим ва азим, вале бар мо пӯшида аст. Яке аз равшантарин ҳақоиқ дар илми зистшиносӣ ин аст, ки таркиби тамоми анвоъи протоплазма ба ҳар андоза бар мо махфӣ ва пӯшида бошад, вале медонем то андозаи зиёде ба ҳам шабеҳ мебошанд. Протоплазма шабоҳат ба сафедаи тухми мурғ дорад ва дорои зарроти пароканда аст. [\[10\]](#)

Доктор Росил Чарлз Артуст [\[11\]](#) мегӯяд: «Ақида дорам, ки таркиби ҳар ҳуҷайрае аз ҳуҷайраҳои зинда (протоплазма) ба андозае печида аст, ки дарки он барои мо бисёр сахт мебошад. Вучуди миллионҳо-миллионҳо ҳуҷайраи зиндаи мавҷуд бар кураи Замин шаҳодат медиҳанд, ки Парвардигори ҷаҳон якто ва олиму кодиру ҳаким аст ва ин шаҳодате аст, ки бар ақлу мантиқ бино ёфтааст. Ба ҳамин хотир аст, ки бо камоли адаб ва ихлос ба вучуди Худованд ва Офаридгори ҷаҳон имони росих дорам».

**ОФАРИНИШИ ГИЁҲ НИШОНаИ
ВУҶУДИ ХУДО АСТ**

Яке аз далоили возеҳ бар вучуди Парвардигор падид омадан ва рӯйидани наботот, ҳубубот ва мевачот аз замин аст. **Худованд мефармояд:** «Худованд Зоте аст, ки аз **(абри)** осмон борон фурӯ мефиристад ва **(мо)** бо қудрати худ ба василаи он об тамоми гиёҳонро мерӯёнем ва аз онҳо сабзина ва аз сабзинаҳо донаҳои суфту фишурдаи фаровон берун меоварем ва аз шукуфаҳои дарахти хурмо хӯшаҳои овезон ва наздик ба ҳам ва дар дастрас эҷод мекунем ва боғҳои ангуру зайтун ва анор падид меоварем, ки **(дар шакл, мацца ва фоида)** ҳамгун ё ғайри ҳамгунанд. Бинигаред ба меваи норас ва меваҳои расидаи ин боғҳо, бегумон,

дар ин (дигаргунии дарунию берунӣ ва тағйири оғозу анҷоми меваҳо, гиёҳон ва ҳубубот) нишонаҳои бас возеҳу равшане бар вучуди Парвардигори донову тавоно барои касоне, ки ҳақро мепазиранд ва дар баробари далел таслим мешаванд ва имон меоваранд, вучуд дорад» (Анъом, 99).

Ба ин қисмат аз оят таваҷҷӯҳ фармояд ва мулоҳиза кунед, ки чи ҳақиқатеро баён мекоранд, ки баъд аз чаҳордаҳ қарн илми гиёҳшиносӣ эъҷозии онро таъйид менамояд: «Моддаи сабзина (хлорофил)-ро дар гиёҳ ба вучуд овардаем ва аз ин сабзина (хлорофил) донаи суфту ба ҳам фишурдаро офаридаем».

Ин мавзӯъ имрӯз аз лиҳози илмӣ собит шуда, ки гиёҳон маводи ғизоиро ба василаи ҳуҷайраҳои мавҷуд дар баргҳои сабз (**хлорофил**) мегиранд ва дастгоҳи ҳуҷайраи баргҳои сабз ба андозае муназзаму дақиқ аст, ки ҳеҷ дастгоҳу корхонаи бисёр пешрафтаи сохтаи дасти инсон наметавонад дар баробари он қад рост намояд. Оё ин таъбир ва баёни Қуръон аз бузургтарин далоили вучуди Худованд ва сидқи нубуввати Муҳаммад (**с**) нест? Қуръон дар ояти дигаре ихтилофи гиёҳонро баён менамояд ва мефармояд, ҳарчанд дар як Замин мерӯянд ва ба як об обёрӣ мешаванд, вале дар таъм, ранг, шакл ва... **бо ҳам фарқ доранд ва ин**

тағйиротро нишонаи қудрат ва азамати Худо қарор медиҳад: «Бар рӯи замин қитъаҳое дар канори ҳам ҳастанд ва токистонҳову киштзорҳо ва нахлистонҳои якрешаву дуреша дар онҳо вучуд дорад ва бо як навъ об обёрӣ мешаванд, бо вучуди ин ки замин ва обу ҳавои онҳо яке аст, вале аз лиҳози маззаву таъм баъзеро бар баъзе дигар бартарӣ медиҳем. Бегумон, дар ин ихтилоф ва дигаргунӣ нишонаҳои равшанӣ бар қудрати Худо барои касоне, ки ақли хешро ба кор мегиранд, вучуд дорад» (Раъд, 4).

Ва боз ин оят ихтилофи ранги гиёҳонро баён мефармояд:

«Магар намебинӣ, ки Худованд аз осмон боронро нозил мекунад ва онҳоро ба сурати чашмаҳои дар обанборҳои зери замин захира менамояд ва ба василаи он анвои гиёҳони рангорангро мерӯёнад»
(Зумар, 2)

Гоҳе бархе аз шоҳаҳои як гиёҳ ё як дарахт нар ва бархе дигар мода аст. Вақте ин шоҳаҳо бо ҳам бархӯрд мекунанд, дарахт бордор мешавад ва борвар мегардад. Қуръони карим ин амрро нишонаи қудрат ва азамати Худо қарор додааст. Албатта, баъзе аз гиёҳон ва дарахтон ба воситаи ҳаво ва ҳашарот бордор мегарданд ва Худованд мефармояд: «Оё онҳо ба

замин наменигаранд ва намебинанд,
ки анвоъ ва ақсоми гиёҳон ва
дарахтони нару мода ва зебову
судмандро дар он рӯёнидаем.
Бегумон, дар он кор нишонаҳои
бузурге аст бар вучуд, азамат ва
қудрати Офаридгори ҷаҳон, вале
аксари мардум ба сабаби гумроҳӣ
имон намеоваранд» (Шуъаро, 7-8).

Доктор Лостерон Замармон дар
мавриди чигунагии рушди гиёҳон
мегӯяд: «Танҳо вучуди обу ҳаво ва
дигар маводи химиявӣ барои рушди
гиёҳон кофӣ нест, балки дар дохили
тухми онҳо нерӯе вучуд дорад, ки
дар шароити муносиб ба ҳаракат
дармеояд ва боиси эҷоди феъл ва
инфиолоти занҷира ӯ ба ҳам

пайваста ва печидае мегардад, ки ба сурати бисёр ациб ва ҳамоҳанг анҷом мегиранд. Тухм аз ду ҳучайра ба вучуд омада, ҳар як аз онҳо аз аносири гуногуне ташкил ёфта ва тайи амалиёти фаровоне бо ҳам таркиб шудаанд. Ва ин ду ҳучайра ба сурати як ҳучайраи воҳид дармеоянд ва дарро бар рӯи ҳаёт боз менамоянд ва ба сурати гиёҳе дармеоянд, ки худ аз он ба вучуд омадаанд ва ҳамон натиҷаро медиҳанд. Масалан, тухми гандум чуз гандум, базри булут чуз дарахти булутро натиҷа намедиҳад. Ҳарчанд дар ин гиёҳон шабоҳати фаровон аст, вале хусусиятҳо ва сифоти ҳар гиёҳе боиси имтиёз ва ҷудоии он аз гиёҳи дигар мешавад».

Ва боз мегӯяд: «Ҳарчанд гиёҳони пешрафта аз лиҳози фардӣ бо ҳам ихтилоф надоранд, вале баъзе сифоти умумиро мебинем, ки ҳама дар он бо ҳам шарик ҳастанд. Масалан, ҳама маводи ғизоиро аз диоксиди карбон ва об ба ҳангоми вучуди нур мегиранд. Дар баёни гиёҳон монандии зиёде дар таркиби тухма, қазби об ва навъи баргу гул вучуд дорад, ки ҳар як аз ин ҷанбаҳои мушобеҳ вазоифи ҳамсонеро дар гиёҳони мухталиф бар ӯҳда доранд. Аз тарафе, гиёҳон дорои аксуламалҳои мушобеҳ дар баробари авомили хориҷӣ ҳастанд. Масалан, ҳама тамоюл ба нур доранд ва ҳар гоҳ аз нур ва оксиген маҳрум шуданд, аз байн мераванд.

Ба ин тартиб сифатҳои муштарак ва умумии дигаре дар байни гиёҳон фаровон аст».

Хонандаи мӯҳтарам, мулоҳиза ва диққат фармод, ин ҳама қавонин ва назми дақиқа, ки боиси нумӯ ва рушди гиёҳон ва ба ирс гирифтани сифоти комил аз тухми худ мебошад, мумкин аст ба василаи чӣ касе ба вуҷуд омада бошад? Ин суол суоли печидатареро пеш меоварад: Оё аввалин гиёҳон аз кучо омадаанд ва ба иборати дигар чӣ тавр офарида шудаанд? Албатта, ақли солим ва мантиқи дуруст иҷозат намедиҳанд, ки бигӯем инҳо ҳама худ ба худ пайдо шудаанд ва офаридгоре надоранд ва ё дар асари тасодуф ба

вучуд омадаанд. Бинобар ин, ночорем ҷавоби ин суолро аз тариқи баҳс дар бораи Парвардигор ҷустуҷӯ кунем. Вақте ки роҳи дурустро шинохтем ва аз нерӯи ақлу фикр истифода кардем, ақл ба мо ҳукм мекунад, ки имон ба вучуди Худованди донову тавоно ва бо ирода воҷиб ва зарурӣ аст.

ВУЦУДИ ГЕНҲОИ ВИРОСАТӢ НИШОНАИ ВУЦУДИ ХУДО АСТ

Барои ба вучуд омадани ҳар инсоне лозим аст ду ҳуҷайраи мутафовити зану мард бо ҳам бордор шаванд.

Дар ишора ба ин мавзӯъ Худованд мефармояд:

(قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۚ ۱۷ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ ۱۸ مِنْ تُطْفِئَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۚ ۱۹) [عبس : ۱۷، ۱۹]

«Худо инсонро нобуд кунад, чӣ андоза кофир ва худношинос аст! Ва чӣ қадар носипос аст! Магар аз чӣ чизе ӯро офаридааст (ва асли ночизу беарзиш худашро фаромӯш кардааст, ки) ӯро аз нутфаи беарзише офаридааст ва қудрату тавоноиро ба ӯ бахшида ва диққату андозагирии кофӣ дар сиришти ӯ ба кор гирифта шудааст» (Абаса, 17-19).

Донишманди бузург Криси Морсиюн дар бораи генҳои мавҷуд дар ҳуҷайраи ҳар зану марде ба унвони бузургтарин далел бар вучуди Худо мегӯяд: «Тамоми генҳое, ки масъулияти тамоми инсонҳои кураи заминро аз лиҳози

хусусиятҳои фардӣ ва аҳволи нафсию рӯҳӣ ва рангу чинс ва хулоса тамоми хусусиятҳои, ки ба ирс гирифта мешавад, ба ўҳдадоранд, ба андозае зеру хурд ҳастанд, ки агар ҳамаи онҳо дар як ҷо ҷамъ шаванд, ҳаҷми онҳо ба андозаи як ўймоқ аст (**ўймоқ зарфе аст бисёр хурд ба андозаи сари ангушти даст**), яъне генҳои, ки ҳомили хусусиятҳои фардии миллиард инсон мебошанд, дар зарфи хеле хурд ҷо мегиранд ва ин генҳо ҳастанд, ки хусусиятҳои чинсӣ, рангу қиёфа ва ғайраро аз аҷдоди гузаштаи бисёр дур ба ояндагон мунтақил менамояд. [\[12\]](#)

Қуръони карим ба масъалаи таворуси сифот ва рангу чинс ишора менамояд ва онро далел бар вучуди Парвардигор ба ҳисоб меоварад.

«Яке аз нишонаҳои вучуд ва азамат ва қудрати Худо офариниши осмонҳо ва Замин ва ихтилофи рангҳо ва забонҳои шумо аст. Бегумон, дар ин офариниши бисёр дақиқу печида ва муназзам нишонаҳои фаровоне аст барои фарзонагон ва донишварон» (Рум, 22).

ОФАРИНИШИ ИНСОН НИШОНАИ ВУЧУДИ ХУДО АСТ

Яке аз далоили возеҳ ва равшан бар вучуди Худо халқ ва офариниши инсон аст. [Худованд дар ин маъно](#)

мефармойд: «Аз нишонаҳои қудрати Худо ин аст, ки (аввалин насли) шуморо аз хок офарида, сипас шумо – инсонҳо ба мурури замон зиёд гаштед ва бар рӯйи Замин пароканда шудед» (Рум, 20).

Ва боз дар ин маврид мефармойд:

(وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ [المؤمنون : ٧٨])

«ӯ Худое аст, ки гӯшу чашм ва ақро барои шумо офаридааст, то садоҳои Ҳақро бишунавед ва ҷаҳонро бибинед ва бо қудрати ақл Худоро бишиносед, аммо камтар шукру сипоси ин неъматҳои Худоро ба ҷой меоваред» (Мӯъминун, 78).

Далоили мавҷуд дар нафс, ки инсонро ба худошиносӣ ҳидоят

менамояд, бештар аз он аст, ки ба шумор оянд ва ҳар андоза илм пешрафт кунад ва зарроти вучуди инсон ва вазифаи онҳо беҳтар шиносӣ шавад, далоили бештаре ба мо мегӯяд, ки ин инсони аҷоибулхилқат ҳатман бояд Офаридгори ҳакиму олим ва кудратманде дошта бошад. Ба дурустӣ, ки тамоми аъзо ва рафтору хусусияти инсон шигифтангез ва ҳайратовар аст.

Магар мароҳили рушд ва такомули чанин дар раҳм яке аз нишонаҳои азим бар вучуди Худо нест? Магар низоми ғизоии инсон яке аз шигифтиҳои вучуд нест? Ғизо ва моеотеро, ки сарф менамояд, ба

маводи мухталиф табдил мегарданд ва ба мизони мушаххас ба ҷоҳои лозим мерасанд ва вазоифи худро анҷом медиҳанд ва қисматҳои бефоидаи он дафъ мешаванд, оё ин нишонаи вучуди Худованди азиму ҳақим нест? Оё низом ва системаи гардиши хун аз манбаи аслии он (қалб) ба тамоми атрофи бадан ба василаи рағзову шароити бешуморе, ки иддае аз уламо тӯли онҳоро 92 ҳазор километр тахмин задаанд, яке аз нишонаҳои қудрати Офаридгор нест? Қалб хунро ба тамоми бадан мерасонад ва мучаддадан онро пас мегирад ва ба василаи истиншоқи ҳаво аз тариқи танаффус онро тасфия мекунад. Албатта, асрори нуҳуфта дар гӯшу

чашм ва нутку эҳсос ва чигунагии
пайдоиши ғаму шодӣ ва ёдоварию
фаромӯшӣ ва садҳо рози
шигифтовари дигар, ки ҳар як худ
нишонаи азиме бар қудрати Худой
мебошанд, аз қудрати баён хориҷ
аст.

ОФАРИНИШИ ЧИНСИ НАР ДАР КАНОРИ ЧИНСИ МОДА НИШОНАИ ВУҶУДИ ХУДОСТ

Яке аз далоили ошкори вучуди Худо
офариниши чинси нар дар канори
чинси мода аст ва Худованд
мефармояд: «Яке аз нишонаҳои
қудрат ва азамати Худо ин аст, ки аз
чинси худатон ҳамсароне барои
шумо офаридааст, то дар канори
онҳо ором бигиред ва дар миёни

шумо ва онҳо меҳру муҳаббат ва ҳамбастагӣ қарор додааст. Бегумон, дар ин умур нишонаҳо ва далоиле бар азамат ва қудрати Худо барои афроде, ки меандешанд, вучуд дорад» (Рум, 21).

Вучуди зан дар канори мард ба хотири таволуду таносул ва бақои навъи башар аз бузургтарин далелҳо бар вучуди Худост ва далел бар ин аст, ки ин коинот аз рӯйи ирода ва илму ҳикмат ба вучуд омадааст ва гумони ботили касонеро, ки мегӯянд инсон дар асари тасодуф ба вучуд омадааст, ба кулӣ рад менамояд. Магар қобили тасаввур аст инсоне бо чунин офариниши шигифтангезе бидуни ирода ва тасмим ба вучуд

ояд? Ва ба тасодуф мавҷуди дигаре ба номи зан дар канораш пайдо шавад? Ва боз бо тасодуф иртиботу ҳамбастагӣ дар миёни онҳо ҳосил гардад Ва пас аз садҳову ҳазорҳо тасодуфи дигар ба таволуду таносул бипардозанд ва моёи бақои навъи инсонро фароҳам оваранд?! Оё ҳеч инсонии оқиле метавонад ин ҳама тасодуфҳоро бовар кунад!*

Устод Муъмина мақолаеро дар маҷаллаи «Космос»-и фаронсавӣ навиштааст, ки вучуди Парвардигори оламро собит намудааст. **ӯ мегӯяд:** «Агар ба фарзи муҳол ҳарчанд ҳеч гоҳ ақл ҳозир ба қабули чунин фарзе нест, бигӯем, ки чаҳон ба тариқи иттифоқ ва бидуни

дахолати Парвардигори ҳакиму боирода ва соҳибихтиёр ба вучуд омадааст ва дар асари иттифоқҳо ва тасодуфҳои бешуморе марде ба унвони як инсонии комил дар арсаи вучуд намоён шудааст, оё ақл қабул мекунад, ки иттифоқҳо ва тасодуфҳои бешумори дигареро ба номи зан дар канори ӯ қарор диҳад, ки аз лиҳози шаклу қиёфаи зоҳирӣ мисли ӯ, **вале аз назари таркиботи дохилӣ бо ӯ фарқ доштга бошад ва гуфта шавад: ҳадаф аз ин тасодуфҳои муқаррар ҳам обод кардани замин ва давоми насли башар аст?! Магар дар тасодуф ҳам ҳадаф мавҷуд аст?! Оё ин далелҳо ба танҳои барои имон ба вучуди Парвардигор кофӣ нест? Ҳамон**

Парвардигоре, ки аз рӯйи илму
қудрат ва иродаву ихтиёр ин
чаҳонро ба сурати шигифтоваре
офарид ва мавҷудоти онро ба
дастаҳо ва навъҳои гуногун тақсим
намуд ва ба ҳар навъ ғароизу
хусусиятҳои бахшид ва
истеъдодҳои қобилиятҳои дар онҳо
ба вадиа гузошт, ки бақои навъ ва
тақомули онро тазмин
менамоянд». [\[13\]](#)

ЗОДУ ВАЛАДИ ИНСОН ВА ҲАЙВОНОТ НИШОНАИ ВУҶУДИ ХУДОСТ

Яке аз далоили возеҳ ва равшан бар
вуҷуди Худо офариниши бисёр
дақиқ ва муназзами низоми зоду
валад дар байни инсону ҳайвонот

аст. Қуръон мефармояд: «Худованд аз чинси худатон ҳамсароне барои шумо қарор дод ва аз ин ҳамсарон писарону набераҳое ба шумо бахшид ва неъматҳои покизае (ҳамчун ғаллоту мевачот ва лабаниёт) ба шумо ато кард, оё (бо вучуди ин ки кофирон медонанд сарчашмаи ҳамаи неъматҳо Худо аст) боз ҳам ба бутҳои ботил имон меоваранд ва бо ширк варзидан ва анбоз барои Худо қарор додан неъматҳои Худоро носипосӣ мекунанд» (Наҳл, 72).

Ва Қуръони карим таваҷҷӯҳи инсонро ба хилқати аҷибӣ шутур ва зоду валади он ҷалб менамояд ва мефармояд: «Оё ба шутур

наменигаранд, ки чӣ гуна офарида
щудааст»? (Ғошия, 17).

Донишманди маъруф Криси
Морисон мегӯяд: «Ҳаёт мусаллат
бар низоми зоду валад аст, то навъи
башар давом дошта бошад. Ин
низом ба андозае муҳкам ва устувор
аст, ки ҳар мавҷуди зиндае барои
ҳифз ва ҳиросати он аз ҳеч
фидокорие дарег намекунад... Ва ин
нерӯву низоми зарурӣ ҳар чое, ки
ҳаёт вучуд дошта бошад, мавҷуд аст
ва ҳар чое, ки ҳаёт набошад, мавҷуд
нест. Оё ин ангезаву нерӯ ва низоми
бисёр қавӣ ва мусаллат бар сиришти
инсон ва ҷондорон аз кучо омада ва
маншаъаш чист? Ба чӣ далеле
миллионҳо сол баъд аз ба вучуд

омаданаш собиту устувор боқӣ аст? Бояд эътироф кунем, ки ин низом қонуне аст барои бақои навъи ҷондорон, ки ба ирода ва машияти илоҳӣ ба вучуд омадааст». [\[14\]](#)

Яке аз донишмандон ба номи Боли барои равшан намудани мавзӯъ соати дастиро мисол оварда мегӯяд: «Аксари мардум фикр намекунанд, ки ин соат ё ҳар василаи дигаре тибқи нақшае, ки қаблан дар зеҳн омода шудааст, сохта мешавад, балки гумон мекунанд, ки ин сохтаҳо бидуни нақшаи зеҳнӣ ба вучуд меояд». **Сипас мегӯяд:** Агар ба фарз бигӯем ин соати дастӣ дорои чунон қудрату мӯъҷизае аст, ки метавонад соатҳои дигареро ба

вучуд оварад, ин мӯъчиза ба ҳеч
ваҷҳ муҳимтар ва азимтар аз
мӯъчизаи таволуд ва таносул дар
инсону ҳайвонот намебошад. Яъне
мӯъчизаи таволуд ва таносул дар
инсону ҳайвон ба андозае
шиғифтангез ва муҳим аст, ки ҷуз
Зоти Аллоҳ касе ба эҷоди чунин
низому суннате қодир намебошад.

ОФАРИНИШИ ҲАЙВОНОТ ВА ХАЗАНДАГОНУ ПАРРАНДАГОН НИШОНАИ ВУЧУДИ ХУДОСТ

Яке аз далоили қотеъ бар исботи
вучуди Худо офариниши ҳайвонот
ва хазандагону паррандагон аст.

Худованд мефармояд: «Худованд
ҳар ҷунбандаеро аз об офаридааст,
гурӯҳе аз онҳо бар шиками худ роҳ

мераванд ва гурӯҳи дигар бар рӯйи
ду по меистанд ва дастае бар рӯйи
чаҳор по ҳаракат мекунанд.

Худованд ҳарчи бихоҳад,
меофаринад. Қатъан ӯ ба ҳар чизе
тавоно аст» (Нур, 45).

Худованд мефармояд, хилқати
парранда бо ин хусусиятҳои аҷиб
нишонаи вучуди Худо аст:

﴿الَّذِينَ يَرَوْنَ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾
[النحل: ٧٩]

«Магар паррандагонро намебинед,
ки дар фазои осмон ром ва мусаххар
ҳастанд ва касе ҷуз Худо онҳоро дар
фазои осмон маҳфуз нигаҳ
намедорад. Ба ростӣ (дар ин
офаринини аҷиб) нишонаҳои барои

касоне, ки ақлу андеша доранд,
мавҷуд аст» (Наҳл, 79).

Дар хилқат ва офариниши ҳайвонот
ва паррандагон далоили бешуморе
барои исботи вучуди Худо ҳаст, ки
баёни яқояки онҳо ниёз ба чандин
чилд китоб дорад ва илми
зистшиносӣ ба анчоми чунин
вазифае пардохтааст. **Ва файласуфи
маъруф Нютон дар баҳсе роҷеъ ба
исботи Худо менависад:** «Оё ин
ҳама аъзои гуногун ба чӣ манзуре
ҳар як ба таври муназзам дар ҷойи
муносиб қарор гирифтаанд, оё
қобили тасаввур аст, ки касе чашмро
ҳалқ кунад, вале ба низому
қавонини биной оғоҳӣ надошта
бошад ва ё дастгоҳи пуразамат ва

дақиқу зарифи гӯшро ба вучуд оварад, аммо нисбат ба қонуну муқаррароти садоҳо чоҳил бошад? Ҳаргиз чунин коре имконпазир нест. Магар ҳаракоти ҳайвонот тибқи ирода ва хости онҳо анҷом намегирад? Ин илҳом ва шуури фитрӣ дар нафси ҳайвонот аз кучо нашъа мегирад»? Хулоса, Нютон ба суолҳои худ идома медиҳад, **то ин ки мегӯяд:** «Оё ин ҷаҳон бо ҳамаи азамати он ва тамоми аҷзову аносираш, ки ба сурати беназир ва шигифтоваре дар ниҳояти камолу диққат ва назм офарида шуда, собиту устувор аст, бар вучуди Парвардигори донову тавоно ва поку муназзах аз ҷисму модда ва ҳозир дар ҳар замону макон ва

мусаллат бар ҳама чиз, ки ҳақоқиқи ашёро мебинад ва онҳоро дарк менамояд, далолат надорад»?

ИМОН БА ХУДО ҶУЗЪИ ФИТРАТ ВА СИРИШТИ ИНСОН АСТ

Таҳқиқотҳо ва баррасиҳои тоза дар бораи дин масоили фаровон ва муҳиммеро кашф карда, ки лозим аст бо диққат мавриди таваҷҷӯҳ қарор гиранд. Аз ҷумла, собит кардаанд, ки дин як сифати умумӣ ва ҳамагонӣ барои тамоми афроди инсон бо шумули инсонҳои гузаштаву оянда ва ҳоло аст ва донишмандон натавонистаанд миллатеро бидуни дин пайдо намоянд. Аксари донишмандон бар ин боваранд, ки фикр дар бораи

вучуди Худо ва ба таври куллі
этикодот дар инсон як сифати
фитрии инсон аст ва ҳаргиз аз зоти ӯ
чудо намегардад, ҳамон гуна, ки
дигар хусусиятҳои фитриаш
монанди ғаму шодӣ, муҳаббат
ҳаргиз аз ӯ чудо нахоҳад шуд. Ва ин
сифати фитрӣ ба василаи
офаринандае азиму доно, ки
Худованди субҳон аст, дар сиришт
ва зоти инсон ба вадиат гузошта
шудааст. Саршиностарин
донишманде, ки шадидан ба ин
мавзӯъ этикод дорад ва этикодоти
диниро аз сифоти фитрии башар
медонад, Андре Ланг—донишманди
скотландӣ аст, ки далоили худро
чунин баён медорад:

1. Ҳар инсоне дар даруни худ эҳсос менамояд, ки як нерӯи бартаре аз нерӯҳои оддӣ вучуд дорад ва ин эҳсос барои пайдоиши ин ақидаи динӣ, ки барои ин ҷаҳон Парвардигоре ҳаст тавоно ва бартар аз ҳама ва ин ҷаҳон сохтаи дасти пурқудрати ӯ аст, кофӣ аст ва ҳар инсоне эҳсос мекунад, ки мавҷудоти ин ҷаҳон офарида шудаанд ва имкон надорад, ки худашон худашонро ба вучуд оварда бошанд. Бинобар ин, бояд сонеъ ва созандаи ҳақиму мусаллате онҳоро ба вучуд оварда бошад.

2. Мебинем, ки миллатҳои бисёр қадим ва ибтидоӣ ва ҳатто ақвоми ваҳшӣ нисбат ба падар, раиси

қабила ва Офаридгори олам
этиқоди динию маънавӣ доштаанд
(пас ҳеч миллате бидуни дин вучуд
надоштааст).

3. Ақвому миллатҳои аввалия ва
ибтидоӣ дар камоли покӣ, тақдис ва
яктопарастӣ Худоро парастиш
кардаанд ва ширку бутпарастӣ ва
хурофот баъдан ба вучуд омадааст.

Албатта, назарияи Андре Ланг
фавран мавриди таъйид қарор
нагирифт, то ин ки равиши баррасии
таърих дар илми чомашиносӣ
мутадовил гардид ва ин равиш буд,
ки аксар андешаҳо ва назариёти ўро
собит ва таъйид намуд. Муҳимтарин
таҳқиқоте, ки назарияи Андреро ба
исбот расонид, таҳқиқоти доктор

Любалд Финшард –устоди донишгоҳи Вена дар бораи аврупоиҳои ҳиндиасл буд. Ин муҳаққиқ собит намуд, ки фикри вучуди Худой болотар аз ҳама дар назди ориёӣҳо амре аст ғайри қобили инкор ва се асл асоси дини онҳоро ташкил меод, ки иборат буданд аз парастии табиат, ибодат ва парастии мурдагон ва имону эътиқод ба Худои пурхайру баракат ва офаринанда. Вале доктор Любалд таъйин наамудааст, ки кадом як аз ин се навъ эътиқод ва ибодат аз назари замони бар дигарӣ муқаддам аст ва фақат дар як ҷо ишора карда, ки таъйини қадимтарини онҳо ниёз ба баҳсу баррасии бештаре дорад.

Дар ҳамин замон доктор Кобер натиҷаи чандин таҳқиқоти худро дар мавриди ҳиндуҳои Калифорния мунташир намуд ва собит кард, ки ин ақвом қадимитирин ақвоми Амрикои Шимоли ҳастанд ва ҳамчунин дар таҳқиқоти худ нишон дода, ки ҳиндуҳои Калифорния мӯътақид ба Худои азиму пурхайр будаанд ва бо қотеият эълон дошт, ки ин ҳиндуҳо Парвардигори худро дар аълотарин маротиба шинохта ва ӯро парастид кардаанд ва мӯътақид будаанд, ки ӯ Худое аст, ки тамоми қудратҳо аз ӯ аст ва тамоми корҳову муқаддарот ба дасти ӯ аст.

Яке аз уламои ҷомеашинос ба номи Асмаат собит кардааст, ки ақвоми

африқоӣ, ки қадимтарин ақвоми башарӣ ҳастанд, мӯътақид ба вучуди маъбуд ва Парвардигоре дар сатҳи аълои вучуд будаанд. ӯ ҳамчунин ба ин ҳақиқат даст ёфт, ки аксар қабоили сиёҳпӯсти ҷануби шарқии Австралия, Ҳинд ва Амрикои Шимолӣ дорои фикри яктопарастӣ будаанд, ки дар назди ин қабоил ин фикр ба сурати маъбуди якто ҷилвагар шудааст. Аммо баъдҳо, ки ин қабоил пешрафт намуду дар асари пешрафт ва дигаргуниҳои фарҳангӣ дар эътиқодоти динии онҳо ғасод ва тағйиру печидагӣҳое ҳосил гардида, ширку бисёрхудой зоҳир шуд, дар канори Худованди мутаол мавҷудоти олии дигареро қарор додаанд. [\[15\]](#)

Яке аз уламо ба номи Ринон мегӯяд: «Нажоди сомӣ фитратан мувахҳид будаанд». Ринон ин назарияро аз таҳқиқу баррасии худ дар мавриди худоёне, ки сомиҳо онҳоро парастиш мекарданд, ба даст овардааст ва вучуди калимаи «Ил» дар лаҳҷаи сомиёнро далели ин назария донистааст. Ринон муддаӣ аст, ки сомиён як маъбудӣ якторо ба номи Ил парастиш мекарданд. Баъдҳо калимаи Ил батадрич дар лаҳҷаҳои дигар тағйир ёфт ва ба сурати «Яхуд», «Яҳва» ва «Улуҳим» дар забони ибрӣ ва ба сурати «Аллот» ва «Аллоҳ» ва «Илоҳ» дар назди арабҳо даромада, дар воқеъ асли ҳамаи ин калимот яке аст, ки ҳамон Илаҳ – «Ил» аст.

Доктор Бил Клиронс Ивсид устои
зистшиносӣ мегӯяд: «Мусалламан,
таваҷҷӯҳ ва эҳтимом ба баҳсу
баррасӣ дар бораи ақл бузургтар аз
ақли башарӣ ва тадаббур ва андешаи
устувортар, бисёр васеъ ва болотар
аз андешаи инсон ба манзури кӯмак
ба дарки саҳеҳ ва тафсиру тавҷеҳи
воқеии ин ҷаҳон яке аз далоили
возеҳу ошкор бар вучуд нерӯи
болотар аз ҳамаи нерӯҳо ва андешаи
бартар аз ҳамаи андешаҳост, ки
ҳамон Зоти Аллоҳ ва андешаи ӯ аст.

Гоҳе инсон танҳо бо далоили илмӣ
наметавонад ба таври комил ва яқин
дорои имон ба Парвардигор шавад,
вале ҳамин ки ин далоили илмӣ бо
ҳолоти рӯҳию маънавӣ ва ангезаҳои

бешумори дарунӣ ҳамроҳ гардид,
имони инсон ба болотарин дараҷаи
камол хоҳад расид ва ҳар гоҳ илм ва
огоҳии мо дар бораи ин ҷаҳони
бениҳоят азиму печида бо эҳсосоту
авотиф ва ангезаҳои дарунӣ таркиб
шуданд, ба таври яқин имон ба
вучуди Парвардигор ҳосил мешавад.
Чун ангезаҳои дарунӣ таъсири зиёде
дар ҳусули имон ба Худо доранд,
агар бихоҳем метавонем миллионҳо
инсонии ҳушёрро бошуурро ном
бидарем, ки дар партави ангезаҳову
авотифи рӯҳӣ ба имони росих ба
Худо расидаанд. Ин ангезаҳову
авотиф ба андозае фаровон ва
мутанаввеъ ҳастанд, ки қобили
шумориш намебошанд, инсонро ба

сӯйи имон ба Худо чалб менамоянд ва дорои қудрати зиёде ҳастанд».

Яке аз нишонаҳои возеҳи эъҷози Қуръон ин аст, ки эълон медорад, дин ҷузъи фитрати инсон аст. **Ислом дар ин замина ҳам аз илм сабқат гирифтааст ва сездаҳ қарн пеш аз илм Қуръон ин ҳақиқатро чунин баён мефармояд:** «Рӯйи худро холисона мутаваҷҷеҳи ойини воқеии Ислом кун. Ин сириште аст, ки Худованд мардумонро бар он офаридааст. Набояд сиришти Худоро тағйир дод (**ва ба куфр рӯй овард**) Ин аст ойини муҳкаму устувор, вале аксари мардум чунин чизеро намедонанд. Эй мардум, бо имон ба Худо ва тавбаву ихлос ба

сӯйи Худо баргардед ва аз хашму азоби ӯ бипарҳезед ва намозро чунон ки сазовор аст, бигузored ва аз зумраи мушрикони набошед» (Рум, 30-31).

Ин ояти шарифа эълони медорад, ки имон ба Худо чузби сифоте аст, ки бо сиришти инсон омехтааст ва асоси он имон ба Офаридгори ҷаҳон ва якто будани Парвардигор аст. Ҳар гоҳ инсон авомили хоричиро аз худ дур намояд ва ба вичдону қалби худ мурочиат кунад, тасдиқ менамояд, ки ӯ махлуқ ва офаридашудаи Худованди донову тавоно аст, ки ӯро офарида ва дар ҳаққи ӯ некӣ ва эҳсон намудааст. Ба калимаи «**ҳанифан**» таваҷҷӯҳ

фармояд, ки мегӯяд: «Ҳолати
яктопарастӣ ба сӯйи Худо рӯ
биёвар». Мулоҳиза фармояд, ки дар
охири оят ҳам мефармояд: «Ва
аксари мардум чунин чизеро
намедонанд». Ин гуфта комилан
дуруст аст, чун танҳо касоне, ки
зиндагии худро вақфи таҳқиқоти
илмӣ дар бораи дин ва таъсири он
бар инсон кардаанд, ин ҳақиқатро,
ки дин ҷузъи сиришти инсон аст,
дарк мекунанд. Мусалламан, эълومي
ин ҳақиқати илмӣ аз сездеҳ қарн
пеш аз дастрасии илм ба он яке аз
мӯъҷизоти илмии Қуръон аст.
Расули Худо, алайҳиссалом, бо
ривояти ҳадиси қудсӣ аз
Парвардигораш ин ҳақиқатро
таъкид намуда ва аз қавли Худованд

мефармояд: «Тамоми бандагони Ман ба сурати яктопараст офарида шудаанд, сипас шаётин онҳоро аз дини худ мунҳариф намуданд ва ба онҳо дастур доданд, ки барои ман шарикӯ анбоз қарор диҳанд».

Ва Пайғамбар (с) дар ин бора мефармояд: «Ҳар навзоде бо сиришти пок, ки имон ба Худо аст, ба дунё меояд. Ин падару модари ӯ аст, ки ӯро ба сурати яҳудӣ ё насронӣ ё маҷусӣ дармеоваранд» (Табаронӣ, Байҳақӣ ва Абӯяълон).

Яъне ҳар навзоде бар ҳасби фитрату сиришт баробари қонуни Ислом ба сурати муваҳҳид ва яктопарастии холис, ки ҳеч шоибаи ширк дар он мавҷуд нест, ба дунё меояд ва ин

муҳити хонавода аз ҷумлаи падару модар аст, ки ӯро аз сиришти худ мунҳариф месозанд. Дуову ниёише, ки инсон ба ҳангоми ниёз ва нороҳатӣ Парвардигори худро бо он ба фарёд меҳонад, нишондиҳандаи ин аст, ки дин дар табиат ва сиришти инсон вучуд дорад ва аз зоти ӯ ҷудо нест.

Устод Криси Морисун мегӯяд:
«Инсонҳо дар ҳар ҷову маконе, ки буда ва бошанд, аз ибтидои вучуд то ба ҳол ҳама дорой ин ангега ва эҳсос ҳастанд, ки ба ҳангоми ниёз ва бурузи мушкилот ба касе, ки аз ҳама болотар ва нерӯмандтар ва бузургтар аст, паноҳ бибаранд ва аз ӯ ёрӣ ҷӯянд. Ин эҳсоси ҳамагонӣ

далели ин аст, ки вучуди дин дар инсон ба сурати сиришт ва омехта бо табиати ӯ аст. Пас илм ҳам ночор аст, ки ба ин ҳақиқат эътироф кунад»[16]

Қуръон дар бисёре аз оятҳояш ба ин ҳақиқат тасреҳ мекунад ва мефармояд: «Ҳар замон, ки мусибат ва балои бузурге ба инсонҳо бирасад, Парвардигорашонро ба фарёд мехонанд» (Рум, 33).

Ва ӓ мефармояд: «Мункирони Худо ҳангоме ки савори киштӣ мешаванд ва мавҷҳое ҳамчун кӯҳ онҳоро фаро мегирад, холисона Худоро ба фарёд мехонанд ва ибодатро хоси ӯ медонанд» (Луқмон, 32).

Бинобар ин, маълум гардид, ки рӯҳи инсон ба муқтазои сиришту табиати зотие, ки дорад, вучуди Парвардигорро дарк менамояд ва ба ҳангоми бурузи мушкилот ва нороҳатӣ ба сӯйи ӯ боз мегардад ва аз ӯ ёриву кӯмак ва начот металабад.

Аз он чи, ки баён шуд, равшан мегардад, ки таҳқиқу баррасиҳои ҷадид дар мавриди дин он чиро, ки Қуръон сездаҳ қарн пеш роҷеъ ба фитрӣ будани имон ба вучуди Худо эълон доштааст, таъйид ва тасдиқ менамояд, дар ҳоле ки дар он вақт мардум чизе дар мавриди асрори фитрати динӣ намедонистанд. Оё эълони ин ҳақиқати илмӣ дар он

замон далели ошкор бар сидки
нубуввати Пайғамбар (с) нест:

ИЛМ ИНСОНРО БА ИМОН БА
ХУДО ДАЪВАТ МЕНАМОЯД

Баъзе аз мардум, ки ба чуз миқдори
каме сахм аз илм надоранд,
мепиндоранд, ки куфру илҳод аз
заруриёти илм аст, ҳар андоза инсон
олимтар шавад, имонаш сусттар ва
заифтар хоҳад шуд.

Аммо ин пиндори нодуруст ба дур
аз ҳақиқат мебошад ва илм дар ҳеч
яке аз давраҳои таърих мӯчиби
куфру илҳод намегардад, балки
баръакс, инсони олим ва
донишманди воқеӣ вақте худро дар
чаҳони азим ва бидуни ҳадду марз

мушоҳида мекунад ва худро заррае аз укёнузи бекарон меёбад ва медонад, ки назму ҳамоҳангӣ ва иртиботи муҳкам дар байни тамоми аҷзoi олам мусаллату ҳукмфармо аст ва ҳеҷ нақсу сардаргумӣ даркор нест, бидуни таъхир сари таслим ба унвони эҳтирому таъзим дар пешгоҳи бошукӯҳи Парвардигоре фурӯ меоварад, ки ин ҷаҳони азимро бо ин ҳама назму ҳамоҳангии дақиқ офаридааст.

Доктор Дунрати олмонӣ китобе манташир намуда, ки дар он ба баҳсу баррасии андешаҳои фалсафии донишмандони бузург пардохта, ки дар партави илму дониши онҳо афкори ақли башарӣ

дар чаҳор қарни ахир равшанӣ ва кудрату пешрафти фаровоне касб кардааст. Дунрат бо диққат ва алоқаи фаровон ақоиди динии онҳоро шиносой намудааст. ӯ пас аз таҳқиқ дар бораи ақоиди фалсафию динии 290 донишманд ва файласуфи соҳибназар ин натоиҷро ба даст овардааст:

1. 28 нафар аз онҳо натавонистаанд ба ҳеч ақида чи мусбат ва чи манфӣ бирасанд.
2. 242 нафар аз маҷмӯъи 290 донишманд бо сароҳати комил имон ба Худоро эълон доштаанд.
3. 20 нафар аз эшон куфру имон барояшон бетафовут буда ва аслан

ба ин навъ масоил аҳамият
надодаанд. Агар мо ин бист нафар
бе таваҷҷӯҳ ба динро ҳам ҷузъи
ломазҳабон ва мулҳидон ба ҳисоб
оварем, боз мебинем, ки наваду ду
дар сад аз кулли донишмандони
мавриди назар мӯъмину мӯътақид
ба Худо будаанд. Бо таваҷҷӯҳ ба ин
дар сад бузург ва ин ки нисбати
уламову донишмандони мӯъмин дар
ҳар даврае даҳ баробари уламои
бетафовут ва мулҳид будааст, барои
мо маълум мешавад, ки дар байни
илму дин тазодду душманӣ вучуд
надорад ва бо пешрафти илму
дониш ва таваҷҷӯҳи бештари
донишмандон ба дин ҳамоҳангӣ ва
иртиботи илм ва дин комилтар
мегардад ва ин танҳо мулҳидон ва

моддапарастонанд, ки бардурӯғ
иддаои тазод дар байни илму дин
доранд.

Доктор Люн Вати аз қавми Постор
бузургтарин мағзи мутафаккир ва
донишманди қарни гузашта чунин
менависад: «Имон аз ҳеч пешрафте
чилавгирӣ наменамояд, чун ҳар
тараққӣ ва пешрафте намоёнгари
иртибот ва ҳамоҳангӣ дар байни
махлуқот ва офаридагони Худост,
агар илми ман бештар аз он, ки ҳоло
ҳаст, мебуд, имони ман ҳам бештар
ва амиқтар аз он чи ки ҳоло ҳаст,
мешуд. Ин посторӣ дар идомаи
суханони худ мегӯяд: «Илми саҳеҳ
наметавонад, ки моддӣ бошад, ба
хилофи тасаввури дигарон илм

боиси имони бештар ба Худо хоҳад шуд, чун илм бо таҳлилу баррасие, ки аз ҷаҳон ба амал меоварад, нишонаҳои маҳорат ва кордонию тасаллут ва қудрату ҳукумати ғавқулодаи Офаридгори ҷаҳонро мушоҳида мекунад ва мебинад, ки қавонин ва назм мусаллат бар ҷаҳон бар андозае ҳақимона, муназзам ва ҳолӣ аз ҳалал аст, ки ҳадду марзе барои он манзур нест».

Ва доктор Ветз Шимидони маъруф, узви Академия ва муовини донишкадаи тиббии пешрафта менависад: «Ҳар гоҳ эҳсос намоям, ки ақидаам нисбат ба Худо сушт мешавад, ғавран барои тақвияти он

ба сӯйи Академияи улум рӯй меоварам».

Ситорашиноси бузург Фой, узви Академияи улум дар китоби худ ба номи «Аслулаволим» чунин мегӯяд: «Аз иштибоҳтарин суханон ин аст, ки гуфта шавад, илм инсонро ба сӯйи инкори вучуди Худо мекашонад».

Донишманди маъруф ва заминшинос Эдмун Ҳарберт мегӯяд: «Ҳар даврону асре дорои як навъ тамоюлот ва афкори ҷунуномез мебошад. Ман фикр мекунам, ки куфр ба Худо ва илҳод маразу ҷунуни фикрии асри ҳозир бошад. Ба ҳақиқат, ба назди ман кандани пӯст аз баданам осонтар ва

мумкинтар аз ин аст, ки имону ақидаи ба Худоро аз дилам баркананд ва онро аз ман чудо намоянд».

Инҳо афкор ва назариёти пешвоён ва бузургони илму дониш дар асри чадид мебошад, ки аз навишаи Люн Вати нақл кардаем.

Аз тарафи яке аз давлатмардони Амрико аз доктор Онду Канвой Эфӣ суол шуд: «Шунидаам, ки аксар касоне, ки ба илм иштиғол ва сарукор доранд, кофиру бедин ҳастанд? Оё ин гуфта дуруст аст?» Ин донишманд дар ҷавоб гуфт: «Ба ақидаи ман ин сухан дуруст нест, балки ман ба хилофи он мӯътақидам. Чун дар мутолиоту

тахқиқот ва мубоҳисоти худ бо уламо ба ин натиҷа расидаам, ки қисмати аъзами касоне, ки дар майдони улум машғули таҳқиқу баррасӣ ҳастанд ва аз уламову бузургони илм мебошанд, аз илҳоду куфр ба дур ҳастанд, вале мардум назариёти онҳоро дуруст нақл наменамояд ё аслан назариёти эшонро намефаҳманд». **ӯ дар идомаи суханони худ мегӯяд:**

«Усулан куфру илҳод ва моддапарастӣ бо шеваву равише, ки донишмандон дар зиндагию андеша ва амали худ ба кор мегиранд, комилан мутазод мебошад, чун ҳар донишманд аз ин асли мусаллам пайравӣ мекунад, ки ҳеч василае бидуни созандаву офаринандае

имкон надорад ба вучуд ояд.
Донишманд ақлу андешаи худро бар
асоси ҳақоики мусаллам ба кор
мегирад, вақте ки маҳалли кори худ
мешавад, бо ишқу алоқаи фаровон
ва қалби саршор аз имон ба Худо
шурӯъ ба кор мекунад ва аксари
донишмандон ба хотири ишқ ба илм
ва ишқ ба хидмат ба мардум ва ишқ
ба имон ба Худо ба таҳқиқот
мепардозанд ва тамоми зиндагии
худро дар ин роҳ сарф
менамоянд». [\[17\]](#)

Мо дар ин чо гуфтаи доктор Алберт
Мокуб Ваншстерро [\[18\]](#) нақл
мекунем, ки мегӯяд: «Ба воситаи
иштиғол ба улум имонам ба Худо
мустаҳкамтар гардида ва появу

асоси он хеле қавитар аз пеш шудааст. Шакке нест, ки илм, огоҳӣ ва басирати инсонро ба қудрату ҷалол ва азамати Худованд афзоиш медиҳад ва ҳар андоза дар доираи таҳқиқоти худ ба иктишофоти ҷадидтаре ноил шавад, имонаш ба Худо бештару бештар мегардад».

Гуфтаи донишманди маъруф Лорд Калфанро [\[19\]](#) баён мекунем, **ки мегӯяд:** «Ҳар гоҳ дурусту амиқ фикр кунед, яқинан, тафаккури дуруст ва илм шуморо маҷбур месозанд ба Худованди мутаол бештар имон дошта бошед». [\[20\]](#)

Эйнштейн – донишманди маъруф мегӯяд: «Муҳимтарин ва боарзиштарин натиҷаи таҳқиқоти

илмӣ ин имон ба Худо аст». Нақли
қавли донишмандонро бо гуфтаи
файласуфи англис Франсис Бекен ба
поён мерасонам, **ки мегӯяд:**

«Донистани фалсафа кам инсонро ба
куфру илҳод мекашонад, аммо
тааммуқу табаҳҳур дар он инсонро
ба сӯйи имон ба Худо боз
мегардонад».

Мулоҳиза фармояд, ки аксар қариб
ба иттифоқи донишмандон ақида
доранд, ки илм боиси имони бештар
ба Худо аст ва илм омили аслии
имони онҳо ба Худо будааст. Дар ин
ҷо бояд баёни ин ҳақиқати илмиро,
ки илму дин якдигарро такмил
менамоянд, барои аввалин бор ба
номи Қуръон сабт намоям, **чун**

Қуръон дар сездаҳ қарн пеш
дурустию ҳамоҳангии илму динро
эълום дошт ва худошиносиву
ихлоси комил ва парҳезу тақворо
дар қалби уламо ва донишмандон
мунҳасир сохта ва мефармояд: «Ба
дурустӣ, танҳо уламо ва
донишмандон аз Худованд тарс ва
тақво доранд ва дар баробари ӯ
таслиманд» (Фотир, 28).

Чун уламо ба воситаи илму дониш
ва заковату ҳушёрӣ, ки доранд, ба
асрори шигифтоваре, ки Худованд
дар ҷаҳон қарор додааст, огоҳ
мебошанд. Ба ҳақиқат, ин танҳо
уламо ҳастанд, ки аз рӯйи далелу
бурҳон медонанд, ки ин асрор аз
қудрати башар ва ё тасодуф хорич

аст. Пас бо камоли адабу ихлос таслими амри Худо мешаванд. Қуръон ба шаҳодат ва гуфтаи уламо ва донишмандон арҷ мениҳад, шаҳодати онҳоро дар канори шаҳодати фариштагон, ки ҳаргиз шакку тардид ба мақоми малакутии Эшон наздик намешавад, **қарор медиҳад ва мефармояд:** «Худованд гувоҳӣ медиҳад бар ин ки маъбуди ҳаққе ҷуз ӯ нест ва ин ки ӯ додгару одил аст ва фариштагон, уламо ва донишмандон гувоҳӣ медиҳанд, ки ҷуз ӯ маъбуди ҳаққе нест ва ӯ тавонову ҳаким аст» (Оли Имрон, 18).

Ин оят нишон медиҳад, ки Худованди мутаол то чи андозае ба

шаҳодат ва назарияи донишмандон
арҷ гузоштааст.

Бо таваҷҷӯҳ ба маротиби ғавқ
маълум мегардад, ки илм бо таҳқиқу
баррасӣ ва кашфи асрори ҷаҳон
далоили қотеъе бар вучуди
Худованди мутаол нишон дода ва
медихад ва дар ин амр Қуръон аз
илм сабқат гирифта ва дар сездаҳ
қарн пеш далоили илмиро бар
вучуди Худованд баён доштааст.
Бинобар ин, далелҳо ва бароҳин дин
ва илм ҳар ду бо ҳам муттафиқ ва
ҳамоҳанг бар вучуди Худо далолат
доранд. Аввал бурҳони Қуръони
карим, дувум бурҳони кавн ва ин
ҷаҳони азим.

МУБОҲИСА БО КАСОНЕ, КИ БА ХУДО ИМОН НАДОРАНД ВА МОДДАРО МАНШАИ КОИНОТ МЕДОНАНД

Моддагароён (**материалистон**)
мӯътақид нестанд, ки ин ҷаҳон
холиқ ва офарандае дошта бошад,
балки мегӯянд ҳарчи дар ҷаҳон аст,
ҳамеша буда ва дар асари
таҳаввулот ва тағйироти модда ба
вучуд омадааст ва қавонину
муқаррароти ҳоким бар ҷаҳон ва
ҷузъиёти он дар асари таҳаввулот ва
дигаргуниҳои мудовим худ ба худ
ба ин марҳала аз диққат, камол ва
ҳамоҳангию тавозун расидааст. Ин
назариёти бепоя ва беасоси моддиҳо
ба миёни оммаи мардум ҳам сироят

карда ва иддаеро ба куфру илҳод кашонидааст. Барои ҳамин, уламо ва донишмандон ба ибтоли ин назариёт пардохта ғасоду беасос будани онҳоро эълон доштаанд. Барои равшан шудани ин мавзӯ ба маротиби зер таваҷҷӯҳ фармояд.

Ин назария, ки ҷаҳон дар асари иттифоқ ва ба таври тасодуфӣ ба вучуд омадааст, **ботил мебошад:** Доктор Арфанг Вилям [\[21\]](#) мегӯяд: «Ман ба вучуди Худо имон ва эътиқод дорам, чун наметавонам тасаввур кунам, ки иттифоқ ва тасодуф боиси ба вучуд омадани электронҳо ва протонҳои аввалия ё атомҳои аввалия ва ё протоплазмаи аввалия ва ё базру ҳастаи аввалияи

гиёҳон ва ё ақли аввалия буда бошад ва ин ҳама осори шигифтангез, дақиқ ва муназзам бар асари иттифоқ ҳосил шуда бошад. Ман ба Худои қодиру огоҳ ва мусаллат имон дорам, чун танҳо ин вучуди муқаддас аст, ки метавонад ҷаҳони ҳастиро бо ҳама асроре, ки дар бар дорад, ба тариқи саҳеҳ барои ман тавҷеҳ ва тафсир намояд». [\[22\]](#)

Ҳамчунин доктор Воин Авлат мегӯяд: «Аммо назарияҳое, ки ҷаҳонро ба сурати моддӣ тафсир ва тавҷеҳ менамоянд, аз тафсир ва тавҷеҳи чигунагии пайдоиши ҷаҳон очизанд. Дар ҳоле ки наметавонанд чигунагии пайдоиши онро баён намоянд, онро ба ҳолати ибҳом боқӣ

мегузоранд, меоянд феълу
инфиолотеро, ки баъд аз пайдоиши
аввалия зоҳир гардидааст, ба
тасодуф ва иттифоқ нисбат
медиханд (бидуни ин ки аслро баён
доранд, ба тавчеҳи фаръ
мепардозанд) ва мехоҳанд назарияи
тасодуфро ҷойгузини имон ба Худо
кунанд ва ба гумони худашон
мехоҳанд тафсири зебо ва тавчеҳи
комилтар ва ба дур аз мавҳумот аз
чаҳон нишон диҳанд. Аммо сарфи
назар аз арзишҳои умумие, ки дин
дорад, бояд эътироф кунем, ки
назарияи имон ба Худо ва ин ки ин
чаҳон ба василаи офарандаи олиму
тавоно ба вучуд омадааст, маротиб
ба ақл наздиктар аст аз ин ки гуфта
шавад, ин ҳама асрор дар натиҷаи

тасодуф ва иттифоқ мебошанд. Болотар аз ин бояд имон дошта бошем, ин назми дақиқ, устувор ва беназир, ки тамоми ҷаҳонро дар бар гирифтааст, далеле аст қатъию инкорнопазир бар ин ки ҷаҳон дорои Парвардигоре аст мусаллат, ки танзимкунандаи қавонини ҳастӣ аст. Зеро ҳеҷ гоҳ тасодуф ва иттифоқи кӯру кар ва бешуур маншай назм нахоҳад шуд». [\[23\]](#)

Донишманди маъруф Крисси Морисон [\[24\]](#) дар бораи асрор ва шигифтиҳои ҳаёт мепурсад: оё ҳаёт бар асари модда ба вучуд омадааст ё на ва мегӯяд: «Он чи мусаллами ҳамагон аст, ин аст ки муҳит ва модда ҳар андоза, ки ҳамоҳанг бо

ҳаёт бошанд, ба танҳой
наметавонанд боиси ба вучуд
овардани ҳаёт шаванд. Албатта, ба
тариқи авло ҳеч тасодуф ва иттифоқ
дар шароит ва зуруфи кимиёӣ ва
табӣӣ низ қодир ба падида овардани
ҳаёт намебошад. Бинобар ин, бояд
эътироф кунем, ки ҳаёт танҳо
маншаи шууру идрок аст. Танҳо
ҳаёт аст, ки моро ба дарку фаҳми
корҳои боазамати Парвардигор
ошно месозад ва нури вучудаширо
тобнок мегардонад, ҳарчанд ҳанӯз
пардаҳои фаровоне вучуд дорад, ки
бар чашми мо торикӣ андохта ва
натавонистаем ҳақиқати ин нурро ба
хубӣ дарк намоем». [\[25\]](#)

Пас маълум мегардад, ки назарияи пайдоиши ҷаҳон аз тариқи иттифок ва тасодуф бар асоси ҳеч далели илмӣ ва мантиқи дуруст устувор нест ва ақли солим онро намепазирад. Барои ин аст, **ки Қуръон бо далели қонеъкунандае хитоб ба ин саргаштағони мутараддид мегӯяд:** ин ҷаҳон бояд холиқ ва Парвардигоре дошта бошад, ки Аллоҳ, субҳонаҳу ва таъоло аст. «Магар дар вучуди Худованде, ки осмонҳову заминро аз ибтидо ба вучуд овардааст, шакку тардид доред?» (Иброҳим, 10).

Қуръон назари инсонро ба фалсафаву ҳикмат ва шигифтиҳои мавҷуд дар офариниши ҷаҳон ҷалб

менамояд, ки дар ниҳояти вузӯҳ бар вучуди холиқи огоҳу ҳаким далолат доранд ва мефармояд:

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (النمل: ٨٨)

«Ин чаҳон сохтаи дасти қудрати Худованде аст, ки тамоми ашёро ба сурати зебо ва назми дақиқ ба вучуд овардааст?» (Намл:88).

Ва дар тавсифи Парвардигор мефармояд: «ӯ зоте аст, ки ҳарчиро офарид, некӯ офарид» (Сачда, 7).

Маълум аст, ки тасодуф ва иттифоқ наметавонад мавҷуди зиндаеро ба вучуд оварад, ки дорои ҳикмат ва корҳояш дақиқу муназзам бошад.

ЧАҲОН ДОРОИ ИБТИДО ВА САРОҶОЗЕ АСТ

Доктор Эдуард Лотерксол [\[26\]](#) дар радди назарияи моддигароён, ки мӯътақид ба азалияти модда ҳастанд ва мегӯянд чаҳон азали аст ва сароҷозе надорад, **менависад**: Илм ошкоро собит мекунад, ки имкон надорад ин чаҳон азали ва бидуни сароҷоз бошад. Чун чаҳон ба таври доим дар ҳоли интиқоли ҳарорат аз аҷсоми гарм ба аҷсоми сард мебошад ва ба ҳеҷ вачҳ мумкин нест худ ба худ ва ба сурати автоматикӣ акси ин қазия ба вучуд ояд, ба ин маъно, ки ҳарорат худ ба худ аз аҷсоми сард ба сӯйи аҷсоми гарми қаблӣ баргардад. Ва ин амр ба

маънои ин аст, ки ҷаҳон ба сӯйе ҳаракат мекунад, ки саранҷом дараҷаи ҳарорат дар тамоми аҷсом яксон мешавад ва конуни энергия ва нерӯ тавони худро аз даст медиҳад, он гоҳ ҳеҷ гуна амалиёти кимиёвӣ ва табиӣ дар байн нахоҳад буд ва асаре аз ҳаёт дар ҷаҳон боқӣ нахоҳад монд. Вақте ки мебинем ҳанӯз ҳаёт боқӣ аст ва феълу инфилоли кимиёвӣ ва табиӣ ба мисли пештара дар масири худ идома дорад, мо метавонем натиҷагирӣ кунем, ки ин ҷаҳон имкон надорад, ки азали бошад ва илло тибқи муҳосибаи марбута боист хеле барвақт энергияи он тамом шавад ва фаъолиятҳои табиӣ он мутаваққиф гардад. Албатта, ин

матлабе аст, ки илм бидуни ин ки қасд дошта бошад собит кунад ҷаҳон дорои сароғозе аст, ба он даст ёфтааст, вале мо бо ин матлаби илмӣ вучуди Худоро собит менамоем. Чун ҳар чизе, ки сароғозе дошта бошад, наметавонад худро аз адам ба вучуд оварда бошад, пас лозим аст як маншаъ ва муҳаррики аввалия ё офарандае, ки Худованди ҷаҳониён аст, дошта бошад.

Агар ба Қуръони карим мурочиат кунем, мебинем ба сароҳат мегӯяд, **ки ин ҷаҳон дорои сароғозе аст ва ин ҷаҳон махлуқ ва офаридаи Худо аст: «Оё намедонанд, ки Худованд чӣ гуна офариниширо оғоз кард ва**

сипас онро бозмегардонад?»
(Анкабут, 19).

Қуръон бо сароҳат эълон медорад,
ки ҷаҳон ба сӯйи охир ва поёни худ,
ки рӯзи қиёмат ном дорад, дар ҳоли
ҳаракат аст. Дар он рӯз нерӯ ва
энергия тамош мешавад ва офтоб
хомӯш мегардад

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۲] [الفاتحة: ۱، ۲]

«Замоне, ки офтоб нури худро аз
даст дод ва ситораҳо торик шуданд,
дар чунин рӯзе Худованд махлуқоти
худро ба кайфияти дигар боз
мегардонад» (Такбир, 1-2).

**ТАКОМУЛ ЯКЕ АЗ НИШОНАҲОИ
ВУҶУДИ ХУДО АСТ**

Доктор Чорч Эралдофиз мегӯяд:
«Такомуле, ки бар ин ҷаҳон
ҳукмфармо аст ва илм аз он парда
бардоштааст, худ шоҳиди далели
қотеъ бар вучуди Худо аст. Такомул
аз зарраҳои бисёр хурд ва басит, ки
дорои шаклу сурати мушаххасе
нестанд ва фосилае байни онҳо нест,
шурӯъ мешавад ва ба сурати
миллионҳо сайёраву ситораи азим
ва дигар мавҷудоти мухталиф
дармеоянд, ки ҳар як дорои сурати
муайян ва умри мушаххас ҳастанд
ва аз муқаррарот ва қонуни муҳкам
ва устуворе, ки ақли башарӣ аз
дарки кайфият, муддату чигунагии
ибдои онҳо очиз аст, пайравӣ
менамоянд. Хурдтарин зарраи
мавҷуд, ки ҳавос қудрати дарки

онро надорад ва ақл низ қодир нест
онро тасаввур намояд, ҳосил ва
дарбаргирандаи хусусиятҳо ва
қавонину суннатҳое аст, ки барои
давом ва такомули он зарурат дорад.

Агарчи инҳо ҳама далоили кофӣ
барои исботи вучуди Худо
мебошанд, вале далели дигаре, ки
эъҷозаш бештар ва далолаташ бар
исботи вучуди Худо қотеътар ва
ошқортар аст, ин аст ки аз ин
зарраҳои хурд ва басит танҳо
сайёраҳои ситораҳо ба вучуд
наомаданд, балки анвои
мухталифи мавҷудоти зиндаи
пешрафта ва такомулёфта низ аз
онҳо ба вучуд омаданд, ки
метавонанд тафаккур намоянд,

ибтикор нишон диҳанд, чизҳои зеборо дуруст кунанд ва ҳунару зебоиро нишон диҳанд ва дар бораи шигифтиҳои ҳаёт ба таҳқиқу баррасӣ бипардозанд.

Бинобар ин, ҳар заррае аз зарроти вучуд шоҳиди қотеъе аст бар вучуди Худо ва ҳатто ниёз ба ин истидлол ҳам нест, ки бигӯем модда очиз аз халқ ва эҷоди нафси худ мебошад.

Доктор Эдуард Лотерксел мегӯяд: «Интихоби табиӣ ва бақои ислоҳи худ яке аз авомили созанда ва худкор барои тақомул аст, ҳамон тавре ки тақомул худ яке аз авомили офариниш мебошад. Бинобар ин, тақомул ба ҷуз яке аз суннатҳо ва қавонини табиӣ низоми ҷаҳон чизи

дигаре нест. Қавонини табиӣ ҳам монанди қавонини илмӣ нақши дувумиро ифо менамоянд (ба ин маъно, ки пас аз вучуд омадан нақшero ба ўҳда мегиранд), чун қавонини табиӣ ниёзманд ба зоте ҳастанд, ки онҳоро ба вучуд оварда бошад. Ҳамин далел, ин қавонин наметавонанд нақши иллати аслиро дошта бошанд. Бинобар ин, такомул (ки яке аз қавонини табиӣ аст) бояд худ махлуқи Худо бошад ва мавҷудоте, ки аз тариқи интиҳоби табиӣ ва бақои аслаҳ ба вучуд меоянд, махлуқи Худо ҳастанд. Ҳамон гуна ки интиҳоби табиӣ худ махлуқи Худо аст, чун интиҳоби табиӣ зотан қодир ба эҷод ва офариниш нест ва танҳо як низом

мебошад, ки баъзе аз мавҷудот барои бақо ва идомаи ҳаёти худ аз он пайравӣ менамоянд, вале баъзе дигар аз мавҷудот, ки ба тариқ ва низоми интихоби табиӣ ниёз надоранд, аз низоми дигаре монанди виросат пайравӣ мекунанд. Албатта, ҳеҷ кадом аз ин қавонин ва низомҳо кӯркӯрона аз рӯйи иттифоқ ба вучуд наомадаанд, балки ҳамашон дорои ҳикмат ва фалсафаҳое ҳастанд, ки бар асоси ин фалсафаҳо ба вучуд омадаанд».

Аммо дар бораи тақомул Худованд мефармояд, **ки ин низом ҳам махлуқи Худо аст:**

(وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ [النحل: ٨]

«Худованди мутаол чизҳоеро меофарад, ки ба онҳо илм надоред» (Наҳл, 8).

Ва рушду такомул яке аз низомҳои устувор аст, ки бар ҳаҷони ҳастӣ ҳукмфармо мебошад ва монанди дигар низомҳои ҳаҷон маҳлуқи Худо ва собиту тағйирнопазир аст. Интиҳоби табиӣ ва бақои аслаҳ низ баробари суннат ва низоме, ки Худованд барои ҳаёт офаридааст, анҷом мегирад. **Худованд мефармояд:** «Ҳақ монанди об ва ботил монанди кафкҳои сел аст, аммо кафкҳо дур андохта мешаванд, вале он чи, ки барои мардум нофеъ аст, дар замин боқӣ мемонад». (Раъд, 17).

Яъне чизҳои заифу бефоида аз байн
меравад ва аслаҳову муфидҳо ва
нерӯмандҳо боқӣ мемонанд.

Ва саллаллоҳу ало саййидино
Муҳаммад ва олиҳи ва асҳобиҳи
аҷмаин.

Фасли шашум : Ваҳдоният ва якто будани Парвардигор

1. Ақоиди арабҳо қабл аз Ислом.
2. Ислом мардумро ба парастии
Худованди ягона даъват менамояд.
3. Рӯҳ ва ҷавҳари тавҳид дар Ислом.
4. Далел ва бурҳони ақлӣ бар
ваҳдонияти Зоти Аллоҳ.
5. Ягонагӣ
ва иттиҳод дар байни низомҳои
олами ҳастӣ далел бар ваҳдонияти
Зоти Аллоҳ мебошад.
6. Таҳҷуми

Ислом бар ширк. 7. Парастии
шахсият ва инсонпарастӣ. 8.
Парастии бутҳо. 9. Ҳавову
ҳаваспарастӣ. 10. Мурдапарастӣ. 11.
Ибодат ва парастии мазҳаре аз
мазоҳири табиат. 12. Шафоат. 13.
Баъзе аз сифоти Худо дар Қуръон.
14. Ибтол ва радди эродҳое дар
мавриди сифоти Худо.

АҚОИДИ АРАБҲО ҚАБЛ АЗ ИСЛОМ

Бутпарастӣ дар Ҷазиратулараб қабл
аз Ислом бисёр шоеъ ва густурда
буд. **Ибни Калбӣ дар ин маврид**
гӯяд: Ҳар як аз мардуми Макка дар
хонаи худ бӯте дошт ва онро
парастииш мекард ва вақте меҳост ба
сафар биравад, охириин кораш ин

буд, ки ба унвони табаррук
дасташро бар рӯйи он мекашид ва
сипас дасташро ба сару сурати худ
мемолид ва вақте аз сафар
бармегашт, аввалин кораш дар
манзил ин буд, ки дубора дасташро
бар рӯйи он бикашад ва бар сару
сурати худ бимолад. Муаррихон
бутҳои фаровонеро, ки мавриди
ибодат ва парастии арабҳо буда,
зикр кардаанд ва дар байни онҳо
чанд бути махсус, ки номи онҳо дар
Қуръон ҳам зикр шудааст, аз
аҳамияти бештаре бархурдор
буданд, монанди Сувоъ, Яғус, Яъук,
Наср, Вудд, Лот, Уззо ва ғайра.
Баъзе аз арабҳои даврони чоҳилият
ситорагон, махсусан Офтобу Моҳро
парастииш мекарданд ва Офтобро ба

номи «худои худоён» ном
мебурданд. Баъзеи дигар
фариштагон ва чинро парастииш
менабуданд. Мурдапарастӣ ва
парастии гузаштагон низ дар
байни арабҳо шоеъ буд. Пайғамбар
(с) дастур дод мусулмонҳо гӯри
мурдагонро бо хок яксон кунанд, аз
сохтани масочид бар рӯи он
худдорӣ намоянд ва дар гӯристонҳо
намоз нахонанд, ба хотири ин ки
мабодо мучаддадан мурдапарастӣ ба
миёни мардум бозгардад. Албатта,
иддае аз арабҳо ба ибодати арвоҳ
машғул ва мӯътақид ба таъсири
онҳо дар умури зиндаҳо буданд ва
достонҳое дар ин бора нақл
мекарданд ва мӯътақид буданд:
вақте инсон мемирад, рӯҳаш аз ҷисм

чудо мешавад ва бо қабраш дар иртибот мебошад ва ё агар марде кушта шавад, то замоне ки қотил қасос мешавад, рӯҳи мақтул дар шакли чуғд ва буме нолакунон тақозои об менамояд. **Меғуфтанд:** «Арвоҳ дар шаклҳои мухталиф бар инсон зоҳир мешавад. Масалан, гоҳе ба сурати баъзе ҳайвонот худро ошкор мекунад ва ба ҳамин иллат баъзе аз ҳайвонотро муборак ва баъзе дигарро шум ва бадюмн медонистанд ва аз баъзе метарсиданд».

Ақидаи «тотемӣ» [27] дар миёни арабҳои чоҳилӣ бисёр шоеъ буд. Мардум дарахту ҳайвонҳои бахусусро парастиданд ва

ҳар дастае исми қабилаи худро аз исми ҳайвони мавриди тақдиси худ ахз менамуд, монанди калб (сағ), зиъб (гург), дубб (хирс), наср (уқоб), саълаб (рӯбоҳ), ҳирр (гурба), савр (гов)... Онҳо гоҳе исми қабилаи худро аз исми дарахти мавриди тақдиси худ мегирифтанд, монанди булут, нахл. Иддаи дигаре аз арабҳои ҷоҳилият мункири вучуди Офаридгор буданд, ки онҳоро «дахрӣ» мегуфтанд (чун мӯътақид буданд даҳр ва рӯзгор аст ин ҷаҳонро ба вучуд овардааст).

Қуръони карим ба ин гурӯҳ ишора мекунад ва мефармояд:

(وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾ [الجاثية : ٢٤])

«Кофирон мегуфтанд чизе чуз
хамин зиндагии дунё даркор нест.
Гурӯҳе аз мо мемиранд ва гурӯҳе ба
дунё меоянд ва ба чуз табиату
рӯзгор чизи дигаре моро ҳалок
намекунад» (Ҷосия, 24).

Дар байни арабҳои чоҳилият
ҷамоате буданд, ки на яҳуд буданд
ва на насронӣ, вале бо вучуди ин
Худованди якторо парастид
мекарданд. Муфассирон ва
муаррихон номи ҷамоате аз онҳоро
зикр намудаанд ва гуфтаҳое аз
онҳоро нақл кардаанд, вале ин
нақлиёт ба иллати ибҳомоти мавҷуд
дар он наметавонад баёнгари ақоид
ва афкори воқеии онҳо бошад ва ин
идда маъруф ба ҳунафо (ба дур аз

ширк) буданд ва гуфта мешуд, ки бар дини Иброҳим ҳастанд. Аз баъзе ривоятҳо чунин истинбот мешавад, ки баъзе аз ин ашхос китобҳои осмонии пешинро хонда ва онҳоро фаҳмида буданд ва дар бораи асрору шигифтиҳои ҷаҳон фикр мекарданд ва аз нӯшидани шароб ва ахлоқи нописанд парҳез менамуданд ва мардумро ба хайру салоҳ ва дурӣ аз парастии бутҳо даъват мекарданд.

Аз динҳои маъруф дар Ҷазиратулараб қабл аз Ислом яҳудӣ, масеҳӣ, маҷусӣ (оташпарастӣ), ки аз Эрон ба он ҷо нуфуз карда буд ва собиӣ буд. Собиҳои ду даста буданд, як даста аз онҳо муваҳҳид

ва дастаи дигар мушрик буданд ва ситораҳоро парастииш мекарданд.

Баъзе мегӯянд ба хотири ин, ки онҳо аз дину қавми худ рӯғардон шуданд ва аз ҳар дине ҳарчи писанд менамуданд аҳз мекарданд, собий номида шуданд, яъне хориҷшуда аз дини аслии қавми худ.

Ҳамон гуна, ки аз Қуръони карим маълум мешавад ва аз ашъори мансуб ба давраи чоҳилият ҳам бармеояд, иддае аз мардуми Макка мӯътақид ба Худои яктое, ки осмонҳо ва заминро офаридааст, буданд, вале бо вучуди ин мушрик буданд ва мегуфтанд, ки ба хости Худо онҳо мушрик ҳастанд ва ибодати онҳо барои бутҳо боиси

тақарруб ва наздикии онҳо ба Худованд мегардад. Худованд аз қавли эшон мефармояд: «Мушрикон мегуфтанд, мо ин бутҳоро парастииш намекунем, чуз ба хотири ин ки моро ба тамомӣ ба Худо наздик менамоянд» (Зумар, 3).

Тавҳид ва яктопарастӣ дар назди арабҳои чоҳилият бо ширк омехта шуда буд. Онҳо барои Худо шарикҳое қарор медоданд ва бутҳоро парастииш мекарданд ва ба онҳо наздикӣ меҷустанд, барои Худованд писарҳо ва духтарҳое қоил буданд ва мӯътақид ба васотат ва шафоати бутҳо буданд. Вале Худованд бо ҳар гуна ширку бутпарастӣ ва шафоату васотати

бутҳо ба мубориза бархост ва решаи
ширку бутпарастиро аз бех қатъ
намуд ва тавҳидро аз ҳар гуна
олудагӣ ва завоиде поксозӣ кард.

ИСЛОМ МАРДУМРО БА СЎЙИ
ПАРАСТИШИ ХУДОИ

ЯГОНА ДАЪВАТ МЕНАМОЯД

Ислом ки омад, тамоми ибодоти
арабҳоро, ки барои ғайри Худо буд,
ботил намуд ва тавҳиди зотию
сифотии Худовандро ба мардум
эълom кард ва дастур дод ҳама
ибодатҳо бояд мутаваҷҷеҳи Зоти
Аллоҳ ва барои зоти ӯ бошад.

(وَالْهُكْمَ إِلَهٌ وَجِدًّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ١٦٣) [البقرة: ١٦٣]

«Худованди шумо Худованди якто ва ягона аст ва ҳеч Худое чуз ӯ, ки раҳмону раҳим аст, вучуд надорад» (Бақара, 163).

Яктопарастӣ аввалин поя ва қоидаи Ислом аст, ки лозим аст дар қалби ҳар инсони мусулмоне ҷойгир шавад ва ба он имон дошта бошад ва бо забон ба онҳо эътироф намояд ва бо сароҳат бигӯяд: «Ҳеч маъбудӣ бар ҳаққе чуз Зоти Аллоҳ вучуд надорад».

Калимаи Аллоҳ номе аст барои офарандаи ҷаҳон ва калимаи ло илоҳа ба маънои нафӣ ва салби ҳама маъбудот ва ибтоли ҳар ибодате барои онҳо аст ва калимаи иллаллоҳ ба маънои исботи ибодат танҳо

барои як маъбуди барҳақ, ки ҳамон
Зоти Аллоҳ ва офарандаи коинот
аст, мебошад. **Вақте ки инсони
мӯъмин шаҳодат медиҳад ва мегӯяд:
Ашҳаду анло илоҳа илаллоҳ...**

Ин шаҳодат эътирофи забон ва
имону тасдиқи қалбии ӯ аст, ки бо
илм ва яқини комил мегӯяд, ҳеҷ
маъбуде ҷуз Зоти Аллоҳ вучуд
надорад ва ин шаҳодат, дар ҳақиқат,
шаҳодат бар вучуди Аллоҳ ва
ваҳдонияти ӯ аст.

РӯҲ ВА ҶАВҲАРИ ТАВҲИД ДАР ИСЛОМ

Суннати Худованд дар мавриди
махлуқоти худ ин аст, ки ақоиди
қалбӣ тасаллут ва таъсири фаровоне

бар аъмол ва ҳаракоти ҷисмӣ ва бадани онҳо дошта бошад ба тавре ки ҳар амал ва рафтори писандидае аз як нияту ақидаи дуруст нашъа мегирад ва ҳар рафтори ношоисте аз ақидаи нодурусте сарчашма мегирад. Тавҳиди холис ва ба дур аз ҳар олудагии ширк дар Ислом танҳо аз қалбе зоҳир мешавад, ки ҷомеи тамоми ҷаҳон ва камолоти инсонӣ бошад, чун тавҳид ҳангоме дар диле русух пайдо кард, ин ақидаро низ ҳамроҳи худ дар он пойдор менамояд, ки ҳеҷ маъбуде ва ҳеҷ ҳаётбахшу зиндакунандае ва ҳеҷ ҷонситону кушандае ва ҳеҷ ғоидарасон ва рӯзидиҳандае нест ҷуз Зоти Аллоҳ. Вақте инсонӣ муваҳҳид ба чунин сифот ва

фазоиле ноил гардид, истиқлол ва озодиро аз ин ақидаи худ касб менамояд ва мефаҳмад, ки ҳеҷ кас ҳақ надорад ӯро таҳти султаи худ қарор диҳад ва ба ҷуз Зоти Аллоҳ касе сазовори он нест, ки дар баробараш хушӯъ нишон диҳад. Оре, мусибате, ки мардум ба он дучор шудаанд, ба ин маъно, ки дар баробари подшоҳон ва руасои мустабид ва раҳбарони динӣ хорию зиллат нишон медиҳанд, ба хотири ин аст, ки муассири ҳақиқиро, ки Зоти Аллоҳ аст, фаромӯш кардаанд. Аз ин рӯ, барои қудратҳои султани саритазим фӯрӯ меоваранд ва ҳаёл мекунанд, ки онҳо тофтаи ҷудобофта ҳастанд ва бар дигарон имтиёз доранд. Ба ҳамин хотир аст,

ки Қуръон дастур медиҳад, ки ба чуз
Зоти Аллоҳ набояд каси дигареро ба
фарёд хонд ва мефармояд:

«Бутҳоеро, ки ба чуз Худо фарёд
медоред ва мепарастед, бандагоне
ҳастанд мисли шумо (ва коре аз
онҳо сохта нест ва наметавонанд ба
фарёди шумо бирасанд) онҳоро ба
фарёд хонед (ва аз эшон истимдод
ҷӯед), агар рост мегӯед (ки коре аз
эшон сохтааст), бояд ба шумо посух
диҳанд (ва ниёзи шуморо бароварда
кунанд) (Аъроф, 194).

Ва Худованд ба Пайғамбараш
дастур медиҳад, то ба умматаш
бигӯяд:

(وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اَللّٰهُ فَلْاَفْرَعَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اَللّٰهِ اِنْ
اَرَادَنِيَّ اَللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفٰتُ ضُرِّيْهِ اَوْ اَرَادَنِيَّ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِيْهِ فَلَمْ حَسْبِيَ اَللّٰهُ
عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۳۸﴾ [الزمر: ۳۸])

«Бигӯ, оё чизҳоеро, ки ба ҷуз Худо ба фарёд мехонед, чунин напиндоред, ки агар Худо бихоҳад зиён ва газандеро ба ман бирасонад, онҳо метавонанд он зиёну газанди худовандиро бартараф созанд?! Ва ё агар Худо бихоҳад лутфу марҳаматеро дар ҳаққи ман раво дорад, онҳо метавонанд пеши лутфу марҳаматашро бигиранд ва онро боздоранд? Бигӯ, Худо маро бас аст. Таваккулкунандагон танҳо бар ӯ такя ва таваккул мекунанду бас...»
(Зумар, 38).

Тавҳид боис мешавад то инсони мӯъмину муваҳҳид дорои ду сифати дастнорасӣ ва баландҳимматӣ бошад ва ба ҷуз Худо каси дигареро

розики худ надонад. **Худованд мефармояд:** «Худованд рӯзии ҳар як аз бандагонашро бихоҳад, фаровону густурда мекунад ва ё каму ночиз мегардонад» (Анкабут, 62).

Инсони мӯъмин ва муваҳҳид шуҷоатпеша ва бошаҳомат аст ва аз марг тарсу ҳаросе ба сар надорад, зеро медонад ҳофизу ниғаҳдорандаи ӯ танҳо Зоти Аллоҳ аст. Вай дорои иззати нафс ва рӯҳи баланд аст ва чонашро дар роҳи Ҳақ фидо менамояд. **Худованд мефармояд:**

(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَدَّتَهُ ۗ [ال عمران: ٤٥]

«Ҳеч касеро насазад бимирад, магар ба фармони Худо ва **Худованд вақти**

онро дақиқан, дар муддати мушаххас ва маълуме сабту забт кардааст» (Оли Имрон, 145).

ДАЛЕЛУ БУРҲОНИ АҚЛӢ БАР ВАҲДОНИЯТИ ЗОТИ АЛЛОҲ

Ислом дини ақлу мантиқ ва бурҳон аст ва дастури пазириши ҳеч ақидаеро намедиҳад, магар баъд аз он, ки далоили қатъӣ ва ақлӣ бар сихати он иқома намояд. Ва ҳеч ақидаеро мавриди таън қарор намедиҳад, магар пас аз он, ки бутлон, беарзишӣ ва нодурустии онро бо далоили равшан баён дорад. Масалан, Қуръон дар бораи зиёни бисёрхудой, ки боис мешавад инсон барои чанд маъбуд ба таври чудогона ибодат кунад ва ҳамеша

дар талош бошад ҳамаи онҳоро розӣ
нигоҳ дорад ва барои ҳар як аз онҳо
қурбонию ҳадя ва эҳсонун назр
намояд ва шаоири амалӣ анҷом
диҳад ва аз ин ҷиҳат бори сангине
бар дӯши худ эҳсос кунад, аз қавли
ҳазрати Юсуф хитоб ба мушрикони
мефармояд: «Эй дӯстони зиндонии
ман, оё худоёни парокандаву
гуногун беҳтаранд ё Худои ягона ва
мусаллату ғолиб?! Ин маъбудҳое, ки
ғайр аз Худо мепарстед, чизе ҷуз
исмҳои бемусаммо нестанд, ки
шумо ва падаронатон онҳоро худо
номидаанд. Худованд далелу
бурҳоне (барои он, ки шумо онҳоро
Худо биномед) нозил накардааст.
Фармонравой аз они Худо асту бас.

Ва Худо дастур додааст, ки чуз ўро напарастед» (Юсуф, 39-40).

Қуръон бо сароҳат тафовутҳои фаровони мавҷуд дар байни парастии чанд маъбуд ва яктопарастиро эълон меорад ва мефармояд парастии Худои якто ва мусаллату ғолиб беҳтар аст, зеро он боис мешавад инсон аз зери бори сангини ҳадяҳо, қурбонӣ ва ибодат барои чандин худо раҳой ёбад ва аз тарафе яктопарастӣ иттиҳод ва дӯстиро дар байни ҷомеаи инсонӣ ба вуҷуд меорад ва душманиҳоро, ки дар асари ихтилофи ақида ба вуҷуд меояд, аз байн мебарад. **Сипас Қуръон мефармояд:** чӣ тавр шумо бутҳоро парастид мекунед, **ки**

сохтаи дасти шумо аст ва шумову падаронатон исмҳои ҷудогонаеро барои ҳар як аз онҳо интихоб кардаед: «Бар (сиҳати ин кори шумо) ҳеч бурҳон ва далели ақлие аз тарафи Худо нишон дода нашудааст», (то инсон аз рӯи итминон онҳоро парастииш кунад). (Юсуф:40).

Инсон вақте ки бодикқат асрор ва шигифтиҳои ҷаҳонро баррасӣ мекунад ва ба назму зарофати кори мавҷуд дар он ошно мешаваду мулоҳиза мекунад, ки тамоми аъзо ва аҷзҳои олам бо як ҳадаф ва дар як масир ҳаракат мекунанд, хоҳ-нохоҳ имон ба ваҳдонияти Аллоҳ дар қалбаш русух пайдо менамояд ва ба

хубӣ таҳти таъсири чамол ва
ҳайбати ҳақиқате қарор мегирад, ки
ин оятро эълон медорад:

﴿أَمْ اتَّخَذُوا ءَالِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۚ ۲۱ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ
الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ﴾ [الانبیاء: ۲۱، ۲۲]

«Оё худоёне, ки (аз сангу чӯб, фулуз
ва дигар ашёи заминӣ) сохта
шудаанд ва онҳоро парастид
мекунад, қодиранд мурдаҳоро
зинда кунанд? Ва касеро аз адам ба
вучуд биёваранд?! Агар дар осмонҳо
ва замин ғайр аз Парвардигори олам
худоёне мебуданд, қатъан осмонҳо
ва замин табоҳ мегардиданд»
(Анбиё, 21-22).

Шайх Муҳаммад Абду дар бораи
ояти фавқ мегӯяд: «Агар фаразан
чанд худое вучуд мебошад, **натоиҷи**

зер аз тааддуди онҳо ҳосил
мегардид: «тааддуди олиҳа
мусталзими ин аст, ки илму иродаи
онҳо бо ҳам мухолиф бошад, вақте
ки илму иродаи ҳар як бо дигаре
мухолиф бошад, зиддият ва бархӯрд
дар байни илму иродаи онҳо ба
вучуд меояд ва ин тазоду бархӯрд
боиси ба фасод рафтани низоми
олам мешавад ва ё аслан низоме ба
вучуд нахоҳад омад. Ҳатто ин тазод
боис мегардад, ки ҳеҷ мумкине аз
мумкинот вучуд надошта бошад,
чун барои ба вучуд омадани ҳар
мавҷуди мумкин мебоист улуму
иродаҳои мухталиф ба онҳо тааллуқ
гирад ва ин амр мусталзими он буд,
ки як шайъ дорои чанд вучуд бошад
(чун бар асоси улум ва иродаҳои

мухталиф эҷод ба он тааллуқ
гирифтааст. Аз тарафе тааддуи
вучуд барои як шайъ муҳол аст).

Пас агар чандин Худо мебуд, аслан
дунёе вучуд намедошт ва ҳама чиз
ба фасод мерафт, аммо акнун, ки
мебинем дунё ва низоми он ба
фасод нарафтааст, худ яке аз
бузургтарин далоил аст, ки
Парвардигори ҷаҳон танҳо Зоти
Аллоҳ аст ва Аллоҳ чи дар зоту чи
дар сифот якто ва воҳиди беназир
мебошад ва шарикӯ анбозе дар
вучуд ва рафтор надорад».

Қуръон танҳо ба ин иктифо
намекунад, **ки баён дорад:** агар
чандин худо вучуд медошт, дунё ва
низоми он ба фасод мерафт, балки

ба гунае тавсифи баъзе аз мазоҳири ин фасод мепардозад, ки ҳар инсони ҳақхоҳеро ба беҳтарин ваҷҳ қонеъ менамояд ва одамони лаҷуҷ ва муҳолифи ҳақро бо далоил ва бурҳонҳое рӯ ба рӯ мекунад, **ки қудрати мубориза бо онҳоро надоранд ва мефармояд: «Худованд на фарзанде барои худ баргирифта ва на худое бо ӯ анбоз будааст, чун агар худое бо ӯ мебуд, ҳар худое бо офаридагони худ мепардохт (ва дар натиҷа ҳар бахше аз ҷаҳон бо низоми ҳосе идора мешуд ва ин бо ваҳдати низоме, ки бар саросари ҳастӣ ҳоким аст, созгор намебуд) ва ҳар як аз худоён (барои тавсеаи қаламрави ҳукумати худ) бар дигаре бартарӣ мечуст (ва низоми олам аз**

ҳам гусехта мешуд ва ҷаҳони ҳастӣ ба табоҳӣ мекашид), Худованд волотар ва болотар аз он чизҳое аст, ки эшон (Худовандро ба онҳо тавсиф ва дар бораи ӯ) мегӯянд» (Мӯъминун, 91).

ЯГОНАГӢ ВА ИТТИҲОД ДАР БАӢНИ НИЗОМҲОИ ОЛАМ ДАЛЕЛ БАР ВАҲДОНИЯТИ ЗОТИ АЛЛОҲ МЕБОШАНД

Яке аз далоили бисёр қотеъ, ки танҳо Қуръон онро бар ваҳдонияти Зоти Аллоҳ иқома кардааст, иттиҳод, ягонагӣ ва ҳамоҳангии мавҷуд дар байни низомҳо ва қавонини ҷаҳон аст, ки худ яке аз бузургтарин далоил аст, **ки ин ҷаҳон танҳо дорoi як Офаридгор аст ва**

мефармойд: «Бигӯ, агар бо
Худованди ҷаҳон ончуноне ки
мепиндоред, худоёне буданд, дар ин
сурат қатъан дар садади он
бармеомаданд, ки бар (Яздони
субҳон) соҳиби тахти (ҷаҳон) ғолиб
шаванд (ва дар асари ихтилофи онҳо
низоми дунё мухтал мегардид)
Худованд аз он чи, ки онҳо (ба
ноҳақ ба ӯ нисбат медиҳанд ва)
мегӯянд, бисёр ба дур (ва аз
андешаи онҳо) хеле болотар ва
волотар аст, осмонҳои ҳафтгона ва
замин ва касоне, ки дар онҳо
ҳастанд, ҳамагӣ тасбеҳи Худо
мегӯянд: ҳеҷ мавҷуде нест, магар ин
ки (ба забони ҳол ё қол) ҳамду санои
Вай мегӯянд, вале шумо тасбеҳу
ҳамд ва санои онҳоро намефаҳмед

(зеро забонашонро намедонед ва аз сохтори асроромези олами ҳастӣ ва низоми печидаи ҷаҳони офариниш чандон огоҳ нестед. Пас ҳамоҳанг бо низоми ҷаҳони ҳастӣ ба яктопарастӣ пардозед ва аз ростои ҷумлаи коинот канор наравед, дарҳои тавба ва бозгашт ба сӯйи Худои ҷаҳон ба рӯйи ҳама боз аст). Бегумон, Худованд бисёр шикебо ва бахшанда аст» (Исро, 42-44).

Маънои оят ин аст, ки агар он ҷуноне кофирон мепиндоранд, чанд худое вучуд мебошад, ин худое ба ҳар василае худашонро ба Худованди мутаол мерасонданд ва бар сари мулку қудрат бо ӯ ба ҷангу ситез мепардохтанд. Аммо

Худованд болотар ва волотар аз он аст, ки шарикӯ анбозе дошта бошад. Чӣ тавр имкон дорад шарикӯ анбозе барои Худои субҳон вучуд дошта бошад, дар ҳоле ки осмону замин ва тамоми он чи дар онҳо аст, гувоҳӣ медиҳанд, ки Худованд яке аст ва ҳама Зоти Аллоҳро ҳамду сано ва тақдис менамоянд, вале мо аз дарки тасбеҳу тақдиси онҳо очизем ва моҳияти онро дарк намекунем. Ин ҳақоик чаҳордаҳ қарн пеш, ки ҳанӯз илм чизе аз асрори оламро кашф накарда буд, ба василаи Қуръон эълон шудааст, аммо имрӯза башар медонад, ки ин чаҳон ва зарраҳои он дар ҳоли ҳаракати доимӣ ба сармабарад ва тамоми мавҷудоти осмонию заминӣ ба шумули

ҷондору бечон дар ҳаракат мебошанд. Ҳамчунин аз лиҳози илмӣ собит шуда, ки аносири ҳар мавҷуде аз мавҷудоти олам аз зарроту атомҳо таркиб шудаанд ва ҳар заррае худ низ аз ду унсури ба ном нейтрон ва протон ташкил гардидааст, ки худ дорои марказии атомро ташкил медиҳанд ва як унсури сеvуме ба номи электрон, ки дар мадорҳои мушаххаси худ ба даври ҳастаи марказӣ мечарханд. Чархиш ва ҳаракати онҳо дар мадорҳои худ ба даври ядроӣ марказӣ шабеҳи чархиши манзумаи шамсӣ ба даври офтоб мебошад. Гӯё ҳастаи марказии атом, Офтоб ва электронҳо сайёраҳои манзумаи он ҳастанд, ки ҳар як дар фалак ва

мадори худ ба даври он мечарханд.
Аз тарафи дигар, илм собит карда,
ки маҷмӯаи ситораҳои қаҳқашонҳои
дигар низ вазъияти мушобеҳ
доранд. [\[28\]](#)

Аз маротиби фавқ натиҷа мегирем,
ки вақте мо бодикқат ба назми
ҷаҳон бингарем, маълум мегардад,
ки ин ҷаҳон бо ҳамоҳангӣ ва
иттиҳоде, ки дар назми он вучуд
дорад, бузургтарин далел бар
ваҳдонияти Зоти Аллоҳ аст ва
даврони ҳаракати мавҷуд дар
ситораҳо ва тамоми зарроти вучуд
бо оҳанг ва назми воҳид, бидуни
муболиға ҳар як нишонае аз тасбеҳ
ва тақдиси Офаридгори онҳо аст. Ба

ҳамин хотир аст, ки ояти фавқ
мефармояд:

(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيمًا غَفُورًا ۝۴۴) [الاسراء: ۴۴]

«Ҳар мавҷуде ба тақдис ва тасбеҳи
Худованд машғул аст, вале шумо
тасбеҳоти онҳоро дарк намекунед»
(Исро:44).

ШАРИК ҚАРОР ДОДАН БАРОИ
ХУДО ВА НИШОНАҲО

ВА ШЕВАҲОИ ШИРК

Ширк он аст, ки ибодату парастии
Худо ҳамроҳ бо ибодат ва
парастии ғайри Худо анҷом гирад.
Фарқ надорад, он ғайре ки парастии
мешавад, бут, дарахт, ҳайвон, қабру
гӯри афроди солеҳ ва ё ҳатто

мавҷудоти осмонӣ монанди
 фаришта ва ситораҳо ва ё ҳар
 мазҳару нерӯе аз нерӯҳои табиат
 бошад ва ё ин ки инсоне ба унвони
 Худо мавриди парастии қарор гирад
 ва ё пиндошт шавад, ки Худованд
 дорои фарзандони писар ё духтар
 аст. Қуръон тамоми ашқолу анвои
 ширкро ботил намуда мефармояд:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾
 [النساء : ١١٦]

«Бегумон, Худованд ширк варзидан
 ба худро аз касе намеомурзад ва ҳеч
 мушрикero намебахшад, вале
 гуноҳони поинтар аз ширкро аз ҳар
 касе, бихоҳад, мебахшад ва ҳар касе
 барои Худо шарик қарор диҳад, ба
 ростӣ базе гумроҳ аст» (Нисо, 116).

Чун ширк зодаи чаҳлу авҳом ва
нодонӣ аст, бинобар ин, паёмадҳои
ногуворе барои ҷомеаи башарӣ ба
ҳамроҳ дорад, тавре ки ҳеҷ ақидаи
дигаре чунин паёмадҳоеро надорад.
Ширк чун муҳолиф бо ақлу мантиқ
аст, инсонро ба қабули ҳар гуна
авҳому хурофот ва афсонаҳои, ки
ҷомеаи инсониро ба нобудӣ таҳдид
мекунад ва онро заиф менамоянд
ва монеи тараққию пешрафти он
мешаванд, во медорад.

Мутаассифона, баъзе вақтҳо баъзе
аз бидъатгузoron дастуроти поку
волои Худовандро бо ширк омехта
месозанд ва онҳоро аз ҳақиқати худ
дур менамоянд ва ба тарвиҷи ин
бидъатҳо дар байни мардум
мепардозанд, тавре ки оммаи

мардум онҳоро мепазиранд ва дар натиҷа чехраи бисёр кареху номатлубе аз дини Ислом ба вучуд меоваранд ва заминаро барои душманони Ислом фароҳам мекунанд, то алайҳи он таблиғ намоянд.

ТАҲОҶУМИ ИСЛОМ БАР ШИРК

Ислом ба манзури наҷоти инсон аз ҳар зиллате дар баробари ҳар мавҷуде ба ҷуз Зоти Аллоҳ ба мубориза бо ширк ва анбоз қарор додан барои Худо бархоста аст ва ҳадафи бузургтареро барои ӯ дар назар гирифтааст ва мехоҳад, ки ибодату тоат ва хушӯъаш танҳо барои касе бошад, ки доимӣ аст ва тағйиру дигаргунӣ дар ӯ роҳ

надорад, чаро ки парастишу ибодат
барои ашёнӣ фонӣ ва мутағаййир
боиси тағйири наҳваи ибодат ва
парастишу хушӯъ мегардад ва дар
натиҷа изтироб ва ноҳамоҳангиро
дар даруни инсон ба вучуд
меоварад, ки боиси саргаштагию
заъфи тасмиму ангезаҳо мегардад.

Бинобар ин, муборизаи Ислом бо
ширк ба хотири ин аст, ки инсонро
аз мараҳалаи пасти парастиши
мавҷудоти фонӣ ва мутағаййир ба
мартабаи волои парастиши зоте, ки
доимӣ ва абадӣ аст, бирасонад.
Чунин зоте, ки ҳамеша буда ва ҳаст
ва тағйирнопазир аст, ҳатман бояд
дар авҷи камол бошад ва аз тарафи
танҳо касе, ки дар авҷи камоли

доимӣ бошад, шоистагии онро дорад, ки инсон дар баробараш хушӯъ ва хузӯъ нишон диҳад ва чун ҷуз Парвардигор касе дорои камоли мутлақ нест, инсон таваҷҷӯҳи худро аз ӯ намегирад ва ба ибодати худ дар як ҷиҳат идома медиҳад ва собиту побарҷо ва муҳкаму устувор боқӣ мемонад ва изтиробу заъф бар қалби ӯ ғолиб нахоҳад шуд. Ба ҳамин далел аст, ки Қуръон мефармояд:

(الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾ [النحل: ٦٠])

«Худованд дорои сифоти олий аст ва ӯ боиззату боҳикмат аст» (Наҳл, 60).

Муборизаи Ислом бо ширк танҳо ба иқомаи далоили ақлий бар

ваҳдонияти Худованд хатм
намешавад, балки лозим аст ба
дафъу радди шубҳаҳои воридгашта
бипардозад ва далоили илмию ақлии
мухталифро бо шеваҳои гуногун
баён дорад. **Қуръон мефармояд:** «ӯ
зоте аст, ки ҳукумати инсонҳо ва
замин аз ӯ аст ва фарзанде
барои худ барнагузида аст ва дар
ҳукумату моликият анбозе
надоштааст ва ҳама чизро
офаридааст ва онҳоро дақиқан
андозагирӣ ва комилан баровард
кардааст. **(Мушрикон)** ба ғайри
Худо маъбудҳои баргузидаанд, ки
қодир нестанд чизе биофаринанд,
балки худашон офаридаҳои беш
нестанд ва молики суду зиёне
набуда ва бар маргу ҳаёт, зинда

шудан ва қиёмат тавоноие надоранд» (Фурқон, 2-3).

Худованд дар ин оят моликияти ҷаҳонро барои худ сабт менамояд ва мефармояд, ки фарзандеро барнагузида ва анбозе дар ҳукумату мулк надорад ва тамоми мавҷудотро бар асоси қавонини махсус офаридааст.

Қуръон мушриконро ба боди интиқод мегирад ва ибодати онҳоро барои маъбудҳое, ки офаридае беш нестанд ва молики суду зиён барои худ намебошанд ва наметавонанд мурдаеро зинда кунанд, ботил эълумекунанд. Мӯъҷизаи ҳаёт ва қудрату тасаллутӣ марғро баён медорад, ки тамоми мавҷудоти зинда бо шумули

инсу чин дар баробари он очиз
ҳастанд. Касе наметавонад ин
падидаи аҷибро чуз бо имон ба
вучуди Худованди мутаол ва якто
таъбир намояд. Шарик қарор додан
барои Худо дорои ашқолу шеваҳои
гуногун аст, ки якояки онҳоро
мавриди таъну мазаммат қарор дода
ва бо шеваю услуби илмӣ, ки шакку
тардидеро боқӣ намегузорад,
фасоди ширкро баён доштааст.

ПАРАСТИШИ ШАХСИЯТ ВА ИНСОНПАРАСТӢ

Яке аз анвоъ ва мазоҳири шарик
қарор додан барои Аллоҳ
шахспарастӣ ва ибодат барои инсон
аст. Басо ки инсонҳо як нафарро дар
байни худ ба унвони маъбуд

интихоб карда ва барои чалби ризояти ӯ қурбонӣ ва хушӯъ ва хузӯъи фаровон анҷом додаанд ва мӯътақид будаанд, ки ин маъбудҳои башарӣ дорои имтиёзот, хусусиятҳо ва сифоте мебошанд, ки дигар афроди башар аз он маҳруманд.

Афроде, ки мавриди парастии қарор мегиранд, ба унвонҳои мухталиф мехоҳанд ба ҳадафҳои палиди худ бирасанд, аз ҷумла аз содагӣ ва ноогоҳии мардум сӯйистифода мекунанд ва бо ҳилаю найранг онҳоро фиреб медиҳанд ва худро ба унвони мавҷуди бартар ба онҳо муаррифӣ менамоянд, ё ин ки аз тариқи аъмоли хушунат ва ирӯбу таҳдид мардумро асири найрангҳои

худ менамоянд ва тамоми васоили
таблиғотиро ба суди худ ва барои
таърифу тамчид аз худ ба кор
меандозанд ва дар хидмати ғаразҳо
ва мақосиди худ ба кор мегиранд ва
онҳоро ба бадбахтию зиёни
ҷуброннопазир мубтало месозад. Ба
ростӣ, зарбаҳо ва хисороти
ҷуброннопазиреро, ки ҷомеаи
башарӣ аз дасти даччолҳое, ки
худро ба унвони инсони бартару
маъбуд ба мардум муаррифӣ
кардаанд, дидааст аз ҳеч чизи дигар
надидааст. Дар ҳар асру замоне
алайҳи ин даччолҳою тоғутҳо
инкилобҳое сурат гирифта ва
инсонҳои вораства бар онҳо ғолиб
шудаанд ва занҷирҳои асоратро, ки
муддатҳо дар гардани одамони

содда сангинӣ дошта, пора намудаанд. Намунаҳои зиёде мавҷуд аст, ба унвони мисол Сталин худро шабеҳи Худо медонист. Аммо ҳамин ки мурд, миллати рус, ки аз шарраш наҷот ёфта буданд, ўро нафрин намуданд ва аксҳояшро пора-пора карданд ва шиорҳои «марг бар Сталин ва истибдодҳои ӯ» аз ҳар гӯшаю канор шунида мешуд.

Яке аз усул ва пояҳои асосии дини Ислом, ки Қуръон ба таҳкими он пардохтааст, тавҳид ва ибодати холис барои Зоти Аллоҳ ва парҳез аз ҳар гуна шахспарастию инсонпарастӣ аст. Мулоҳиза фармоед, ки Ислом ба чӣ наҳве бо яҳуду насоро сухан мегӯяд ва чӣ

гуна пояи устувору муҳкамеро бино
 менамояд, то ҳар се дин – Ислом,
 яҳудӣ ва насронӣ ба манзури
 саодати башар ва начоти он аз зулму
 асорат ва бандагии инсонҳо ба
 даври он чамъ шаванд ва
 башариятро ба сӯйи саодат ҳидояту
 раҳнамоӣ кунанд ва мефармояд:

(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
 بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾ [ال عمران: ٦٤])

«Бигӯ, эй аҳли Китоб, биёед ба сӯйи
 сухани додгароёнае, ки миёни мову
 шумо муштарақ аст (ва ҳама онро ба
 забон меронем, биёед ба он амал
 кунем ва он ин аст), ки қуз
 Худованди ягонро напарастем ва
 чизеро шарикӣ ӯ накунем ва бархе
 аз мо бархе дигарро ба ҷойи

Худованди ягона ба худой
напазирем. Пас ҳар гоҳ (аз ин
даъват) сар битобанд, бигӯед: Гувоҳ
бошед, ки мо мутеъи (авомиру
манҳиёт)-и Худо ҳастем» (Оли
Имрон, 64).

Баъзе аз анбиё ва солеҳон баъд аз
марг аз ҷониби миллатҳои худ ба
сурати маъбуд ё шабеҳи маъбуд
даромаданд, Қуръони карим ин
инҳирофи ақидаро ботил эълон
менамояд ва ин миллатҳоро
мавриди таъну маломат қарор
медихад ва мефармояд: «Ҳеч касро
аз пайғамбарон насазад, ки
Худованд ба ӯ китобу ҳикмат ва
нубувват бахшад, он гоҳ ӯ ба
мардумон бигӯяд ба ҷойи Худо

бандагони ман бошед. Балки (ба мардумон инчунин мегӯяд, ки) бо китобе, ки омӯхтаед ва ёд додаед ва дарсе, ки хондаед, мардумони худой бошед. Ва ҳеч пайғамбар ба шумо фармон намедиҳад, ки фариштагону пайғамбаронро ба Парвардигории худ баргузинед, магар (маъқул аст, ки шуморо ба куфр фармон диҳад баъд аз он ки мухлисона ба сӯйи Худо рӯ овардаед ва) мусулмон шудаед?» (Оли Имрон, 79-80).

Ин оят ба сароҳат эълон медорад, ки Худованд илму ҳикмат ва нубувватро ба ҳеч пайғамбаре надодааст, ки ӯ мардумонро ба ғайри Худо даъват кунад, балки аз ӯ хоста то ба мардум бигӯяд

бандагони мухлиси Худо бошед ва ба муқтазои ончи аз китоби Худо ёд гирифтаед ва онро хондаед, танҳо Худоро парастидан кунед. Имкон надорад пайғамбар ба мардум бигӯяд, ки фариштагон ва пайғамбаронро ба ҷойи Худо ба унвони парвардигории худ баргузинед! Чун ин куфр аст ва маъкул нест, баъд аз ин ки мардум холисона ба сӯйи Худо рӯ оварданд ва мусулмон шуданд, пайғамбарон ба онҳо дастур диҳанд, ки ба Худо куфр варзанд.

Парастидан ва ибодати инсонҳои солеҳ ва анбиё дар байни аксари миллатҳо амре роиҷ аст, масалан, муаллими Будо худаш дар замони

ҳаёти худ иддаои улуҳиятро
надоштааст, аммо аксари
пайравонаш баъд аз маргаш ўро
парастииш карданд ва ўро ба сурати
маъбуду илоҳ дароварданд ва
муҷассамаҳое аз ў сохтанд. Ислом
барои тасҳеҳи ин тасаввури ғалат
дар бораи анбиё ва солеҳон қотеона
вориди амал шуд, то мабодо
пайравони дини Ислом ҳам монанди
пайравони дигар динҳо гумроҳ
шаванд ва Пайғамбари Исломро ба
унвони илоҳу маъбуд парастииш
кунанд. Яке аз асоситарин
этиқодоти ҳар мусулмоне ин аст,
ки бояд имон дошта бошад, ки
Муҳаммад (с) башаре аст монанди
дигар афроди башар ва бандаю
расул ва фиристодаи Худо аст.

Мулоҳиза кунед: Худо ба
Пайғамбар (с) дастур медиҳад ба чӣ
тарзе худро ба пайравонаш
муаррифӣ кунад: «Бигӯ, ман молики
суду зиёне барои худ нестам, магар
он миқдоре, ки Худо бихоҳад ва
агар ғайбро медонистам, манофеи
фаровонеро насиби худ мекардам ва
аслан шарру балое ба ман намерасид
ва ба онҳо дучор намешудам. Ман
чӯз ихторкунанда ва бимдиҳанда ва
муждадиҳандаи мӯъминон
намебошам» (Аъроф, 188).

Боз Қуръон дар ин бора мефармояд:
«Эй пайғамбар, бигӯ: ман фақат
инсоне ҳастам ҳамчун шумо (ва
имтиёзи ман ин аст, ки Пайғамбари
Худоям ва он чи ӯ бифармояд бигӯ,

мегӯям) ва ба ман ваҳй мешавад, ки маъбуди шумо яке асту бас, пас ҳар ки хоҳони дидори Худои хеш аст, бояд кори шоиста кунад ва дар парастии Парвардигораш касеро шарик насозад» (Каҳф, 110).

Мулоҳиза фармояд, ин оят дастурот ва таълимоти воло ва муҳимро эълон менамояд, ки саодати башариро тазмин мекунад ва бо алфоз ва ҷумлаҳои кӯтоҳе асос ба пояи тафаккури исломиро мушаххас месозад ва мегӯяд: дини Ислом бар пояи амали солеҳ ва парастии Парвардигори ягона устувор аст.

ИБОДАТ ВА ПАРАСТИШИ
САНГҲО ВА БУТҲО

Навъи дигаре аз шарик қарор додан
барои Худо ибодат ва парастии
муҷассамаҳо ва бутҳо аст. Санам
муҷассамае аст, ки аз чӯб ё санг ва ё
чизҳои дигар ба шаклу сурати
ҷондоре монанди инсон ва ё ҳайвон
ва ё таркибе аз он ду сохта мешавад
ва мавриди парастии қарор
мегирад. Аммо васан ҳолати
муҷассамаро надорад, ки сохтагӣ
бошад, балки чизе монанди дарахте
ё санге аст, ки бар ҳолати худ боқӣ
аст ва мавриди парастии воқеъ
мешавад. Санам ё муҷассамаи
мавриди тақдир дар назари
бутпарастон ва пайравони он дорои
нерӯ ва қудрати ғавқулодаи
маънавӣ аст. Онҳо мепиндоранд
ончунон нерӯе дар ин санам

нухуфтааст, ки метавонад ба василаи он дар ҷаҳон дахлу тасарруф намояд. **Бутпарастҳо барои ҳар мафҳуме бути махсусе доранд ва дар ин бора дostonҳое нақл мекунанд:**; барои ҷангу рафох ва шодию шар ва фасод ва ғайра санамҳои махсусеро таъйин кардаанд ва ҳар кореро ба бути махсусе нисбат медиҳанд. Санамии ҷангҳо қораш ҷангу масоили марбут ба он аст ва ҳоказо...

Аз ривоятҳои муаррихон чунин бармеояд, ки бутпарастӣ қабл аз Ислом дар Ҷазиратулараб густариши фаровоне доштааст, **аз ҷумла ривояте роҷеъ ба фатҳи Макка мегӯяд:** «Вақте Пайғамбар (с)

дохили Каъба шуд, дид ки мучассамаҳои пайғамбаронро дар он ҷо қарор додаанд, дастур дод онҳоро нобуд кунанд ва сесада санаму бути мучассамай, ҳам дар он ҷо буд, ҳамаро бишкананд ва маҳву нобуд созанд».

Ибодату парастии бутҳо наанге аст, ки муддати замони тӯлонӣ домангири ҷомеаи башарӣ шуда буд, **сипас ба василаи пайғамбарони се дини бузурги ҷаҳон:** яҳудию масеҳӣ ва Ислом қудрату нерӯи худро аз даст дод. Аммо ҷӣ авомил ва ангезаҳои арабҳоро водор намуд, то ба ибодат ва парастии мучассамаҳои берӯҳе, ки наметавонанд суду зиёнеро ба касе

бирасонанд, бипардозанд? Қуръон аз қавли мушрикони яке аз ин авомилу ангезаҳоро баён меорад, ки дар тавҷеҳи ибодат барои бутҳо мегӯяд: «Мушрикон мегуфтанд, мо ин бутҳоро парастӣш намекунем, магар ба ин манзур, ки моро ба Худо бисёр наздик намоянд». Баъзе аз бутпарастон дар асри ҳозир низ айна ҳамин иллатро баён мекунанд ва мегӯянд, ки қарор додани бӯте дар пеши касе, ки ибодат мекунад, боиси тамаркузи фикр ва тақарруб ба Худо мегардад. Аммо бӯяд мутаваҷҷеҳ бошем ин ки мегӯяд: сачда барои бут рамзи наздикӣ ба Худо аст, ва ё ин ки мегӯянд парастӣши бутҳо мӯҷиби тақарруб ба ӯ аст, сухани пучу ботил аст ва

ақлу мантиқ онро намепазирад. Чун вучуди бут дар пеши обид ба ҳангоми намоз боис мегардад, ки фикри ӯ мутаваҷҷеҳи он гардад ва аз Худо ғофил бимонад. Тақарруб ва наздикӣ ба Худо танҳо вақте ҳосил мешавад, ки фикри намозгузор ва ибодаткунанда мустақиман ва бидуни воситаи дарахтону сангҳо мутаваҷҷеҳи Худованд шавад. Албатта, таваҷҷӯҳи фикр ба Худо ба таври мустақим ва бевосита на танҳо кори мушкиле нест, балки созгортар бо табиати инсонӣ аст, чун арзиши маънавии ӯро боло мебарад ва ҳеҷ сарпарасте барои ӯ қарор намегирад ва озоду мустақил мешавад.

Илова бар ин, аксари одамон ба хангоми мусибату гирифторӣ фавран ва бевосита ба Худо паноҳанда мешаванд ва аслан фурсат надоранд воситаеро қарор диҳанд. Маълум аст, ки ин воситаҳо ҳам коре аз дасташон сохта нест ва наметавонанд суду зиёнеро ба касе бирасонанд.

ҲАВОЮ ҲАВАСПАРАСТӢ

Яке дигар аз анвоъи ширк итоат ва фармонбардорӣ аз ҳавои нафс аст, ба тарзе ки нафс ҳар орзуе бикунад, инсон аз он пайравӣ намояд. **Қуръон дар ин бора мефармояд:** «Ба ман бигӯ, бибинам, оё касе, ки ҳавою ҳаваси худро маъбудӣ хеш қарор медиҳад (**ва орзупарастиро**

ҷойгузини худопарастӣ месозад), оё ту вакили чунин касе хоҳӣ буд (ва метавонӣ) ўро аз ҳавопарастӣ ба худопарастӣ баргардонӣ?» (Фурқон, 43).

Муҳимтарин ҳавои нафсонӣ, ки инсонро ба бандагӣ мекашонад, талаби молу мақом ва ишқ ба онҳост.

Сарвату мол бӯте аст хатарнок, ки бар фикру ақли аксари мардум ҳоким шуда, ба тарзе ки тамоми умри худро вақфи ҷамъоварии он менамояд ва барои расидан ба он аз ҳеч кӯшише кӯтоҳӣ нахоҳад кард ва ҳатто дар роҳи касби он ба ҷангу душманӣ бо ҳам мепардозад.

Сарвати зиёд мардумро аз Худо

Ғофил намуда, онҳоро аз анҷоми
воҷибот ва ба ҷо овардани шукри
Парвардигор ва пайравӣ аз
дастуроти ӯ боз медорад.

Қуръони карим мардумро аз шарру
фитнаи молу сарват барҳазар дошта
ва дастур дода, **то фиреби зарқу
барқи онро нахӯранд ва мефармояд:**

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتْلَوْكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ءَللّٰهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾
[المنافقون: ٩]

«Эй мӯъминон, амволатон ва
авлодатон шуморо аз ёди Худо
ғофил накунад. Касоне, ки чунин
кунанд, зиёнкоранд» (Мунофиқун,
9).

Вақте ҳавои зиёдоталабии мол бар
фикру ақли инсон ғалаба пайдо

кард, ӯро аз ҳама чиз ғофил
менамояд ва ӯро аз анҷоми ибодати
Парвардигор бозмедорад. Тарсу
изтироберо дар даруни инсон ба
вучуд меоварад ва дар умум балоеро
бар сари ӯ меоварад, ки ҳеч
душмане наметавонад чунин балоро
бар сари ӯ биоварад. Ба ҳамин чиҳат
аст, ки ҳамаи анбиё мардумро аз
фитнаи молпарастӣ ва туғёни талаби
молу сарват бар рӯҳу фикри инсон
барҳазар доштаанд. Ҳазрати Масеҳ
дар яке аз мавъизаҳояш бо ин
ҷумлаи зебо мардумро аз
молпарастӣ барҳазар медорад. «Ду
Худоро парастӣш накунад, ки яке аз
онҳо Парвардигор ва дигаре молу
сарват бошад».

Яъне, тасаллутӣ ҳубби мол бар нафс набояд ба андозае бошад, ки ҳуқуқи илоҳиро ба хотири он фаромӯш кард ва ё монанди итоат аз Парвардигор аз он итоат шавад.

МУРДАПАРАСТӢ

На дар гузашта ва на дар замони ҳол ҳеч ақидае ба андозаи мурдапарастӣ ва ибодат барои гузаштагон дар байни миллатҳо шоеъ ва густурда набудааст. Мардум маъмулан қудрат, сифот ва азаматеро барои гузаштагон дар назар мегиранд, ки хоси Худо аст. Яке аз донишмандон ба номи Тойлур муддаӣ аст, ки парастиишӣ обову аҷдод аз эътиқодот ба вучуди арвоҳ нашъат гирифтааст, чун обову аҷдоди қабоили ибтидоӣ

ва аввалия раис ва ҳамакора
будаанд, ки ҳеч коре бидуни
ризояти онҳо анҷом намегирифт ва
вақте ҳам ки мемурданд, мардуми
қабила ақида доштанд, ки рӯҳи онҳо
бар фарози осмони қабилаи худ
қарор мегирад ва онро аз балою
мусибат ва шарри душманон маҳфуз
медорад ва обову аҷдод қаҳрамони
қабила буданд ва дар натиҷа тамчид
ва бим аз қаҳрамонон башарро
водор ба ибодати гузаштагон ва
мурдапарастӣ намудааст.

Ҳар касе, ки ин ақидаро мавриди
мулоҳиза қарор диҳад, онро ба дур
аз ақлу мантиқ мебинад ва ба ҳеч
ваҷҳ таслими он нахоҳад шуд.
Магар гузаштагону мурдагон

чистанд, ки шоистаи парастииш бошанд? Бояд донист, ки асли гузаштагон чи буда ва масиру саранҷомашон чист? Онҳо инсонҳое буданд, ки хӯрдаанду нӯшидаанд ва бедор мондаю хобидаанд ва мариз шудаанду мурдаанд, баъд аз марг кирму ҳашарот аҷсомашонро хӯрда ва пӯсидаанд. Оё ақл иҷозат медиҳад, ки ба ҳангоми ниёз ба касе, ки аслу саранҷомаш ин аст, паноҳ бурда ва аз ӯ талаби кӯмаку ёрӣ шавад? Албатта, мурдапарастҳо мӯътақиданд, ки арвоҳи гузаштагон, вақте аз аҷсодашон ҷудо мешавад, бо афроди қабила боқӣ мемонад ва ин арвоҳ аст, ки аз онҳо дифоъ мекунад ва ба онҳо кӯмак менамояд. Дар рад ва ибтоли ин ақида

мепурсем ин арвоҳ кучо ҳастанд? Ва ҳақиқати онҳо чист ва чӣ гуна дифоъ менамоянд? Арвоҳ вақте аз бадан ҷудо мешаванд, заифтар аз он ҳастанд, ки битавонанд дар олами модда таъсир дошта бошанд. Замони қудрату таъсири рӯҳ вақте аст, ки бо ҷисм муттаҳид ва ҳамроҳ бошад. Ҳангоме ки инсон ҳанӯз дар қайди ҳаёт аст ва рӯҳаш бар ҷисмаш тасаллут дорад ва дар авҷи қудрат аст, боз аз расидан ба аксари ниёзҳои зиндагӣ очиз аст ва қудрати онро надорад, ки мазоҳири табиатро тағйир диҳад ва ё пеши маргро бигирад. Ҳоло ки дар қайди ҳаёташ то ин андоза заиф аст, мусалламан баъд аз марг заифтар хоҳад буд. Бояд бидонем, мурдапарастӣ шомил

бар хурофоту афсонаҳои фаровон ва анҷоми шоир ва вазифаҳо аст, ки метавон ба таври хулоса онҳоро маводи муҳаддире ба ҳисоб овард, ки боиси бадбахтии миллатҳо шуда ва онҳоро аз тараққию пешрафт боздоштааст.

Қуръони карим ба ин ақоиди ботил, ки вориди ҳомаи башарӣ шуда, ишора карда ва таълим ва дастуроти лозимиро ба манзури наҷоти инсон аз ин инҳироф бо худ овардааст ва мефармояд: «Қуз ӯ Худое нест ва ӯ аст, ки зинда мегардонад ва мемиронад ва Парвардигори шумо ва Парвардигори падарону ниёкони пешини шумо аст» (Духон, 8).

Мулоҳиза фармояд, ки ин оят аз
ибтидо эълон менамояд, танҳо Худо
аст, ки қудрати онро дорад, ки
касоро зинда кунад ва ё бимирунад
ва мурдаҳою гузаштагон чунин
қудратеро надоранд. Ҳамчунин
эълон мекунанд, ки Худованд
офаридгори онҳо ва ниёкони эшон
аст, вақте ки Зоти Аллоҳ
Парвардигори ҳамагон бошад, пас
ибодат танҳо барои ӯ аст ва
парастии мурдагону ниёкон ботил
аст.

ИБОДАТУ ПАРАСТИШИ
МАЗҲАРЕ АЗ МАЗОҲИРИ
ТАБИАТ (АЗ ҚАБИЛИ ОҲТОБУ
МОҲУ СИТОРА...)

Мазохир ва осори табиат ва асрору шигифтиҳо ва зебоиҳои он ва манофеъе, ки дар ихтиёри башар қарор мегирад, аввалин омил ва ангезаест, ки инсонро водор мекунад, то дар бораи Аллоҳ ва Парвардигори табиат ба баҳсу баррасӣ бипардозад ва худопарастиро дар ниҳоди инсон ба вучуд оварад. Табиат қудрат ва хушунате дорад, ки аз тарафе инсонро маҷбур месозад, то роҳи чораю наҷоте барои раҳой аз шарри хушунати он пайдо намояд ва дар айни ҳол ангезаест, ки инсонро ба парастии табиат ва мазохирӣ он ҳаракат медиҳад.

Яке аз донишмандон ба номи Молер мегӯяд: «Мушоҳидаи мазоҳири табиат (аз қабилӣ офтоб, бод, борон, тӯфон, дарё, соиқа ва...) аввалин чизе буд, ки таваҷҷӯҳи инсонҳои авалияро ба худ ҷалб кард ва онҳоро дар хавфу даҳшат қарор дод. Ин мазоҳир ба андозае дар рӯҳу фикри инсонӣ ибтидоӣ нуфузу таъсир дошт, ки ҳисси диниро дар даруни ӯ бедор намуд, ба тавре ки ба парастии табиат пардохт. Барои аксари ақвоми қадимӣ мазоҳири табиӣ ба сурати илоҳу маъбуд даромада буд, ки дар муқобили онҳо ба хушӯъ ва хузӯъ мепардохтанд. Иддае аз онҳо ба бисёрхудоӣ мӯътақид буданд, маъбудони худро танҳо аз мазоҳири табиат интихоб

мекарданд. Баъзе аз ин қабоил чанд худоеро барои идораи осмонҳо ва чандин худоро барои идораи замину ҳаво ва чандторо барои умури дарёҳою уқёнусҳо қарор дода буданд ва баъзе дигар худоёнеро барои абр ва худоеро барои оташ ва худоеро барои нуру равшанӣ қарор дода буданд.

Қуръон ба мубориза бо парастии мазоҳири табиат пардохт ва ботилӣ ва фасоди онро эълон намуд ва маълум кард, ки маъбудии барҳақ танҳо Парвардигори ҷаҳон ва Парвардигори тамоми мазоҳири табиӣ мавҷуд дар он мебошад ва мефармояд:

(إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ۚ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ) [الصافات : ٤٤ ، ٥٥]

«Яқинан, маъбуди шумо яке аст.
Парвардигори шумо Худованди
осмонҳо ва замин ва ҳамаи чизҳое
аст, ки дар миёни он ду қарор дорад
ва Худованди машриқҳо аст»
(Соффот,4, 5).

Қуръони карим дар ҳоле ки ба
шумориш ва баёни мазоҳири табиат
мепардозад, **бар ваҳдонияти**
Худованд таъкид менамояд ва
Худовандро холиқи он муаррифӣ
мекунад ва мефармояд:

«Парвардигори шумо Худованде
аст, ки осмонҳо ва заминро дар шаш
давра биёфарид, сипас ба идораи
чаҳони ҳастӣ пардохт, шаб рӯзро бо
торикии худ мепӯшонад ва ба
суръат ба дунболи рӯз равон аст.

Офтобу Моҳ ва ситорагонро
биёфаридааст ва ҷумлагӣ мусаххари
фармони ӯ ҳастанд. Огоҳ бошед, ки
танҳо ӯ меофариданд ва танҳо ӯ
фармон медиҳад. Бузургвору
ҷовидон ва дорои хайроти фаровон
Худованде аст, ки Парвардигори
чаҳониён аст» (Аъроф, 54).

Мақсуд аз офариниши осмонҳо ва
замин офариниши тамоми ҷаҳон ва
мазоҳири табиии он аст. Манзур аз
осмонҳо тамоми ҷирмҳои осмонӣ бо
шумули ситораю сайёра мебошад ва
манзур аз замин ҳамин курае аст, ки
мо дар рӯйи он зиндагӣ менамоем ва
Худованд бо қудрату тасаллутӣ
комил ҳамаи онҳоро дар шаш давра
офаридааст. Ин қудрати Худо аст,

ки шабро пӯшиши рӯз қарор дода,
ки бо суръати муназзам онро дунбол
мекунад ва Офтоб, Моҳ ва
ситорагон низ ҳама махлуқ ва
мусаххари ӯ ҳастанд. **Вақте Қуръон
мефармояд: «Бидонед, ки офариниш
ва амр азони ӯст» (Аъроф:540**

Бо ин ҷумла ва таъбири бисёр балеғ
тамоми он чиро марбут ба он
сифоти Худо аст, барои
Парвардигори олам собит менамояд
ва ҳеҷ кас ва чизро шарикӣ ӯ қарор
намедихад.

ШАФОАТ

Арабҳо қабл аз Ислом мӯътақид
буданд, ки бутҳои мавриди
парастишашон барои онҳо дар

пешгоҳи Худованд шафоот
мекунанд ва чунин мепиндоштанд,
ки шафоот ё аз тариқи восита ҳосил
мешавад ё ба василаи намозу дуо
ҳосил мегардад ва ё бо рӯй овардан
ба анбиё ва солиҳон ва бутҳо ба даст
меояд. Барои ҳамин, барои розӣ
намудани онҳо лозим аст ҳадяҳо,
назрҳо ва қурбониҳо тақдим намуд,
то ба сари раҳм оянд ва барои онҳо
шафоот кунанд. Аммо мебинем, **ки**
Қуръони карим шафоатро танҳо дар
ихтиёри Зоти Аллоҳ қарор додааст
ва мефармояд: «Бигӯ, ҳар гуна
шафоату талаби раҳме аз они Худо
аст ва моликияти ҳокимияти
осмонҳо ва замин низ аз они ӯ аст»
(Зумар, 44).

Танҳо Зоти Аллоҳ аст, ки осмонҳо ва заминро офарида ва ҳокимияту тасарруф дар онҳо хоси Худо аст ва шафоатро ҳам ҷузъи мухтассоти Зоти Аллоҳ қарор додааст. Қуръон бо таъкиди фаровон эълон мекунад, ки ҳеҷ мавҷуд ҳаққи шафоатро надорад, **ҷуз бо иҷозаи Зоти Аллоҳ ва дар ин маврид мефармояд: «Касе наметавонад шафеи касе шавад, магар ба иҷозаи Худо» (Юнус, 3).**

Қуръон мефармояд, ки фариштагон ва анбиё танҳо барои касоне, ки Худованди мутаол мехоҳад, **шафаот менамоянд:**

(يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ تَصَدَّقَ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفَعُونَ ﴿٢٨﴾
[الانبیاء: ٢٨]

«Фариштагон ҳаргиз барои касе шафаот намекунанд, магар барои касе, ки Худо розӣ бошад ва иҷозаи шафоати ӯро бидиҳад ва ин фариштагон ҳамеша аз хавфи мақоми кибриёии Зоти Аллоҳ тарсону ҳаросонанд» (Анбиё, 28).

Қуръон мушриконро мавриди таъну мазаммат қарор медиҳад, ки чаро аз аъмоли нек дурӣ мечӯянд ва танҳо бар шафоат така менамоянд ва мефармояд: «Мушрикон ғайр аз Худо чизҳоеро мепарастанд, ки барои онҳо зиён ва нафъе надоранд ва мегӯянд ин бутҳо шафеи мо дар назди Худованд ҳастанд» (Юнус, 18).

Бинобар ин, шафоат танҳо дар назди Худо аст ва танҳо Худованд аст, ки иҷозати шафоатро ба ҳар кас ва барои ҳар касе, ки бихоҳад, медиҳад, на ин ки ҳар дарахт, санг ва фарде озод бошанд барои ҳар ҷинойткоре шафоат намоянд. Вақте инсон мутаваҷҷеҳ шуд, ки тамоми корҳо дар дасти Зоти Аллоҳ аст, дар ҷиҳати ҷалби ризояти ӯ амал менамояд ва танҳо ӯро парастидан мекунад ва таваккулу иттиқояш танҳо бар ӯ хоҳад буд ва яқин ҳосил хоҳад кард, ки ҳеҷ амре беиҷозат ва ризояти ӯ нест.

Ислом мехоҳад пояю асоси тавҳид ва парастидани Худованди ягонаро таҳким намояд. Аз ин рӯ, ҳеҷ гуна

олоише аз ширк дар зоту сифоти Аллохро қабул надорад. Худовандро, чи дар зот ва чи сифот, бешарик ва беназир муаррифӣ мекунад. Вақте ин ақидаи тавҳидӣ дар даруни инсон тасбит шуд, ба кулӣ мутаваҷҷеҳи Зоти Аллоҳ мешавад, аз таслиму бардагӣ дар баробари дигари мавҷудот озод мегардад, каромату шарофат ва иззатеро, ки Худованд дар шаъни инсон қарор додааст, ба даст меоварад, бо қудрату шучоат ва шаҳомати бархоста аз имон ба мушкилоти зиндагӣ рӯ ба рӯ мешавад ва ба унвони як узви солиму муфид нақши худро дар ҷомеа иҷро менамояд.

БАЪЗЕ СИФОТИ ХУДОВАНД ДАР ҚУРЪОН

Ҳеч динеро намебинем, ки тавониста бошад монанди дини Ислом ба тавсифи мақоми воло ва боазаммати Зоти Аллоҳ бипардозад ва камолоти мутлақро, ки сазовори ӯ аст, баён намояд. Касоне, ки ба таҳқиқ ва баррасии Қуръон мепардозанд, аз оятҳои марбут ба тавсифи Парвардигор ба шуур ва идрок даст меёбанд, ки саршор аз хушӯъ ва фурӯтанӣ дар баробари Зоти боҳайбат ва ҷалолу шавкате аст, ки ҳеч фикри ёрои таҳдиди онро надорад ва ҳеч ақле қодир ба ихотаи он нест. Чизе, ки инсонро аз анбоз қарор додан барои Худо дур

месозад, имон ва эътиқод ба иртиботи наздик ва мустақкам дар байни инсон ва қудрати бекарони илоҳӣ аст. Ҳеч пардаю фосила ва монеъ ва воситае байни Худо ва инсон вуҷуд надорад, то инсон барои наздикӣ ба ӯ ниёз ба қарор додани восита ва шафеъу шарик дошта бошад. Ба ҳамин чихат аст, ки Ислом дар байни Худо ва инсон ончунон робитаи наздике қарор медиҳад, ки бо вуҷуди он ниёзе ба истионат ва талаби кӯмак аз ғайри Аллоҳро надорад.

Акнун ба таври хулоса ба баёни баъзе сифоти Худованд ва равобите, ки Худованд дар байни худ ва бандагонаш қарор додааст,

мепардозем, ба умеди ин ки
мавриди истифодаи хонандаи
мӯҳтарам воқеъ шавад.

ҚУДРАТИ ХУДОВАНДИ МУТАОЛ

Чаҳон ва он чи дар он аст, бо
шумули мавҷудоти зинда ва
ғайризинда аз осори қудрати илоҳӣ
аст, ки Худованд ҳамаро аз адам ба
саҳнаи вучуд овардааст. Қудрати
Худо қудрате аст ом ва муҳит
(фарогир), ки мусаллат бар тамоми
коинот аст, тавре ки ҳеҷ амре аз
иҳотаи қудрати ӯ хориҷ нест. Дар ин
маврид Қуръон мефармояд:

(يَبْرُكُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ [المالك: ١])

«Бузург ва дорои баракоти бисёр он Зоте аст, ки фармонравоии ҷаҳони ҳастӣ аз онӣ ӯ аст ва ӯ бар ҳар чизе комилан қодиру тавоно аст» (Мулк, 1).

Боз мефармояд: («Офариниши инсон аз хок ва табдили он хок ба нутфа ва табдили нутфа ба хуни бастаи золумонанд ва табдили он ба қитъаи гӯшти ҷавидашуда ва саранҷом табдили он ба як инсони комил) инҳо ҳама ба он хотир аст, ки бидонед Худо ҳақ аст ва ӯ мурдагонро зинда мегардонад ва ӯ бар ҳама чизе қодиру тавоно аст» (Ҳаҷ, 6).

Қудрати Худованд қудрате аст фаъол, самарабахш ва эҷодкунанда,

натоичу самараи он болотар, воло ва густардатар аз натоичи қудрати тамоми мавҷудот аст. Майдони ақли башарӣ ва доираи шууру маърифат ва санъати ӯ маҳдуд аст. Хеле чизҳое аст, ки ақли башар ба онҳо роҳ надорад ва илму қудрати ӯ аз расидан ба онҳо очиз аст ва ин танҳо қудрати Худо аст, ки ҳадду марзе надорад. Ҳашаротро дар назар бигиред, ки аз соддатарин махлуқоти Худо ҳастанд, вале агар тамоми башар чамъ шаванд, қодир ба офаридани соддатарин навъи он нестанд ва ин намунаи содда маротиби густурдаи ихтилоф ва тафовути қудрати Худо ва қудрати инсонро ба хубӣ нишон медиҳад.

Худованд мефармояд: «Эй мардум, масалае зада шуд, ба диққат ба он гӯш фаро диҳед, он касонеро, ки ба ғайр аз Худо ба кӯмак мехонед, ҳаргиз наметавонанд магасеро биёфаринанд, ҳарчанд ҳама барои офариниши он даст ба дасти якдигар бидиҳанд» (Ҳаҷ, 73).

Осори қудрати илоҳиро дар эҷоди ҷаҳони боазамати ҳастӣ ва назму иртибот ва ҳамоҳангии комил дар байни аҷзoi он мушоҳида менамоем ва ин осори бисёр муҳим далолат менамояд, ки холиқ ва офарандаи он дорои қудрати беҳаду марз аст.

Маълуму мушаххас аст, ки тамоми энергияи замин аз нури Офтоб сарчашма мегирад ва Офтоб ҳам

ситорае аст монанди дигар
ситораҳои фаровоне, ки ба ҷуз Худо
касе теъдоди онҳоро намедонад.
Наметавон тасаввур кард, ки
миқдори энергияе, ки аз ташаъшуъи
ин ҳама ситораҳо дар ин кавн вучуд
дорад, бояд чӣ миқдор ва чӣ андозае
бошад:

Ин намунае аз қудрати илоҳӣ буд,
ки мо онро ба хонандаи мӯҳтарам
пешкаш намудем, то битавонад дар
бораи мизони қудрати илоҳӣ, ки
Худованди мутаол дар ин ояти
кӯтоҳу зебо ба тасвир кашонида аст,
ба тафаккуру тадаббур бипардозад:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور : ٣٥]

«Худованд равшангари ҳастӣ аст ва нури ҷаҳон аз партави нури қудрати ӯ аст» (Нур, 35).

Бинобар ин, қудрати илоҳӣ мусаллат бар тамоми коинот аст ва сар то сари зиндагии инсонро ихота кардааст. Аз ин рӯ, ҳеҷ омилу ангезае вучуд надорад, ки инсон аз таслим ва фармонбардории ин қудрати бепоён рӯгардон шавад ва барои ҷалби манофеъ ва ё дафъи мазаррот ба чизи дигаре мутавассил гардад, зеро расидан ба ҳадаф танҳо бо қудрати Худо имконпазир аст.

Худованд дар Қуръон мефармояд:

«Агар Худованд зиёне ба ту бирасонад, ҳеҷ кас ҷуз ӯ наметавонад онро бартараф созад ва

агар хайре ба ту бирасонад, ҳеч кас наметавонад аз он ҷилавгирӣ кунад, чаро ки ӯ бар ҳар чизе тавоно аст, ӯ бар бандагон мусаллат аст ва ӯ ҳақиму огоҳ аст» (Анъом, 17-18).

Танҳо қудрати Худо аст, ки нутфаро дар раҳми модар парвариш медиҳад ва онро ба сурати писар ва ё духтар ва ё писару духтар дармеоварад ва агар бихоҳад аз баста шудан ва парвариши нутфа ҷилавгирӣ менамояд, пас инсон дар ин маворид бояд танҳо ба Худо рӯй оварад ва барои доштани фарзанд худро дар доми раммолҳо ва даччолҳо ва ҳуққабозоне, ки иддао мекунанд ба Худо наздиканд ва метавонанд ба касе писар ё духтар бидиҳанд,

наандозад ва дар ин маврид Қуръон мефармояд: «Ба ҳар кас, ки бихоҳад, духтаронеро мебахшад ва ба ҳар касе, ки бихоҳад, писаронеро ато мекунад» (Шӯро, 49).

Ва мефармояд: «Ҳар киро бихоҳад, нозо ва ақим мекунад» (Шӯро, 50).

Оре, иззату зиллати фард ва чома танҳо бо машият ва қудрати илоҳӣ ва бар асоси суннати ӯст ва мефармояд: «Бигӯ, Парвардигоро, эй Зоте, ки ҳама чиз аз они Ту аст, ҳар киро бихоҳӣ, ҳукумату дорой мебахшӣ ва аз ҳар ки бихоҳӣ, ҳукумату дороиро пас мегири ва ҳар киро бихоҳӣ, иззату қудрат медиҳӣ ва ҳар касро бихоҳӣ, хор медорӣ, хубӣ дар дасти Ту аст ва бегумон,

Ту бар ҳар чиз тавоноӣ» (Оли
Имрон, 26).

Миллатҳои бисёре, ки ба авҷи
қудрату иззат ва тасаллут
расидаанд, баъд аз чанде ба зиллату
заъф гароидаанд, чӣ басо
подшоҳону қудратмандон ва
бузургони қавм пас аз расидан ба
болотарин мақом ва эҳтиром ба
сарнавиштиҳои асафноке гирифта
омадаанд ва дар зиндону
табъидгоҳҳо умри худро ба поён
расонидаанд.

Бинобар ин, муассиру
таъйинкунандаи сарнавишти афрод
ва ҷомеаи башарӣ танҳо Зоти Аллоҳ
асту бас ва ниёзе нест дар ин маврид
ба ғайри Худо паноҳ бурда шавад.

Вале барои дастёбӣ ба зиндагии беҳтар ва идомаи иззату каромат Худованд қавонин ва суннатҳое қарор додааст ва ҳар як аз иззату зиллат дорои қавонин ва шароити хос мебошад. Касе шароит ва суннати иззатро фароҳам оварад, то замоне ки онро тағйир надихад, азизу хушбахт хоҳад буд ва касе, ки дар шароити бадбахтӣ қарор дорад, модоме ин шароитро аз байн набарад, бадбахт боқӣ хоҳад монд.

Худованд дар ин бора мефармояд:

«Худованд ҳолу вазъи ҳеч қавму миллатеро тағйир намедихад (онҳоро аз хушбахтӣ ба бадбахтӣ ва аз доноӣ ба нодонӣ ва иззат ба зиллат ва билъакс намекашонад),

магар ин ки онҳо аҳволи худро тағйир диҳанд» (Раъд, 11).

Ин ояти шарифа тасреҳ менамояд, ки суннати Худо бар ин аст, ки ҳеч миллатеро аз хушбахтӣ ба сӯйи бадбахтӣ накашонанд, магар ин ки худ асбоб ва шароити хушбахтиро аз худ дур намоянд. Мусалламан, миллате, ки дар роҳи хайру салоҳ қадам бармедорад ва адлу инсофро риоя мекунад, сазовори он аст, ки мавриди таъйид ва инояти илоҳӣ бошад, аммо миллате, ки дар масири зулму ғасод қадам бармедорад ва фазои ахлоқиро поймол менамояд, мустаҳаққи он аст, ки дучори зиллату бадбахтӣ шавад ва

мавриди таҳочуму қатлу ғорати
дигарон қарор гирад.

ИЛМИ ХУДОВАНДИ МУТАОЛ

Худованди мутаол олиме аст, ки
илмаш масбуқ ба ҷаҳл нест ва илм
ҷузъи сифоти зотӣ ва лоянфакки ўст
ва саҳву нисён бар ў ворид
намегардад. Илмаш ихотақунандаи
тамоми ашё ва гузаштаю ҳолию
оянда, зоҳиру ботин, осмону замин
ва дунёву охират аст ва хурдтарин
зарра аз зарроти вучуд аз илми Худо
хориҷ нест. Ин ҷаҳони азим ва
асрору шигифтиҳои он назму
иртибот ва ҳамоҳангии мавҷуд дар
байни тамоми зарроти вучуд далели
ошкор бар ихотаи илми
Парвардигор бар ҳамаи ашё

мебошад. Худованд офаридгори
коинот аст. Зоте, ки тамоми ашёро
аз адам ба вучуд оварда бошад.
Мусалламан, ба тамоми асрор ва
рамузи он огоҳу бохабар аст. **Дар ин
маврид Худованд мефармояд: «Чӣ
суханони худро оҳиста гӯед ва
замзама кунед ва чӣ баланд ҳарф
бизанед ва суханонро ошкор созед,
барои Худо яқсон аст. Чаро ки ӯ
комилан огоҳ ба асрор ва хафои
синаҳо аст» (Мулк, 13-14).**

Қуръон ба сароҳат эълон медорад,
ки Худованд ба ошкору пинҳони
инсон огоҳ аст ва ба тариқи авло ба
тамоми мавҷудоти ҷаҳон олим аст.
Ин оятро мулоҳиза фармояд, **то ба
чалолу азамати илоҳӣ бештар огоҳ**

шавед: «Худованд медонад, ки ҳар зане дар шиками худ чӣ чизе ҳамл мекунад ва боз медонад ӯ писар аст ё духтар ва вазъияти саранҷоми он ҳамл чист ва медонад, ки раҳмҳо аз чӣ мекоҳанд ва бар чӣ чиз меафзоянд (ва феълу инфилоли даврони оддӣ ва қоидагӣ ва обистании онҳо чӣ гуна буда ва замони ҳомилагӣ ва зоймон чӣ вақту чӣ қадар ва бар чӣ минвол аст) Ва ҳар чиз ба назди ӯ ба мизон ва ба миқдор аст ва аз андозаи муайяну мушаххас бархурдор аст. Худо аз ҷаҳони пинҳону ошкор огоҳ аст ва бузургвори волост. Касе, аз шумо суханро пинҳон медорад ва ё ошкор месозад ва он ки хештанро дар шаб махфӣ мекунад ва он ки дар рӯз ба

дунболи кори худ равон мегардад,
барои Худо яксон аст ва ба ҳамаи
онҳо огоҳӣ дорад» (Раъд, 8-10).

Ин оят эълон мекунанд, ки Худованд
ба авзои чанин дар шиками модар
огоҳ аст ва медонад нар аст ё мода,
медонад арҳом ба ҳангоми вазъи
ҳамл чи нақсиро муҳтавил
мешаванд ва ба ҳангоми ҳомилагӣ
чи афзоише меёбанд ва тамоми
корҳо ба асоси мизону миқдор
мушаххас ва тибқи мувозинаи дақиқ
аст ва он чи аз мо ғоибу пинҳон аст
ва илми инсон ба он намерасад,
Худованд ба он олиму огоҳ аст.
Парвардигори олам дорои шаъну
азамат аст ва ба тамоми олами ҳастӣ

огоҳ ва ба тамоми асрор ва румузи он олим аст ва мефармояд:

(وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [الانعام: ٥٩])

«Ганчинаҳои ғайб ва калиди онҳо пеши Худост ва касе ҷуз ӯ аз онҳо огоҳ нест ва Худованд аз он чи дар хушкӣ ва дарёст, огоҳ аст ва ҳеч барге аз гиёҳ ва дарахте фуру намеафтад, магар ин ки Худованд аз он хабар дорад ва ҳеч донае дар торикиҳои (даруни) замин ва ҳеч чизи тар ва хушке нест, ки фуру афтад, магар ин ки Худованд аз он огоҳ аст ва дар Лавҳулмаҳфуз забту сабт аст» (Анъом, 59).

Аз ин оятҳои Қуръонӣ маълум мегардад, ки назарияи Ислом дар

бораи Зоти Аллоҳ танҳо як назарияи фалсафии метафизикӣ (мовароуттабиа) нест, ҳамон гуна, ки ғарбиҳо ба ғалат чунин мепиндоранд ва мӯътақиданд, ки Худованд ҷаҳонро офарид ва сипас ба осмон уруч кард ва дигар коре ба он надорад. **Аммо мусулмонҳо мӯътақиданд:** Худованди мутаол ҳамеша дорои шаъну амал дар коинот аст ва ҳарчи ба вучуд меояд ва ё аз байн меравад, **аз аъмоли Парвардигор аст:** «Ҳар рӯз (ва ҳар лаҳза) ӯ дар шаъне аст» (Раҳмон, 29).

ХУДО БА ҲЕЧ ЧИЗ ШАБЕҲ НЕСТ

Муғоярат ва адами мушобаҳати Худо бо ғайри худ ошкору равшан

аст. Худованд қадиму холиқ аст,
ғайр аз Худо ҳама ҳодису
махлуқанд. Мусалламан, мартабаи
ҳодису махлуқ ба маротиб поинтар
аз мартабаи холиқу қадим аст ва чи
дар зот ва чи дар сифот, дар байни
холиқу махлуқ ҳеч гуна шабоҳате
вучуд надорад. **Вақте гуфта**
машавад: Худованд мешунавад, ба
ин маъно нест, ки Худованд бо гӯше
монанди гӯши мо шунавад, ё вақте
гуфта мешавад Худованд ашёро
мебинад, онҳоро бо чашме монанди
чашми мо намебинад. Худованд
болотару волотар аз махлуқоташ
мебошад ва шаъну азаматаш бартар
аз он аст, ки ақли ноқиси башарӣ
қудрати тасаввури онро дошта
бошад.

Шайх Муҳаммад Абду мегӯяд:
«Фикр кардан дар бораи Зоти Аллоҳ
(**ҶОИЗ НЕСТ ЧУН**) аз як ҷиҳат ин
тафаккур ҷустуҷӯе аст барои
расидан ба кунҳ ва ҳақиқати Зоти
Аллоҳ ва ин амр аз мумтанеот ва
муҳолоти ақли башарӣ аст. Чун ҳеч
робитаю нисбат ба мушобаҳате
байни холиқу махлуқ мавҷуд нест ва
таркиб дар Зоти Аллоҳ муҳол аст, аз
тарафи дигар, ин тафаккур ҷасорату
дастдарозӣ ба сӯйи чизе аст, ки
расидан ба он муҳол аст, коре аст
бефоидаю абас ва хатарноку
ҳалоккунанда. Чаро ки боиси ҳабту
изтироб дар ақида мегардад, аз
тарафе меҳаҳад чизеро муайян ва
маҳсур намояд, ки таҳдиду ҳасри он
ҷоиз нест. [\[29\]](#)

Доктор Морайт Стонли Гавдач, **узви чамъияти зистшиносони Амрико низ мегӯяд:** «Бидуни шак, вақте мехоҳем ба тавсифи зот ва сифоти Худованд бипардозем, ниёз ба истилоҳот, маонӣ ва алфозе дорем, ки комилан бо истилоҳот, маонӣ ва алфозе, ки дар олами моддӣ ба кор мегирем, фарқият дошта бошанд. Махсусан вақте барои мо маълум шуд ҷаҳоне, ки мо дар он зиндагӣ мекунем, мумкин нест, ки танҳо моддаи сирф бошад, балки мураккаб аз модда ва рӯҳ аст ё ба иборати дигар, мураккаб аз модда ва ғайри модда аст ва мо наметавонем ашъи ғайримоддиро бо авсофи моддии сирф баён кунем».[\[30\]](#)

Вале иддае аз мардум дар бораи
Зоти Аллоҳ гумроҳу мунҳариф шуда
ва ба эҷоди ихтилоф дучор шудаанд.
Баъзе аз бутпарастҳо ақида доранд,
ки Худованд рӯҳе аст, ки дар бутҳои
онҳо ҳулул менамояд ва иддаи дигар
мӯътақиданд, ки Худованд дар
бадану ҷисми инсон ҳулул мекунад.
Аммо Ислом аз ҳар гуна ифроту
тафрит ва гумроҳӣ дур аст ва дар
ҳама масоил ҳақу адолатро риоя
мекунад. Дар бораи ҳақиқати Зоти
Аллоҳ низ охириин ҳарфи ҳақро баён
дошта ва тамоми шубҳаҳо ва
хурофоте, ки дар ин маврид шоеъ
шуда ва мардум ба онҳо
мӯътақиданд ва боиси гумроҳии
ақлҳо гардидааст, мардуду ботил
месозад. Ислом мегӯяд, ки ин ҷаҳон

дорои Офаридгори яктост, ки дорои тамоми сифоти камол ва ба дур аз ҳар айбу нақсе мебошад ва муқаддастару волотар аз он аст, ки **ӯро ба чизе ташбеҳ кунем ва ё таҷассум намоем ва аз тамоми сифот ва хусусиятҳои махлуқот ба дур ва поқу муназзаҳ аст ва мефармояд:**
«Чашмҳо кунҳи зоти ӯро дарнамеёбанд ва ӯ чашмҳоро дармеёбад» (Анъом, 103).

Ва мефармояд: **«Ҳеҷ чизе шабеҳу назири Худо нест (ва Худованд ба ҳеҷ чизе, чи аз лиҳози зот ва чи аз лиҳози сифот, шабоҳат надорад)» (Шӯро, 11).**

Ва мефармояд: **«Худованд медонад он чиро, ки мардумон дар пеш**

доранд ва дар охират ба он
гирифтор меоянд ва медонанд он
чиро, ки дар дунё анҷом додаанд,
вале онҳо аз кору ҳикмати
Офаридгор огоҳӣ надоранд» (Тоҳо,
110).

Ва мефармояд: «Худовандгори
осмонҳо ва замин ва Арш поку
муназзаҳ аз ин тавсифҳое аст, ки дар
бори ӯ мекунанд» (Зухруф, 82).

Пайғамбар (с) дастур дода дар бораи
махлуқоти Худо тадаббур ва
тафаккур шавад, вале мардумро аз
тафаккур дар бораи Зоти Аллоҳ
наҳй кардааст ва мефармояд: «Дар
бори неъматҳои Худо фикр кунед,
вале дар бораи Зоти Аллоҳ фикр
нанамоед». (Ривояти Табаронӣ).

Ва боз мефармояд: «Дар бораи ҳар чизе тадаббур ва тафаккур кунед, вале дар Зоти Аллоҳ тафаккур накунад» (Ривояти Байҳақӣ).

Тақдису танзеҳе, ки Ислом барои Офаридгори олам муқаррар доштааст, ҳеч як аз мутараққитарин фалсафаҳои дунё натавонистааст ба он дастёбӣ пайдо кунад, магар қарнҳо баъд аз омадани дини Ислом.

Бидуни шак, пайдоиши инчунин донишу фалсафае дар Ҷазиратулараб дар замоне, ки ба сарзамини бесаводон маъруф буд, далели ошқоре аст бар ин, ки Қуръон ваҳйи илоҳӣ аст.

ҲАЁТ ВА ҲАМЕША ЗИНДА БУДАНИ ЗОТИ АЛЛОҲ

Худованди мутаол худ сарчашмаи ҳаёт ва зиндагибахши тамоми мавҷудоти зинда аст ва ҳеч тардиде нест касе, ки ҳаётбахш бошад, худ низ муттасиф ба сифати ҳаёт дар болотарин ва комилтарин маротиби он аст. Аз ин рӯ, ҳаёти Худо доимию ҷовидонӣ аст ва заволу фанопазир нест, ҳаргиз ғанаб ва хобе бар ӯ ғолиб намешавад, **ҳамон тавр ки Қуръон мефармояд: «Худое ба ҷуз Аллоҳ вучуд надорад ва ӯ зиндаи пойдор ва ҷаҳони ҳастиро ниғаҳдор аст, на ғанабе ва на хобе ӯро фаро намегирад» (Бақара, 255).**

Қуръон тамоми мавҷудоти кураи
замиро фанопазир ва
нобудшаванда муаррифӣ менамояд
ва ҷовидонӣ, фанонопазирӣ ва
ҳаётбахшии Зоти Аллохро бо
зеботарин ва мухтасартарин сухан
инчунин эълон менамояд: «Ҳама
чизҳо ва ҳам касоне, ки ба рӯи
замин ҳастанд, ба фано мераванд ва
танҳо зоти Парвардигори боазамат
ва арҷманди Ту мемонаду бас» (Ар-
Раҳмон, 26-27).

Албатта, ҳаёт ва зинда будани зоти
Аллоҳ монанди ҳаёти махлуқот
нест, ки ниёзе ба хӯрдану нӯшидан
дошта бошад: «Бигӯ, оё ғайри
Худоро ба унвони маъбуд ва ё ёвари
худ бигирем, дар ҳоле ки ӯ

офарандаи осмонҳо ва замин аст ва
ӯ рӯзӣ медиҳад ва раззоқи ҳамагон
аст, касе ба ӯ рӯзӣ намедиҳад ва
ниёзманд ба касе нест! Бигӯ ба ман
дастур дода шудааст нахустин касе
бошам аз ин уммат, ки холисона
хештанро таслими фармони Худо
мекунад ва мусулмон мебошад ва
Худованд ба ман дастур додааст, ки
аз зумраи мушрикони набошам»
(Анъом, 14).

Ислом бо ин оят роҳро ба коҳинони
бутпараст мебандад, ки ба
пайравони худ дастур медиҳанд –
ҳадяҳо, қурбониҳо ва назрҳо барои
Худо ё худоён ба маобид ва
бутхонаҳо тақдим шаванд, **то танҳо
худ аз он истифода намоянд ва**

бардурӯғ бигӯянд: Худо аз ин қурбонӣ ва назрҳо баҳра мебарад. Ҳол он ки Худованд мӯҳтоҷи хӯрдану ошомидан нест. Қуръон бо эълони ин ҳақиқати равшан инсонро аз қайди асорати хурофот ва ботилҳое озод намуд, ки дар миёни аксар миллатҳои қадим густариши фаровон дошт. Мутаассифона, бархе ҳоло ҳам дар доми он гирифторанд ва сарвату моли худро, ки натиҷаи ранҷу заҳмати онҳост, барабас дар ин роҳ ба ҳадар медиҳанд. Аз тарафи дигар, эълони ин ҳақиқат аз ҷониби Қуръон ин фурсатро аз душманони дин мегирад, ки мехоҳанд бо истифода аз хурофот ва қаламдод намудани онҳо ба унвони

дин бар дин эрод гиранд ва онро мавриди таън қарор диҳанд.

Вақте Қуръон бо сароҳат мегӯяд, ки ҳаёти Худо ба дур ва муназзаҳ аз интихоби ҳамсару фарзандон аст ва роҳро бар ҳуққабозону шайёдоне, ки иддаои улуҳият доштанд ва мехостанд ба номи фарзандони Худо худро ба мардум тамҳил кунанд ва онҳоро ба бардагию бандагии худ бикашанд, **Худованд мефармояд:**

﴿بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنۡىۡ يُّكُوۡنُ لَهٗ وَاَلَدٌ وَّلَمْ يَكُنۡ لَهٗ سَ۬ج۬بَةً وَّخَلَقَ كُلَّ شَیۡءٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِيۡمٌ ۝۱۰۱ ذٰلِكُمۡ اللّٰهُ رَبُّكُمۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلَّ شَیۡءٍ فَاَعۡبُدُوۡهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیۡءٍ وَكِیۡلٌ ۝۱۰۲﴾
[الانعام: ۱۰۱, ۱۰۲]

«Худо Зоте аст, ки осмонҳо ва заминро аз нестӣ ба ҳастӣ овардааст. Чӣ гуна мумкин аст фарзанде дошта

бошад, дар ҳоле ки ӯ ҳамсар надорад? Ҳама чизро ӯ офаридааст ва ӯ ба ҳар чиз огоҳ аст. Худо муттасиф ба сифоти камол аст ва Парвардигори шумо аст ва ҷуз ӯ Худое нест ва офарандаи ҳама чиз аст, пас бояд Вайро бипарастед» (Анъом, 101-102).

Бинобар ин, офаридгори заминро осмонҳо ӯ аст ва фарзанд ва ҳамсаре надорад ва бар тамоми коинот огоҳу мусаллат аст, танҳо ӯ Парвардигори оламиён аст ва маъбудии ҳақиқӣ ҷуз ӯ вучуд надорад ва танҳо ӯ сазовори парастии ибодат аст.

САМЪ ВА БАСАРИ ХУДОВАНДИ МУТАОЛ

Яке аз сифоти камоле, ки
 Парвардигор ба он муттасиф
 мешавад, сифоти самеъ (шунидан)
 ва басир (дидан) будани ӯ аст. Ва
 зоти Парвардигор бидуни самъу
 басар қобили тасаввур нест. Ин
 ҳақиқате аст, ки Қуръон онро аз
 қавли ҳазрати Иброҳим вақте
 падарашро ба тарки бутпарастӣ
 даъват намуд, **бозгӯ мекунад: «Эй**
падар, чаро чизеро парастииш
мекунӣ, ки намешунавад ва
намебинад ва аслан шарру балоеро
аз ту дур намедорад?» (Марям, 42).

Яъне, илоҳ ва маъбуд лозим аст
 самеъ ва басир бошад. Қуръон дар
 аксари оятҳо ин ҳақиқатро баён
 менамояд ва Худовандро самеъ ва

басир муаррифӣ мекунад. Аз ҷумла, хангоме ки зане ба номи Хавла ба назди Пайғамбар (с) омада ва дар бораи шавҳараш ба Худо шикоят бурд, **Худованд ин оятро нозил намуд:** «Худованд гуфтори он занро мепазирад, ки дар бораи шавҳараш бо ту баҳсу мучодала мекунад ва бо Худо шикоят мебарад. Қатъан, **Худованд гуфтугӯҳои шумо ду нафарро мешунавад, чаро ки Худо шунавою бино аст» (Мучодала, 1).**

КАЛОМИ ХУДО

Калом яке аз сифоти камоли Зоти Аллоҳ аст, вале байни каломи Худо ва каломи башар тафовути фаровон аст. Каломи инсон бо ҳуруф, калимот ва нутқ ва ё навиштани он

анҷом мегирад, дар ҳоле ки каломи Худо бо лафзу ҳарф нест. Қуръони карим сифати каломро барои Худо собит намуда ва мо имон дорем, ки Худованд мутакаллим аст, **вале кайфияти такаллуми ӯ барои мо маҷхул аст ва мефармояд:** «Ҳеч инсонеро насазад, ки Худо бо ӯ сухан бигӯяд, магар аз тариқи ваҳй ба қалби ӯ дар хоб ё бедорӣ ва ё аз паси парда (**аз мавонеи табиӣ**) ва ё ин ки Худованд қосидеро (**ба номи Ҷабраил**) бифирастад ва ӯ ба фармони Офаридгор он чиро, ки Худо мехоҳад, ба пайғамбарон ваҳй кунад... ва Худованд воло ва дурусткор аст» (**Шӯро, 51**).

Калом дар паси парда ва мавонеи табиӣ ба шевае аст, ки Пайғамбар (с) каломи Худоро мешунавад, вале ӯро намебинад. Худованд пайғамбаронро, ки хостааст мақому манзалати баланд бахшад, бо ин навъ ваҳй бартарӣ додааст. Монанди ваҳйе ба ҳазрати Мӯсо ва ҳазрати Муҳаммад алайҳимуссалом, бидуни восита. **Дар ин маврид Худованд мефармояд:**

(تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ ﷻ ۚ ۲۵۳) [البقرة: ۲۵۳]

«Ин пайғамбарон (ки номи баъзе аз онҳо гузашт) баъзе аз онҳоро бар баъзе дигар бартарӣ додем ва Худованд бо баъзе аз онҳо сухан гуфт» (Бақара, 253).

Ва каломи Худо ба хилофи каломи башар ҳадду марз ва ниҳояте надорад, **чунон ки Қуръон мефармояд:** «Агар ҳамаи дарахтоне, ки дар рӯйи замин ҳастанд, қалам шаванд ва дарё (барои он ба сурати мураккаб (ранг) дарояд) ва ҳафт дарёи дигар кӯмаки он дарё гардад (ва бо он қаламҳо ва дарёҳо) махлуқот ва калимоти Худо ёддошт гардад, қаламҳо шикаста мешаванд ва дарёҳо мехушканд, вале махлуқот ва калимоти Худо поён намегиранд. Худованд азизу ҳаким аст» (Лукмон, 27).

АЗАЛИЯТ ВА АБАДИЯТИ ЗОТИ АЛЛОҲ

Худованди мутаол қадиму азали аст ва ҳамеша буда ва ибтидое барои вучудаш мутасаввир нест ва абадию лоязол ва доимӣ аст ва ниҳояту поёне надорад. Қуръон дар тавсифи Худованд мефармояд: «ӯ беғозу беинтиҳо ва ошқору пинҳон аст ва ӯ ба ҳама чиз огоҳ аст» (Ҳадид, 3).

Худованд аввал аст ва ба тамоми мавҷудот сабқати вучудӣ дорад ва оғозе надорад, охир аст ва баъд аз фанои ҳама мавҷудот побарҷост ва интиҳое надорад. Зоҳиру намудор аст, чаро ки тамоми мавҷудот бар будани ӯ гувоҳӣ медиҳанд. Ботин аст ва ҳавоси башарӣ қудрати дарки ӯро надорад ва бар тамоми асрору

румузи коинот огоҳ аст. Ва Худованд мефармояд:

{وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۸۸}
[القصاص: ۸۸]

«Ҳамроҳи Аллоҳ маъбуди дигареро ба фарёд нахон. Чуз \bar{u} ҳеч маъбуди дигаре вучуд надорад. Ҳама чиз чуз Зоти \bar{u} ба фано меравад ва нобуд мешавад. Ҳукмравой аз они \bar{u} усту бас ва ҳамаи шумо ба сӯйи \bar{u} бозгардонида мешавед» (Қасас, 88).

РАДД ВА ИБТОЛИ ШУБҲАҲОЕ НИСБАТ БА СИФОТИ ХУДО

Дар Қуръон Худо ба сифоти фаровоне тавсиф шудааст, ки ҳамаи онҳо чузъи сифоти камол барои Зоти Аллоҳ ҳастанд. Баъзе аз

мусташирикон, аз ҷумла доктор
Филипп Ҳатти дар китоби худ
«Таърихи араб» шубҳаҳое нисбат ба
ин сифот ворид кардааст ва ба
ҳангоми баҳс дар мавриди ақидаи
исломӣ мегӯяд: «Сифоти меҳру
муҳаббати Худо дар дини Ислом
дар баробари сифоти қаҳру
азаматаш заифу ночиз аст, чаро ки ӯ
худое аст муҳаймин (мусаллат), азиз
(ғолиб) ва ҷаббор (бошукӯх)». [\[31\]](#)

Ба манзури радди ин иддаои ботил
мегӯем, ки зикри сифоти марбут ба
қаҳру ғалаба ва тасаллут дар Қуръон
нисбат ба сифоти муҳаббату
маваддат бисёр кам аст. Маалвасф,
вучуди сифоти қаҳр аст, ки золиро
аз зулм ва саркашӣ боз медорад. Ҳеч

зарурате надорад, ки дар тамоми авзоъ ва аҳвол Худовандро рауфу меҳрубон тасаввур кунем. Бисёр ҷоҳилона аст, фаромӯш кунем, ки ғазаби Худо бар золимон аз заруриятҳои адолат ҳисоб меояд.

СИФОТИ ҚАҲРӢ ВА ҶАБАРУТИ ХУДО

Вақте сифоти қудрат ва тасаллуту қаҳр ва ҷабарути Худовандро дар Қуръон мулоҳиза ва мавриди баррасӣ қарор медиҳем, мебинем, ки ба ҳеч ваҷҳ ва дар ҳеч мавриде мутаҳаммили маъноии зулм нестанд. Худованд волотар аз тасаввур гумон аст. Яке аз сифоти Худо Ҷаббор аст, яъне ислоҳкунанда ва ҷабронкунанда, **ки муштақ аз ин**

қавли араб аст: Устухони шикастаро ба ҳам часпондам ва ба ҳам часпид.

Ё гуфта мешавад: чаббор ба маънои ин аст, ки Худованд бандагони Худо водор менамояд, ки он чи ӯ мехоҳад, анҷом диҳанд. **Баъзе низ гуфтаанд:** чаббор ба касе гуфта мешавад, ки дасисаю ҳилаи фиребкорон дар ӯ асар нагузорад. Ба ҳамин ҷиҳат аст дарахти хурмо вақте рушд менамояд ва дасти инсон ба шохаҳояш намерасад, онро нахлатун чаббора – дарахти таъсирнопазир мегӯянд. Бинобар ин, сифоти чаббор барои Худованд тақрибан ба маънои мутаол ва бартар аст.

Ва яке дигар аз сифоти Аллоҳ
Муҳаймин аст, ки ба маънои огоҳ ва
мусаллат бар махлуқоти худ
мебошад. Сифати Азиз низ чузъи
сифоти Худо аст, ки ба маънои қавӣ
ва нерӯманде аст, ки ҳеҷ кас ва ҳеҷ
чизе бар он ғалаба намекунад ва ўро
шикаст намедиҳад ва ҳаргиз чизе
ўро очизу нотавон намекунад ва
азаматаш беназир аст. Сифати
Мутақаббир барои Худо ба маънои
Парвардигор ва соҳиби азамат аст.
Сифати Қаҳҳор барои Худо, яъне
соҳиби тасаллут ва ихота бар
тамоми мавҷудот аст. Сифати Азим,
яъне бузургворе, ки ҳадде барои
азаматаш мавҷуд нест. Сифати
Мунтақим, яъне интиқомгиранда ва
муҷозоткунандаи гуноҳгору

кофирон бошад. Сифати Моликулмулк, яъне касе, ки ихтиёр ва тасарруфи мутлақ дар мулки худ дорад. Бинобар ин, мулоҳиза фармояд, ки куллияи сифоти Худованд сифати камол мебошанд ва ба пайравӣ аз Қуръон иттисофи Худованд ба онҳо вочиб аст.

СИФОТИ МЕҲРУ МУҲАББАТ

Аммо сифоти меҳру муҳаббати Зоти Аллоҳ дар Қуръон фаровон аст. Сифати Раҳмон, яъне бахшандаи неъматҳои бузургу боарзиш ва сифати Раҳим, яъне меҳрубон бо махлуқоти худ ва сифати Салом, яъне атоқунандаи амну саломат ба махлуқот аст. Сифати Ғаффор, яъне богузашт, сифати Раззоқ, яъне

кафилу зомини ризқи бандагон.
Сифати Латиф, яъне Худованд кору
гуфтораш бо матонату лутфу
муҳаббат ҳамроҳ аст. Сифати
Шакур, яъне Худованд мутеон ва
мухлисони худро сано мегӯяд ва
подош медиҳад. Сифати Карим,
яъне Худованд бахил нест ба ҳар
андоза бахшиш кунад, дар назараш
каму беарзиш аст. Сифати Мӯчиб,
яъне Худованд аст, ки ба ҳама
бандагонаш ҷавоб медиҳад ва аз дуо
ва хостаи онҳо очиз нест. Сифати
Таввоб, яъне Худованд асбобу
шароити тавбаро ато менамояд ва
тавбаро мепазирад. Сифати Вадуд,
яъне нисбат ба бандагонаш бисёр
меҳрубон аст ва касонеро, ки

мехоҳанд ба \bar{u} наздик шаванд, ба худ наздик менамоянд.

Дар баъзе оятҳои Қуръон, ки сифати қаҳру ғазаб зикр мешавад, қабл ё баъд аз онҳо сифоти раҳмату муҳаббат низ зикр мегардад. Худованд мефармояд:

(نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٤٩ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ٥٠) [الحجر: ٤٩، ٥٠]

«Эй пайғамбар, бандагони маро огоҳ кун, ки ман дорои гузашту (бахшандагӣю) меҳри фаровон ҳастам. Ва ин ки азоби ман бисёр дарднок аст» (Ҳиҷр, 49-50).

Мебинем, ки Худованд дар Қуръон худро ба сифати раҳмату меҳрубонӣ тавсиф менамояд. Оятҳои зер шубҳаҳои ашхоси муғризро ботил

менамояд, ки ба гумони худ мепиндоранд, сифоти қаҳрии Худо дар Ислом бар сифоти раҳмати ӯ ғалаба доранд. Дар радди ин гуфта Худованд мефармояд:

«Парвардигори шумо дорои раҳмат ва меҳру муҳаббати фаровон ва фарогиранда аст» (Анъом, 147).

{كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۝٥٤} [الانعام: ٥٤]

«Худованд аз рӯйи лутф бар хештан раҳмат ва муҳаббат нисбат ба бандагонашро бар худ воҷиб намудааст» (Анъом, 54).

Ҳар сурае аз Қуръонро, ки меҳонем, ба ҷуз сураи «Тавба» мебинем, ки бо «Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим» шуруъ мегардад, ки ду бор сифати

рахмат дар он зикр шудааст. **Ва ё мефармояд:** «Раҳмати ман ҳама чизро дар бар гирифтааст» (Аъроф, 156).

ХУДОВАНД ЗОЛИМ НЕСТ

Дар Қуръон оятҳои фаровоне вучуд дорад, ки сифати зулмро аз соҳати муқаддаси Зоти Аллоҳ дур месозад ва мефармояд:

«Парвардигори ту ба ҳеч вачҳ ба ҳеч кас зулм нахоҳад кард» (Каҳф, 49).

«Ҳаргиз Худованд ирода нахоҳад кард, ки бар ҷаҳониён зулм кунад» (Оли Имрон, 108).

«Худованд ҳеч гоҳ ба андозаи вазни хурдтарин зарра ба ҳеч кас зулм намекунад» (Нисо, 40).

Ҳоло ки Худованд золим нест ва зулм наметавонад ба соҳати поку боазамат ва раҳмати илоҳӣ бирасад, ба хубӣ бутлон ва нораво будани шубҳаи касоне, ки мепиндоранд, сифоти қаҳри илоҳӣ дар Қуръон бар сифоти раҳматаш ғалаба дорад, равшан мегирдад.

ШУБҲАИ ПУЧ ВА БОТИЛ

Яке аз шубҳаҳои ачибе, ки кофирон ва мулҳидон дар кишварҳои ғарбӣ онро ривоч додаанд, ин аст, ки мегӯянд, вақте Худо дар осмон бошад, чӣ тавр иҷозат медиҳад, **ки**

ба малакути ӯ таҷовуз шавад ва сафинаҳо ба кураҳои осмон бираванд? Дар ҷавоб мегӯем: Чӣ касе гуфта, ки малакути Худованд танҳо кураҳо аст? Балки аз назари Қуръон малакути ӯ тамоми ҷаҳон аст ва мефармояд: «Худованд Зоте аст, ки он чи дар осмонҳо ва замин вучуд дорад, мулки ӯ аст» (Иброҳим, 2).

Ва ҳарчи ҳаст, мулки Худо аст ва вучуди инсонҳо дар осмон ё замин бо иҷзати Худо аст.

Ин оятро мулоҳиза фармояд, ки ба чӣ тарзе иддаои пучи мулҳидонро ботил менамояд ва ба дурустӣ ин шубҳаро мардуд мекунад ва мефармояд:

«Оё надидай, ки Худованд он чиро, ки дар осмонҳо ва замин аст, мусаххари шумо кардааст ва неъматҳои худро, чи неъматҳои зоҳир ва чи неъматҳои ботин бар шумо густурда ва афзун сохтааст? Баъзе аз мардум бидуни ҳеҷ гуна донишу ҳидоят ва китоби равшану равшангаре дар бораи Худо роҳи ситезу ҷидолро дар пеш мегиранд» (Луқмон, 20).

Ин оят бо сароҳат эълон мекунад, ки Худованд тамоми кураҳои осмону замин ва он чи дар онҳо мавҷуд аст, барои башар рому мусаххар намуда, то аз онҳо истифода ва баҳрабардорӣ намояд. Вақте инсон чунин қудратеро ба

даст овард, ки аз ҳамаи онҳо истифода намояд, бидуни шак, дар масири Худованд ҳаракат мекунад. Албатта, ин кори ӯ бо иҷозати Худо аст ва бар асоси хости ӯ мебошад. Қумлаи охири оятро мулоҳиза фармояд, ки бо шевае бисёр расою гӯё ва мухтасару кӯбанда ин шубҳаро, ки мулҳидон меҳоҳанд ашхоси сода ва бесаводно бо он фиреб диҳанд, рад менамояд. «Баъзе аз мардум одаташон ин аст, ки бидуни ҳеҷ гуна илму ҳидоят ва китоби равшану равшангарӣ дар бораи Худо роҳи ҷидолро пеш мегиранд» (Ҳаҷ:8).

Ва саллаллоҳу ало саййидино
Муҳаммад ва олиҳи ва асҳобиҳи
аҷмаин.

Фасли ҳафтум : ИМОН БА РЎЗИ ОХИРАТ

1. Далоил бар вучуди рӯзи охират. 2. Назариёти материалистон ва таъсири он бар ҷома. 3. Баҳсу гуфтугӯ бо моддапарастон. 4. Ҳақиқати рӯҳ дар Қуръон. 5. Қиёмат ва ҳаёти баъд аз марг. 6. Хавфу даҳшати фаровони қиёмат. 7. Ҳисобрасӣ дар қиёмат. 8. Неъматҳои ҳастӣ ва моддии биҳишт. 9. Неъматҳои рӯҳии биҳишт. 10. Ҷазои корҳои нописанду ҳаром.

ДАЛОИЛ БАР ВУЧУДИ РЌЗИ ОХИРАТ

Далоили субути рўзи қиёмат ду навъанд: аввал далоили нақлӣ, дувум далоили ақлӣ аст. **Дар мавриди далоили нақлӣ:** тамоми динҳои осмонӣ иттифоқи назар доранд, ки инсонҳо баъд аз марг мучаддадан зинда мегарданд ва бар аъмоли нек ё баде, ки дар дунё анҷом доданд, мавриди муҳосиба қарор мегиранд.

Аммо дар мавриди далоили ақлии вучуди рўзи охират иттифоқи фитрат ва вичдони инсонҳо бар ин масъала аст, чаро ки ҳам инсонҳои ибтидоӣ ва ҳам инсонҳои имрӯзӣ дар ҷомаҳои бадавӣ ва мутамаддин

дар нуқоту сарзаминҳои мухталиф бо шумули олиму донишманд ва бесавод ҳама дорои як шуури дарунӣ ва нохудоғоҳии шабеҳ ба илҳом ҳастанд, ки ба онҳо мегӯяд, баъд аз марг ҳаёти дигаре вуҷуд дорад ва адолате, ки дар дунё поймол шуда, дар он ҷо таҳаққуқ меёбад ва дар он ҷо аст, ки инсон ба тамомӣ ҷазои аъмоли дунёии худро дарёфт менамояд, агар хайр бошад, хайр мебинад ва агар шар бошад, дучори шар хоҳад шуд.

Дар ин бора яке аз донишмандон ба номи Нурмон Финсаст Бил мегӯяд: «Ба ҳақиқат, вуҷуди як шуури фитрӣ ва ғаризӣ дар инсон нисбат ба вуҷуди олами баъд аз марг аз

бузургтарин далоили исботи ин мавзӯ аст. Худованди мутаол ҳар гоҳ бихоҳад, мардумро ба чизе қонеъ намояд, шуур ва идрок ба он чизро дар ғаризаю фитрати онҳо қарор медиҳад, ба тавре ки ҳама дар баробари он таслим мешаванд, ишқу алоқа ба зиндагии ҷовидонӣ, ҳарчанд дар олами дигаре бошад, эҳсосе аст, ки дар даруни ҳамаи инсонҳо вучуд дорад ва наметавон сарсарӣ ба ин эҳсос нигарист ва онро дастикам гирифт, зеро он чи ки мо шадидан ба он ишқ меварзем ва дар аъмоқи дарун ва вичдони худ эҳсос мекунем, бояд инъикосе бошад аз як қоидаи асосӣ дар вучуди башар (ки ҳамон вучуди охират ва иҷрои адолат дар он аст)

Албатта, расидан ба ин ҳақиқати бисёр муҳим аз тариқи далоили моддӣ имконпазир нест ва танҳо аз роҳи ақидаю илҳом, эҳсос ва ангезаҳои рӯҳӣ аст, ки инсон метавонад ба он дастрасӣ пайдо намояд. Набояд илҳомро дастикам гирифт, чаро ки илҳом яке аз авомили муҳими илмӣ барои дарки ҳақиқат аст. **Ва Берҷсон яке аз донишмандон мегӯяд:**

«Донишмандон ибтидо аз тариқи ишроқ ва илҳом ҳақиқате ба қалбашон илқо мешавад, сипас бо равиши баррасиҳои илмӣ ба исботи он мепардозанд. Бинобар ин, илм илҳом ва ақидаро таъйид менамояд ва назариёти материалистон дар бораи ҷаҳон **(ки ҳама чизро ба**

сурати моддӣ тафсир мекунанд) рӯ ба завол аст».

Аз тарафи дигар, Худованди мутаол дар партави нури ақл истеъдодҳою ангезаҳо ва камолоте ба инсон эҳдо кардааст, ки илму иттилооти ӯ ҳамеша дар ҳоли афзоиш бошад ва кашфи асрори коинот ҳамеша ӯро қавӣ ва қавитар намояд ва камолоти ӯ дар нуқтае мутаваққиф нашавад. Чӣ гуна қобили тасаввур аст, ки сарнавишти инсон бо ин ҳама қудрати илмӣ ва истеъдодҳо ва камолот монанди сарнавишти ҳайвоне бошад, ки аз ҳамаи ин фазоилу камолот маҳрум аст? Мусалламан ин амре аст, ки ҳеҷ ақли солиме онро қабул надорад,

балки ҳикмати илоҳӣ тақозо
менамояд, ки инсон дорои ҳаёти
дигаре баъд аз марг бошад, ки дар
он ҷо ба камолоти матлуб бирасад
ва самари аъмоли худро дарёфт
дорад.

Ин ки оқибат ва саранҷоми инсон,
ки Худованд ӯро бар дигар
мавҷудот бартарӣ дода ва неъмат
ақлу илм ва истеъдодҳои
фавқулодаро ба ӯ арзонӣ
бахшидааст, бо оқибат ва саранҷоми
дигар ҳайвонот яке бошад, бо адлу
ҳикмати илоҳӣ созгор нест. Бинобар
ин, лозим аст рӯзе бошад, ки инсон
ба хилофи дигар ҳайвонот самар
ақлу истеъдоди худро дарёфт
намояд.

НАЗАРИЁТИ МАТЕРИАЛИСТОН ВА АСАРИ ОН ДАР ҚОМЕА

Моддигароён мегӯянд, ки баъд аз марг ва зиндагии дунявӣ қиёмат ва ҳаёти дигаре вучуд надорад ва иддао мекунанд фикру шуур ва авотиф танҳо натиҷаи феъл ва инфилооти модда аст бас. Ва ҳамон гуна, ки чигар сафро ва гурда пешобро тавлид менамояд, мағз низ фикру ирода ва авотифро тавлид мекунад ва миқдору кайфият ва навъи ин фикру ирода ва авотиф бастагӣ ба миқдори мағз ва фаъолияти он дорад. Бинобар ин, тамоми ашё ё модда аст ё мазҳар ва асар аз асароти модда мебошад ва чизе ба номи рӯҳ вучуд надорад, то гуфта

шавад, доимӣ аст ва рӯҳ як масъалаи
комилан хаёли аст.

Дар қарни гузашта материалистон
бо талоши фаровоне ба таблиғ ва
нашри назариёти худ пардохтанд.
Бо тавачҷӯҳ ба пешрафти илмӣ ва
кашфи асрори ҷаҳон онҳо мӯътақид
буданд, ки бо канор гузоштани дин
ва дурӣ аз эътиқод ба масоили
маънавӣ ва мовароуттабиа ақл
қудрати бештаре пайдо хоҳад кард
ва дар натиҷа масоили ахлоқӣ ва
муомилоту равобити иҷтимоӣ низ
дӯшодӯши мавзӯоти илмӣ пешрафт
мекунад ва инсон аз лиҳози илмию
амалӣ ба камоли матлуб мерасад ва
ба мадинаи фозилаи худ, ки дар
интизораш мебошад, ноил мегардад,

бидуни ин ки бо мавонеи эътиқоде,
ки боиси ҷилавгирӣ аз расидан ба
дарки ҳақоики табиат ҳастанд, рӯ ба
рӯ шавад.

Моддапарастон талоши ғавқулодае
барои нашр ва таблиғи назариёт ва
андешаҳои худ ба амал оварданд ва
контронсҳои фалсафии фаровоне ба
манзури тақвияти назариёти худ
ташкил меоданд, то назариёти
худро таъйид ва мунташир созанд.
Албатта, ба баъзе аз аҳдофи шуми
худ даст ёфтанд ва тавонистанд
ақоиди баъзе ашхоси мазҳабӣ ва
мутадаййини худро нисбат ба
масоили маънавӣ ва мовароуттабиа
дучори тазалзул намоянд ва натиҷаи
талоши ғавқулодаи онҳо ин буд, ки

ахлоқи оммаи мардум ба инҳитот гароид ва суқут намуд. Инак, риштаи суханро дар ин маврид ба доктор Леон Вати месупорем, ки мегӯяд:

«Материалистон бо илқои назариёти худ, «ки баъд аз марг ҳаёте нест», боиси озодии ҳавою ҳавас ва бебандубории инсонҳо шуданд ва ҷомеаи инсониро аз маънавият тижӣ карданд ва ҳирсу валаъи ҳайвониро барои дастёбӣ ба тамоюлоти нафсонӣ таҳрик ва тақвият намуданд. Ба ростӣ, ин марази хатарноки иҷтимоӣ, ки таркибе аз марази равонии истерия ва адами шуур аст, боис мешавад, ки

инсоният ба бадбахтӣ ва балое
дучор шавад, ки илочпазир нест.

Албатта, инсон дар ин ҳолати
инҳитотот бадбахтии воқеиро эҳсос
мекунад ва орзу менамояд, ки
зиндагии беҳтар аз он ки дар он
гирифтор омадааст, дошта бошад,
вале кӯмаки лозимро барои начот аз
ин бадбахтӣ, ки дар он гирифтор
омадааст, надорад. Ин тафаккурати
моддиҳо, ки имрӯз моро иҳота
намудааст, захири хатарноке аст, ки
инсонияти моро нобуд месозад ва
чунон ба даруни мо раҳна кунад, ки
тамоми бозмондаҳои шарофат,
каромат ва азаматро олуда ва
лаккадор хоҳад кард ва аз байн
хоҳад бурд.

Бидуни шак, қавонин ва муқаррароти инсонӣ наметавонад саркашиҳо ва ғурури инсонро контрол кунад. Замоне, ки ахлоқи осмонӣ тасаллути худ бар дилҳоро аз даст диҳад, ҳатман, дар манҷалоби фасоду инҳитот ғарқ хоҳем шуд. Вақте барои наҷот ва бозёбии инсоният худ кӯшо набошем, қатъан ба сӯйи нобудии худ қадам бармедорем. Чаро ки фасод иқобу бадбахтиро ба дунбол меорад». [\[32\]](#)

Адиб ва нависандаи фаронсавӣ Виктор Хюго ба тавсифи афкори моддиҳо ва таъсири он бар инсон мепардозад ва мегӯяд: «**Фочеаи хатарноке дар замони мо дар ҳоли**

ба вуқӯъ пайвастан аст, ҳарчанд
меҳостам бигӯям шибҳи фоҷеа ва он
ин аст, ки меҳоханд аҳдоф, саодат ва
ҳастиро танҳо дар ин ҳаёти моддӣ
маҳсур созанд, ба ҳақиқат, вақте
башар қонеъ шавад, ки ҳадафи асосӣ
аз эҷоди ҷаҳон танҳо ҳамин
зиндагии моддии дунявӣ аст ва
болотар аз он мақсаде вуҷуд
надорад, он гоҳ мушкилоти зиндагӣ
бузургтар мешавад ва таколифи
инсонӣ сангинтар мегардад,
ангезаҳои маънавӣ, ки маншаи
қорҳои азим қарор мегиранд, нобуд
хоҳанд шуд. Инсон нерӯеро аз даст
медихад, ки боиси ҷиҳоду фидокорӣ
ва гузашту сабру истиқомат ва
бурдборию шуҷоат ва дар айни ҳол
тавозӯъ ва меҳру муҳаббат ва озодӣ

аст, зеро ӯ ин нерӯро дар партави нури имон ба абадият ва ҳаёти баъд аз марг ба даст овардааст ва яъсу нотавонӣ ва ноустуворӣ ҷойгузини он мешавад. Аз ин рӯ, бар ҳамаи мо воҷиб аст ба сӯйи Худо рӯй оварем ва қалбу рӯҳи худро мутаваҷҷеҳи зиндагии баъд аз марг кунем, ки дар он адолат ба маънои худ барқарор мегардад ва ҳар кас бар асоси рафтору амали худ подош ё кайфар дода мешавад». [\[33\]](#)

БАҲС ВА МУҶОДАЛА БО МАТЕРИАЛИСТОН

Ин ки гуфта шуд, ҷаҳон танҳо мунҳасир ба модда аст, гуфтаи нодурусте аст, ки ақл ҳаргиз онро қабул надорад. Ҷӣ гуна имкон дорад

фикру ирода ва авотиф (ки ҳама
умури маънавӣ ҳастанд) аз моддаи
торику хушк ва беирода сарчашма
гирифта бошад ва чӣ тавр мумкин
аст фикре, ки дорои шуур ва идроки
шахсияти худ мебошад аз моддае,
ки шахсияти худро дарк намекунад
ва шууре надорад падида ояд? Вақте
ки чунин амре муҳол бошад, бояд ба
ғайр аз модда ва ҳисм чизи дигаре
бошад, ки маншаи воқеии ирода ва
афкору авотиф бошад, ки он ҳам рӯх
аст. **Донишманди маъруф Крис
Морисан дар ин бора чунин мегӯяд:**
«Ҳеч як аз атомҳои зарраҳои
аносири мавҷуд дар ҷаҳон дорои
фикр намебошад ва аз таркиби ҳеч
як аз аносир фикру раъй ба вуҷуд
наомада ва нахоҳад омад, пас модда

маншаи фикр нест, балки бояд гуфт
мавҷудоти махсусе бино ба
ангезаҳои муайян ба унвони ҷондор
офарида шудаанд ва ин ҳаёту рӯҳ
аст, ки моддаро дар тасаллут дорад
ва ҳар як аз аҷзҳои моддаро идора
мекунад ва дар натиҷа аз таркиби
рӯҳ ва ҳаёт бо модда феъл ва
инфиолоти аҷибу шигифтангезе
мушоҳида мешавад. Аз ин рӯ, ҳаёт
аз хавоси модда нест, балки аз
хусусиятҳои як амри маънавӣ аст,
ки ба маротиб аз модда волотару
бартар аст ва моддаро таҳти
тасаллоти худ қарор медиҳад ва ба
ҳеҷ вачҳ бо аносори моддӣ, ки
ҷаҳони моддаро ташкил медиҳад,
таносуб ва ҳамчинсӣ надорад. Ин
амри маънавӣ, ки ҳамон рӯҳ

мебошад, қобили дидан ва санчиш ва миқёс нест ва то ҷое ки маълум аст, қонуну қоидае вучуд надорад, то ба василаи он шинохта шавад.

Рӯҳи инсон аст, ки фармондеҳ ва роҳнамои ӯст. Рӯҳ аст, ки эҳсоси ниёзи иртибот бо Парвардигорро менамояд. Касе, ки иддао мекунад рӯҳ дар асари феълу инифиолоти модда ба вучуд меояд, далеле барои қудрати ташхис ва шиносоии ҳақиқати онро надорад, барояш қобили ламсу рӯъят нест ва мепиндорад ҳарчи дида нашавад, вучуд ҳам надорад. Ин иддаое аст ботилу беарзиш, чаро ки хеле чизҳо ҳастанд, ки мо онҳоро намешиносем ё барои мо қобили дидан нестанд,

вале тардиде дар вучудашон нест ва осорашон далел бар вучудашон мебошад. Рӯҳ ҳам мавҷуде аст, ки худро дар хилоли қудратнамоиҳо ва фидокориҳои аҷиб ва фаъолиятҳои шигифтангез нишон медиҳад, бар модда тасаллут меёбад ва онро ба ихтиёри худ идора менамояд ва бо нерӯи фавқулодаи худ инсонро аз мартабаи пасти ҳайвонот наҷот мебахшад, бо малакути аъло ва Парвардигори худ марбут менамояд ва иродаю хости худро бо иродаи Зоти Аллоҳ ҳамоҳанг месозад, чун дар воқеъ хости аслии Парвардигор ҳам аз офаридани инсон, иртибот ва ҳамоҳангии иродаи одамӣ бо иродаи Худост. Ба ҳамин далел аст, ки дар даруни ҳар инсоне ангега ва майли

фитрие вучуд дорад, ки меҳоҳад ўро ба қудрати болотар аз худ иртибот диҳад, ки ба ҳангоми ниёз ба ӯ паноҳ барад. **Анғеза ва майли динӣ дар сиришти инсонро ҳам метавон дар иртибот бо ин масъала равшан кард ва гуфт: Дин иборат аст аз иртиботу ҳамоҳангӣ ва имон ба нерӯи болотар».**

Илм собит намуда, ки модда нобуд намешавад, ҳеҷ заррае аз аносири олам нест намегардад ва ба фано намеравад, вале тағйири шакл медиҳад ва мутаҳаввил мегардад. Шамъ месӯзад, вале уламои шимӣ **(ХИМИЯ)** метавонанд бо васоили махсус зарраҳои аносири аслии онро, ки дар фазо пароканда

гардидааст, дубора ба даст оваранд
ва ин аносир бо кайфияти дигаре
дар фазо мавҷуд аст ва ҷавҳари асли
он боқӣ аст, вале тағйири шакл
додаанд.

Бо таваҷҷӯҳ ба ин ҳақиқати илмӣ
марги инсон ҳам ба маънои нобудии
ӯ нест, балки ҳатто дар ҳамин ҷаҳон
ҳам ҷисми инсон бо шаклу
кайфияти дигаре боқӣ мемонад.
Вақте инсон аз ду ҷузъ – модда ва
рӯҳ таркиб шудааст ва ҷузъи моддии
он фанонопазир ва нобуднашаванда
аст, чӣ тавр ҷузъи маънавии он, ки
нерӯмандтар аст ва шоистагии
бештаре барои давому бақо дорад,
аз байн меравад ва нобуд мешавад?!
Ин рӯҳ аст, ки ба унвони ҷузъи

бартар ва мусаллат моддаро дар ихтиёри худ мегирад ва мӯчиби ҳаёти он мегардад. Вақте ҳаёт бар модда ориз шуд, ақлу тафаккурро дар он ба вучуд меоварад, аммо ҳамин ки аз ҷисм ҷудо гардид, ҷисм низ монанди дигар ашё ба ҳолати кӯру кар ва бе ҳису шуур дармеояд. Бинобар ин, ин эҳсоси фитрӣ ва илҳоми ҳамагонӣ дар инсон, ки баъд аз марг қиёмате ҳаст ва ҷаҳону ҳаёти дигаре вучуд дорад, ваҳму хаёл нест, балки ваҳю илҳоми содиқ ва дурусте аст, ки дар фитрат ва сиришти инсон ба вадиат ниҳода шудааст ва аз ӯ ҷудо шуданӣ нест. [\[34\]](#)

ҲАҚИҚАТИ РҶҲ ДАР ҚУРЪОН

Аз ҳангоме ки инсон ба тафаккур дар бораи шинохт ва дарки ашё пардохт, масъалаи рӯҳ аз мушкилтарин масоили илмию фалсафӣ барояш будааст. Яке аз мӯъҷизоти Қуръон қарор додани рӯҳ дар мавқеияти саҳеҳ ва дурусти он нисбат ба илму фалсафа аст ва мефармояд:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الاسراء: ٨٥]

«Эй Муҳаммад (с) аз ту дар бораи рӯҳ мепурсанд (ки чист), бигӯ: «Рӯҳ чизе аст, ки танҳо Парвардигорам аз он огоҳ аст (ва хилқати асроромез ва сохтмони муғоир бо сохтмони модда дорад ва уъҷубаи ҷаҳон офариниш аст. Бинобар ин, ҷойи шигифт нест, агар ба ҳақиқати он

пай набарад), чаро ки чуз дониши андаке ба шумо дода нашудааст» (Исро, 85).

Ба ростӣ, ин аз мӯъҷизоти Қуръон аст, ки бо вучуди пешрафти илму фалсафа ҳанӯз рӯҳ дар иҳотаи илми илоҳӣ боқӣ аст ва ҳатман боқӣ хоҳад монд. Ва ҷумлаи охирини оят, **ки мефармояд: «Чуз дониши андаке ба шумо дода нашудааст»**, як воқеияти илмие аст, ки Шарл Рише, донишманди бузург ва узви ҷомеи илмӣ ва устои физиология дар донишгоҳи пизишкии Фаронса дар муқаддимае, ки барои **«Китобу-л-завоҳиру-н-нафсия»**-таълифи Максвелл навиштааст, **мегӯяд: «Чаро набояд мо бо садои баланд**

ЭЪЛОМ НАМОЕМ: ИЛМЕ, КИ МО ТО ИН
АНДОЗА БА ОН ИФТИХОР МЕКУНЕМ, ДАР
ҲАҚИҚАТ, ЧИЗЕ ЧУЗ ДАРКУ ТАШХИСИ
ЗОҲИР ВА ОСОРИ АШЁ НЕСТ ВА ҲАҚИҚАТУ
МОҲИЯТИ АШЁ АЗ МО МАХФИЮ ПИНҲОН
АСТ, БА ТАВРЕ КИ МО НАМЕТАВОНЕМ БО
ХАВОС ОНРО ДАРАК НАМОЕМ. ВА МОҲИЯТ
ВА ҲАҚИҚАТИ ҚОНУНҲОЕ, КИ МАВЧУДОТИ
ЧОНДОР Ё БЕЧОНРО ИДОРА МЕКУНАД,
БОЛОТАР АЗ ОН АСТ, КИ АҚЛИ МО БА ОН
ДАСТРАСӢ ПАЙДО НАМОЯД». Рише ба
СУХАНОНАШ ИДОМА МЕДИҲАД, **ТО ИН КИ
МЕГӢЯД:** «Он чи ки шоистаи як
олими воқеӣ аст, ин аст, ки дар они
воҳид ҳам мутавозеъ ва ҳам ҷасуру
бошаҳомат бошад. Мутавозеъ
бошад, чун ба ростӣ, илми мо бисёр
ночиз аст ва ҷасуру бошаҳомат

бошад, чун маҷолу фурсати расидан ба маълумоти қадид мавҷуд аст».

ҚИЁМАТ ВА ҲАЁТИ БАЪД АЗ МАРГ

Ҳикмату машийяти илоҳӣ бар ин аст, ки ҷаҳони дигаре баъд аз марг вучуд дошта бошад, то инсон битавонад дар он ҷо ба самараи аъмоли дунявии худ бирасад. Агар аъмоли ӯ дар ин ҷаҳон хайр бошад, хайр бинад ва агар шар бошад, ба ҷазои худ бирасад. Қуръони карим омада, то мардумро огоҳ созад, ки вучуди рӯзи охират ва қиёмат собит ва барҳақ аст, то мардум он рӯзро мадди назар қарор диҳанд ва аз он ғофил намонанд ва корҳои неку амали солеҳ ба манзури ризои Худо

ва дарёфти подоши охират анҷом
диҳанд.

Қуръон аҳамияти бисёр фаровоне ба
зинда шудани мурдагон ва ҷаҳони
охират додааст, то ҷое, ки камтар
мебинем яке аз сураҳои Қуръон ба
тарзе дар бораи рӯзи охират ва
омадани он таъкид накарда ва
тазаккуре надода бошад, балки
баръакс сураҳои фаровоне дар
Қуръон вучуд дорад, ки тамоман дар
бораи рӯзи охират ва зинда шудани
мурдагон аст ва бо тазаккур ва
баёни зарбулмасалҳо ва овардани
намунаҳо ҳеҷ шакку шубҳае боқӣ
намегузоранд, ки рӯзи қиёмат ҳақ
аст. Чаро Қуръон то ин андоза ба
баён ва тасбити ин ақида эҳтимом

варзидааст? Чун эътиқод ба рӯзи охират яке аз муҳимтарин асосҳои ислоҳи ҷомеа ва моёи саодати инсонӣ аст, агар ин ақида дар қалби ҳамаи мардум русух пайдо мекард ва мардум қотеона ва бидуни ҳеҷ шакку тардиде ба он имон меоварданд, тамоми корҳои онҳо ба сурати дурусту саҳеҳ анҷом мегирифт, хайру баракат дар байни онҳо густариш меёфт ва шарру фасод аз байн мерафт. Вале мутаассифона, дар ҳар асру замоне ишқу алоқа ба дунё бар мардум ғолиб омада ва зарқу барқи зиндагӣ боиси фиреби онҳо шудааст, ба тавре ки аксари мардум нисбат ба зинда шудан дар рӯзи қиёмат ва дидани самароти аъмоли дунявӣ

худ дучори шакку тардид шудаанд
ва имони қотеъ надоранд, ки баъд аз
марг зинда мешаванд ва мавриди
бозхост ва муҳосиба қарор
мегиранд.

Чанд масъалае боис шудааст, ки
иддае нисбат ба рӯзи охират шакк
варзанд ва ё онро инкор намоянд,
иборатанд аз:

Аввалан, онҳо, ки хаёл мекунанд
ниёзе ба рӯзи охират надоранд ва
фоидае аз омадани он рӯз оиди эшон
намегардад, пас мавзӯъ чандон
муҳиме нест, ки худро мулзим ба
эътиқод ба он намоянд.

Сониян, онҳо, ки мебинанд, ки
инсонҳо мемиранд ва баъд аз

муддате чисми онҳо пӯсида ва муталошӣ мешавад, ба осонӣ қабул намекунанд, ки ин устухонҳо ва аъзои пӯсида ва муталошишуда муҷаддадан ба сурати инсоне дароянд, ки дорои ҳаёту фикр ва идрок бошад ва онро кори басо баид ва душвор медонанд. Аз ин рӯ, дар бораи он шак мекунанд ва ё онро инкор менамоянд.

Солисан, зинда шудани мурдаҳоро ба хилофи суннати табиат мебинанд, чун ҳаргиз надидаанд, касе зинда шавад ва бори дигар ба фаъолият ва зиндагӣ идома диҳад.

Қуръони карим дар радди дастаи аввал, ки мепиндоранд ниёзе ба рӯзи охират надоранд, **мефармояд:**

«Худованд мурдаҳоро зинда
менамоянд то бадкоронро ба хотири
бадкориашон кайфар диҳад ва
некӯкоронро ба хотири
некӯкориашон подош расонад»
(Наҷм, 31).

Ва боз мефармояд:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون : 115]

«Магар шумо гумон мекардед, ки
Мо шуморо беҳуда офаридаем (ва
ҳеҷ ҳисобу китобе дар байн нест) ва
ба сӯйи Мо баргардонида
намешавед?» (Мӯъминун, 115).

Ва дар радди касоне, ки зинда
шудани мурдагонро баид ва муҳол
медонанд, мефармояд, ки ин кор ба
ҳеҷ вачҳ муҳол ва мушкил нест ва

касе, ки зиндаҳоро аз адам ба вучуд биоварад, **метавонад баъд аз марғ низ онҳоро зинда намояд: «ӯст, ки офаринишро оғоз кардааст ва сипас онро боз мегардонад ва ин барои ӯ осонтар аст» (Рум, 27).**

Ва боз дар радди ин идда мефармояд: «Барои мо мисоле мезанад ва офариниши худро **(аз хок)** фаромӯш мекунад ва мегӯяд: чӣ касе метавонад ин устухонҳоро, ки пӯсида ва фарсудаанд, зинда гардонад? Бигӯ, касе онҳоро зинда мегардонад, ки нахустин бор онҳоро аз нестӣ ба ҳастӣ овардааст ва бидуни намуна ва модел онҳоро офаридааст ва ӯ бас огоҳ бар тамоми махлуқот аст. Он касе, ки аз дарахти

сабз барои шумо оташ офарид ва бо он оташро равшан мекунад (**ӯ, ки кодир бар эҷоди энергия ва барангехтани мурдагон аст**), оё касе, ки осмонҳо ва заминро (**бо ин ҳама азамате, ки доранд**) офарида бошад, қудрат надорад (**инсонҳои хокшударо дубора**) ба гунаи худашон биофаринад? Оре, метавонад, чаро ки **ӯ Офаридгори бачае оғоҳу доно аст» (Ёсин, 78-81).**

Қуръон дар раҳди дастаи севаум, ки зинда шудани мурдагонро хилофи суннати табиӣ медонанд, **хитоб ба онҳо мефармояд:** «Эй мардум, агар дар бораи зинда шудани (**мурдагон**) тардид доред, ба гӯшае аз қудрати Худо тавачҷӯҳ кунед ва бидонед, ки

Мо шуморо аз хок меофаринем.
Сипас ин хок ба нутфа ва баъд
нутфаро ба хуни бастаи
(ЗОЛУМОНАНД) ва пас аз он ин хуни
бастаро ба чизе шабеҳи як қитъаи
гӯшти чавидашуда дармеоварем, ки
бархе (КОМИЛУ ТОМУЛХИЛҚАТ ВА) ба
сомон ва бархе (НОТАМОМУ
НОҚИСУЛХИЛҚАТ ВА) нобасомон аст.
Ҳамаи инҳо ба хотири он аст, ки
барои шумо равшан созем, ки мо
бар офариниш, тағйир ва табдили
ҳар гуна коре, (аз ҷумла бахшидани
зиндагии дубора тавоноем) Мо
ҷанинҳоеро, ки бихоҷем то замони
худ дар раҳмҳо нигоҳ медорем ва он
гоҳ шуморо ба сурати кӯдак (писар ё
духтар аз шиками модар) берун

меоварем, то ба рушди ҷисмонӣ ва ахлоқии худ бирасед.

Бархе аз шумо дар ин байн мемиранд ва баъзе аз шумо ба ниҳояти умр ва ғояти пирӣ мерасанд, то ба он ҷо, ки чизе аз улуми худро ба хотир нахоҳанд дошт ва дуруст монанди як кӯдак мешаванд. Далели дигаре бар қудрати Худо бар ҳама чиз, ба хусус дар бораи масъалаи қиёмат, ин аст, ки эй инсон, ту дар фасли зимистон заминро хомӯшу беҳаракат мебинӣ, аммо ҳангоме ки фасли баҳор фаро мерасад, бар он борон нозил мекунем, ҷунбишу ҳаракат дар он ба вучуд меояд ва рушду нумӯ мекунад ва анвоъи гиёҳони зебо ва

шодибрахшо мерӯёнад. Ва он чизҳое, ки дар бораи мароҳили мухталифи офариниши инсону ҷаҳон ва гиёҳон баён шуд, ба он хотир аст, ки бидонед Худо ҳақ аст ва ӯ мурдагонро зинда мегардонад ва вай бар ҳар чизе тавоно аст.

Бидуни шак, қиёмат фаро мерасад ва ҷойи ҳеҷ гуна тардиде нест ва Худованд тамоми касонеро, ки дар гӯрҳо хобидаанд, дубора зинда мегардонад» (Ҳаҷ, 5-7).

Ин оят ба ду сурат далолат бар зинда шудани мурдагон ва субути рӯзи қиёмат менамоянд. Аввал ин ки касе худи инсонро аз хок ба вучуд оварда бошад, сипас ҷанинро аз марҳалаи нутфа то марҳалаи

табдил шудан ба як инсони комил парвариш диҳад ва то замоне, ки мемирад, тамоми ниёзмандиҳои ӯро дар ихтиёраш бигузорад, чӣ тавр қодир нест мучаддадан баъд аз марг ӯро зинда намояд!:

Дувум ин ки шумо ҳамеша ба чашми худ мебинед, ки Худованд мурдаро зинда менамояд, магар мулоҳиза намекунад, ки замин ҳарсола дар фасли муайяне мемирад ва қудрати чунбишу рушди худро аз даст медиҳад, вале баъд аз муддате Худованд боронро бар он нозил менамояд ва ҷон мегирад ва зинда мешавад ва гиёҳону гулҳои зебо аз он мерӯяд!:

Ва боз мефармояд:

(وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۙ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ
 ۱۰ رَزَقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿۱۱﴾ [ق: ۹، ۱۱])

«Аз осмон оби пурбаракатеро нозил кардаем ва ба он боғҳоро рӯёндаем ва донаҳои киштзорҳоеро баровардаем, ки дарав мегардад, то ба бандагони худ рӯзӣ бирасонем, Мо ба василаи оби борон сарзамини мурдaro зинда гардонидаем. (Оре, зинда шудани мурдагон ва) берун омадани онҳо аз гӯрҳои худ низ ҳамин гуна аст» (Қоф, 9-11).

Худованди мутаол ба ин оят истидлол бар субути ҳаёти баъд аз марг намуда аст ва мефармояд ҳамон гуна, ки гиёҳону дарахтон баъд аз нузули борон бар замин ва ҷунбиши замин сабз мешавад ва

замин онҳоро тағзия мекунад,
инсонҳо ҳам баъд аз марг
мучаддадан зинда мешаванд ва ба
амри Худованд нерӯю қудрат
мегиранд. Пас, чӣ тавр меғӯед зинда
шудани мурдагон бар хилофи
суннати табиат аст:

ХАВФУ ДАҲШАТИ ФАРОВОНИ ҚИЁМАТ

Худованди мутаол бо тавачҷӯҳ ва
инояти фаровон хавфи даҳшатҳои
рӯзи қиёматро ба тасвир мекашонанд
ва нишон медиҳад, **ки ба чӣ тарзе**
дар он рӯз хавфу даҳшат саросари
ҷаҳони табиатро дар бар гирифта ва
бар рӯҳу нафси инсон тасаллут ёфта
ва вучудаширо ба ларза меандозад ва
мефармояд: «Ҳангоме, ки Офтоб дар

ҳам печида мешавад, ситорагон
тираю тор мегарданд ва фурӯ
меафтанд, кӯҳҳо аз ҷойи худ
барканд шуда ва ба ин сӯю он сӯ
ронда мешаванд ва ҳангоме ки
боарзиштарин амвол аз ҷумлаи
шутурҳои обистане, ки даҳ моҳ аз
ҳамли онҳо гузаштааст, ба дасти
фаромӯшӣ супурда мешаванд,
ҳангоме ки даррандагону ҷонварон
гирдоварӣ шуда (ва хӯи
даррандагиро аз тарс фаромӯш
мекунанд), ҳангоме ки дарёҳо
саросар барафрӯхта мегарданд,
ҳангоме дубора ҷонҳо ба пайкарҳо
баргардонида мешаванд ва бо ҳам
ҷуфтӣ ҳамроҳ мегарданд, ҳангоме
ки аз духтари зинда ба гӯр шуда
мепурсанд, ки ба сабаби кадом

гуноҳ кушта шудааст ва ҳангоме ки
номаҳои аъмол паҳш ва кушода
мешавад, ҳангоме ки осмон
барканди мешавад, ҳангоме, ки
дӯзах комилан барафрӯхта ва
шӯълавар мегардад ва ҳангоме, ки
бихишт ба парҳезгорон наздик
гардонида мешавад, оре, дар он
мавқеъ ҳар касе медонад чӣ чизеро
омода кардааст» (Таквир, 1-14).

Дар ин оят тамоми мазоҳири коинот
дигаргуну мунқалиб нишон дода
шудааст: офтоб аз ҷойи худ
бардошта шуда ва нурашро аз даст
дода, на нуре асту на шуъое,
ситораҳои муназзаму тобнок
пароканда гирдида ва торик гашта,
кӯҳҳои собиту устувор аз ҷойи худ

барканда шудаанд ва ба ҳаво
пароканда ҳастанд; шутурҳои
обистан, ки мавриди алоқа
мебошанд, раҳо шуда ва касе
эътиное ба онҳо надорад, бар
ҷонварони ваҳшию дарранда тарсу
дахшат ғолиб шуда, ба тавре ки хӯи
ваҳшигарию даррандагии худро аз
даст додаанд ва бо ҳам чамъ
шудаанд; дарёҳо боло омада ва ҳама
яке гаштаанд ва рӯҳҳои ҷудошуда аз
колбадҳо дубора ба баданҳо
бозгардонида шудаанд, духтарҳое,
ки бидуни ҷурму гуноҳ кушта шуда,
зинда гардидаанд, то аз онҳо
пурсида шавад ба чӣ гуноҳе зинда
ба гӯр гаштаанд; номаи аъмоли
одамон мунташир ва саркушода аст,
то ба онҳо расидагӣ шавад ва

мавриди ҳисобрасӣ қарор гиранд;
осмон аз ҷойи худ бардошта шуда ва
назму низоме надорад, оташи дӯзах
барафрӯхта шуда ва комилан омода
аст, биҳишт низ барои некӯкорон ва
парҳезкунандагон муҳайё ва ҳозир
аст. Дар ин рӯз, ки ҳама чиз
дигаргун шудааст, ҳар кас бар
аъмолу рафтори худаш огоҳ аст ва
медонад чӣ кореро анҷом додааст,
агар хайр бошад, хайр мебинад ва ба
биҳишт меравад ва агар шар бошад,
дучори бало ва бадбахтӣ мегардад
ва ба чаҳаннам меравад.

Гоҳе Худованди мутаол танҳо
мазоҳири табиатро нишон медиҳад,
ки чӣ гуна хавфу даҳшат онҳоро ба
ларза меоварад ва мефармояд:

«Ҳангоме ки воқеаи азими қиёмат барпо шуд, ки омадани он қатъӣ ва ҷойи такзиб нест, он рӯз гурӯҳеро поин меоварад ва хору залил менамояд ва гурӯҳеро боло мебаряду азизу сарфароз месозад, дар ин ҳангом аст, ки замин сахт ба такон ва ларза андохта мешавад ва кӯҳҳо ба шиддат дарҳам кӯбида мешаванд ва реза-реза мегарданд» (Воқиъа, 1-6).

Воқеаи азими қиёмат воқеъшуданӣ аст ва ҷое барои тардиду такзиб нест, дар он рӯз иддае хору залил мешаванд ва иддае ҳам ба мақоми болою сарбаландӣ мерасанд. Ин ҳодиса заминро ба тақону ларза дармеоварад ва кӯҳҳоро аз ҷо

меканад ва муталошӣ менамояд ва онҳоро дар ҳаво пароканда месозад. Гоҳе дар Қуръон даҳшату хавфоро, ки танҳо бар нафси инсон ғолиб мешавад, мебинем. **Худованд мефармояд:** «Эй мардум, аз азобу иқоби Парвардигоратон битарсед. Воқеан, зилзила ва инфичори ҷаҳон ба ҳангоми ҳангомаи қиёмат чизе аст бисёр азиму ҳавлноқ, рӯзе ки зилзилаи қиёматро мебинед, (ончунон ҳавлу ҳаросе сар то пойи мардумонро фаро мегирад, ҳатто) занони ширдеҳе, ки пистон ба даҳони тифли ширхори худ ниҳодаанд, кӯдаки худро раҳо ва фаромӯш мекунанд ва тамоми занони бордор сақти ҷанин мекунанд ва (ту, эй бинанда)

мардумонро маст мебинӣ, вале дар ҳақиқат, маст нестанд, балки азоби Худо бисёр сахт аст» (Ҳаҷ, 1-2).

Ҳар зани ширдеҳе дар рӯзи қиёмат бачаи ширхори худро, ки бештар аз ҳар чиз ба он алоқаманд аст, фаромӯш ва раҳо мекунад ва зани ҳомила аз шиддати нороҳатию ваҳшат сақти ҷанин менамояд, мардум ба зоҳир маст ҳастанд, вале дар воқеъ, аз сахтии мавқеият ва даҳшату ваҳшат саргардонанд ва маст ба назар мерасанд. Дар ҷойи дигар мебинем, ки **Худованд ваҳшату даҳшати қиёматро ба сурати дигаре тарсим мекунад ва мефармояд:**

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ ۚ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۚ ۳٤ وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ ۚ ۳٥ وَصُلْبِيَّةٌ وَبَنِيهِ ۚ ۳٦ لِكُلِّ
أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۚ﴾ [عبس : ۳۳، ۳۷]

«Ҳангоме ки садои ваҳшатноку
гӯшхарош баромад, он рӯзе аст, ки
инсон аз бародару модар ва падари
худ мегурезад ва аз ҳамсару
фарзандонаш фирор мекунад, дар он
рӯз ҳар кадом аз онҳо вазъ ва
гирифтори чунон бузурге дорад, ки
ӯро ба худ саргарм мекунад ва аз
ҳар чизи дигаре ғофил месозад»
(Абаса, 33-37).

Оре, ваҳшату даҳшати қиёмат
инсонро аз ҳар чизе ғофил месозад,
ҳатто аз наздиктарини наздиконаш,
ҳар касе ба дарди худ гирифтор аст
ва ба андозае мушкилот дорад, ки

натавонад ба фарёди дигарон гӯш
фаро диҳад.

МУҶОЗОТ ВА ҲИСОБРАСӢ ДАР ҚИЁМАТ

Агар инсон ба атрофи худ назар
андозад, мутаваҷҷеҳ мешавад, ки
хайру шар ва некию бадӣ дар
мубориза ва ҷидоли доимӣ ҳастанд
ва ҷазоилу разоил бо ҳам дар набард
мебошанд, ки дар ин мубориза
бештар шар бар хайр ва ботил бар
ҳақ пирӯзу ғолиб мегардад ва дар
натича инсон дар умри маҳдуди худ
камтар натоиҷи аъмоли нек ё бади
худро мебинад. Барои инсон сахту
сангин аст, ки хайре беподош
бимонад ва шар ҳам кайфару
муҷозоте надошта бошад. Имону

эътиқод ба вучуди Худои одил мӯчиби ин итминон аст, ки ҳатман аҷру ҷазои хайру шар ба соҳибаш мерасад ва агар ин адолат дар дунё такмил нагардад, қатъан, дар ҷаҳони охират такмил хоҳад шуд.

Дар Қуръон оятҳои фаровоне вучуд дорад, ки собит менамояд инсон дар муқобили аъмоле, ки анҷом медиҳад, дар рӯзи охират ба ҳисоб кашида мешавад ва мавриди муҳосиба қарор мегирад. Бархе аз ин оятҳо бо инояти хос саҳнаҳои ҳисобрасиро ҳамроҳ бо ваҳшату даҳшати рӯзи қиёмат ба тасвир кашидаанд ва мефармояд:

«Мепурсад: рӯзи қиёмат кай хоҳад буд? (Посухи эшон ин аст, ки)

ҳангоме ки чашмҳо (аз шиддати ҳавлу ҳарос) саросемаю ошуфта мешавад ва Моҳ бенуру рушноӣ мегардад ва Офтобу Моҳ гирдоварӣ мегарданд. **Инсон дар он рӯз хоҳад гуфт:** роҳи гурез кучо аст? Хайр, ҳеч гурезгоҳ ва паноҳгоҳе вучуд надорад. Дар он рӯз қароргоҳ (биҳишт ё дӯзах) дар дасти Парвардигори ту аст. Дар он рӯз инсонро огоҳ месозанд аз чизҳое, ки пешопеш фиристода аст ва аз чизҳое, ки барҷой гузоштааст. Аслан инсон худаш аз вазъи ҳеш огоҳ аст, дар ҳоле ки (ба забон) узрҳое барои (дифоъ) аз худ меоварад» (Қиёмат, 6-15).

Ин оятҳо, ки намоёнгари ваҳшат ва даҳшат дар сахнаи ҳисобрасии қиёмат мебошанд, нишон медиҳанд, ки чашм хираю мутаҳаййир мегардад ва даҳшат бар он ғолиб мешавад, ба тавре ки аз шиддати ваҳшат қудрати диданро надорад, Моҳ нури худро аз даст медиҳад, Офтоб ва Моҳ, ки бо ҳолати муназзаме аз ҳам ғосила доштанд, назмашон аз байн меравад ва бо ҳам чамъ мешаванд. **Дар ин ҳолати пурхавфу даҳшат инсонӣ саргаштаю тарсида мепурсад:** магар ҷойи гурез ва паноҳгоҳе ҳаст? Ба ӯ ҷавоб медиҳанд: не, ҳеч паноҳгоҳе вуҷуд надорад ва бозгашти ҳама ба сӯйи Худо аст. Дар чунин рӯзи сахт ва пурхатар инсонро пешопеш

фиристодааст ва аз чизҳое, ки бар
ҷой гузоштааст, огоҳ месозанд ва
ҳеч узру пӯзише аз ӯ пазируфта
намешавад, дар ин рӯз инсон ба
корҳои гузаштаи худ огоҳ аст.

Бори дигар мебинем, **ки Қуръон**
саҳнаи ҳисобрасиро ба шеваи дигар
нишон медиҳад ва мефармояд:

«Ҳангоме ки замин саҳт ба ларза
андохта мешавад ва шикоф
бармедорад ва гудозаҳои дарунӣ,
дафинаҳо, мурдаҳо ва ҳама борҳои
худро берун меандозад. **Инсон**
мегӯяд: заминро чӣ шудааст? Дар он
рӯз замин хабарҳои худро бозгӯ
мекунад. Ва ба нутқ даромадани
замин ба хотири он аст, ки
Парвардигори ту ба он паём

медихад, ки ба сухан дарояд. Дар он рӯз мардум даста-даста ва пароканда берун меоянд, то аъмоли худро мушоҳида кунанд, пас ҳар кас ба андозаи заррае кори некӯ карда бошад, онро хоҳад дид. Ва ҳар кас ба андозаи заррае кори бад карда бошад, онро хоҳад дид» (Зилзила, 1-8).

Дар қиёмат замин ба ларза дармеояд ва тамоми ганҷинаҳо, дафинаҳо ва мурдагон аз даруни он берун андохта мешаванд ва инсон, ки аз мушоҳидаи чунин сахнаҳо мабхуту ваҳшатзада гаштааст мепурсад, чаро замин ба ларза даромада ва мӯҳтавиёти худро ба берун андохтааст? Ва Заамин, ки гӯё ба

сурати як мавҷуди зинда даромада,
дар ҷавоб мегӯяд: Худованд ба ӯ
 дастур додааст, то хароб шавад. Дар
 он рӯз мардум ба гурӯҳҳои
 пароканда тақсим мешаванд, дар
 ҳоле ки онҳоро водор месозанд, то
 ба мушоҳидаи аъмоли худ
 бипардозанд. Дар он рӯз маълум
 мегардад, ки хайру шар ҳар андоза
 ночизу хурд бошанд, ба ҳисоб
 оварда мешаванд ва гум нахоҳанд
 шуд.

Дар баъзе оятҳои Қуръон мебинем
 саҳнаи ҳисоб нишон дода шуда,
 бидуни он ки онро бо ҳавлу даҳшати
 қиёмат ҳамроҳ намояд, ҳамон гуна,
ки мефармояд: «Замоне ки марги
 яке аз кофирон фаро расид, мегӯяд:

Парвардигоро, моро ба дунё
бозгардон, то кори шоистае бикунам
ва фурсатҳое, ки аз даст додам,
чуброн намоям. На, ҳаргиз боз
гардонида намешавад ва ин сухане
аст, ки ӯ бар забон меронад ва
арзише надорад. Дар пеши рӯйи вай
чаҳони барзах аст, то рӯзе, ки
барангехта мешавад ва ҳангоме ки
дар сур дамида шавад, ҳеҷ гуна
хешовандӣ ва нисбате дар байни
онҳо намононад ва дар он рӯз касе
аз ҳоли касе намерсад, касоне, ки
рафтору амали хайрашон сангину
арзишманд бошад, фақат растагор
онҳоанд. Ва касоне, ки рафтору
амали хайрашон сабуку беарзиш
бошад, эшон хештанро зиёнманд

намудаанд ва дар дӯзахи ҷовидон
хоҳанд монд» (Мӯъминун, 99-103).

Ин оятҳо бо нишон додани ҳолати
эҳтизору марги кофирон ва эълони
тавбаю пушаймонӣ ва дархости
мурочиати дубораи онҳо ба дунё
барои ҷуброни қорҳои баде, ки
кардаанд, шурӯъ мешавад, вале
Худованди мутаол дар радди ин
дархости дархосткунанда кофирро
мавриди хитоб қарор намедихад,
балки хитоб ба оммаи мардум
мефармояд: «Сухан ва дархосташ
бемаъно ва бидуни арзиш аст».

Аз ин рӯ, ба он ҷавоб дода
намешавад, ӯ дигар аз дунё хориҷ
шуда ва марг монеи бозгашти ӯ аст
ва бояд то рӯзи қиёмат дар олами

барзах боқӣ бимонад. Вақте бо дамидан дар сур мардум аз рӯзи киёмат хабардор шуданд, мурдагон аз гӯрҳо берун меоянд ва ончунон хавфу даҳшате бар ҳамагон мусаллат мешавад, ки наздиктарини наздиконро фаромӯш менамоянд, он гоҳ мизону тарозуи ҳисоб оварда мешавад ва некию эҳсон ва бадию фасоди ҳар инсоне санчида мешавад. Агар паллаи хайри аъмоли ӯ сангинтар бошад, начот пайдо мекунад ва агар паллаи шарраш сангинтар бошад, бадбахт мегардад. Дар он рӯз Худованд инсонро ҳатто ба хотири нияти ӯ мавриди муҳосиба қарор медиҳад ва мефармояд:

«Он чи дар осмонҳо ва он чи дар замин аст, аз они Худо аст, бинобар ин, агар он чиро, ки дар дил доред, ошкор созед ё пинҳон доред, Худованд шуморо тибқи он муҳосиба мекунад, сипас ҳар киро бихоҳад, мебахшад ва ҳар киро бихоҳад, азоб мекунад ва Худованд бар ҳамаи чиз тавоно аст» (Бақара, 284).

Инҳо бархе аз оятҳои Қуръон буданд, ки нишон медиҳанд инсон абас ва беҳадаф офарида нашудааст, то озод бошад ва ҳар кореро, ки дилаш бихоҳад, анҷом диҳад, балки дар муқобили ҷузъиёти рафтораш ба ҳисоб кашида мешавад, **ҳамон гуна ки мефармояд: «Оё гумон бурдаед,**

ки шуморо беҳуда офаридаем ва ба сӯйи Мо гардонида намешавед?» (Мӯъминун, 115).

Яъне, бо аъмоли худатон нишон медиҳед, ки мо шуморо беҳуда ва бе ҳисобу китоб офаридаем, вале ин тавр нест ва шумо муҳосиба мешавед, ба аъмоли неки шумо подош ва ба рафтори бади шумо кайфар дода мешавад.

НЕЪМАТҲОИ ҲИССӢ ВА МОДДИИ БИҲИШТ

Худованди мутаол барои макони пурнеъмате, ки некӯкорон дар қиёмат дар он иқомат доранд, номҳо ва исмҳои бешумореро зикр кардааст, ки лафзи чаннат беш аз

ҳамаи онҳо дар Қуръон такрор шудааст. Маънои луғавии чаннат боғе аст пур аз дарахти хурмо ва дарахтони дигар, ки шохаҳои онҳо бо ҳам даромехта аст ва соя бар замин андохта ва заминро пӯшонидааст ва асли калимаи чаннат аз чанна ба маънои чизи махфӣ ва пӯшидашуда аст, ки чашм онро намебинад.

Номҳои дигаре, ки Қуръон барои он макон зикр кардааст, **иборатанд аз:**
Доруссалом. Дорулхулд.
Дорулмақом. Чаннатулмаъво.
Чанноти адн. Ал-ҳайавон. Ал-фирдавс. Чаннотуннаим. Ал-мақомуламин.

Биҳишт ҷойи касоне аст, ки ба Худо имон овардаанд ва амали солеҳ анҷом додаанд ва ҷойи муттақиёну бандагони мухлиси Худо ва муҷоҳидони дар роҳи Худо бо молу ҷони худ мебошад ва низ ҷойи тавбакунандагон, обидон ва саногӯёни Худо ва шабзиндадорон, намозгузорон ва амри ба маъруф ва наҳйи аз мункаркунандагон аст. Ва Худованд биҳиштро барои касоне, ки дорой сифоти мавриди писанди худ бошанд, қарор додааст, то ба дарёфти ин подоши азим бо итминони қалбии бештар ва иродаи маҳкамтар ба аъмоли неки худ идома диҳанд. Муҳаққиқон дар бораи кайфияти неъматҳои биҳишт ва дарки лазоизи онҳо ихтилоф

доранд. Бархе мӯътақиданд, ки неъматҳои бихишт ва лазоиқи мавҷуд дар он куллан моддию ҳисси ва ҷисмонӣ аст ва баъзе дигар монанди сӯфия ва фалосифа мӯътақиданд, ки неъматҳои бихишт моддӣ нестанд, балки комилан рӯҳӣ ва маънавӣ мебошанд. Ва фақат барои таъбири ин неъматҳо аз алфози марбут ба моддиёт истифода шудааст ва илло неъматҳои моддию ҳисси дар бихишт мавҷуд нест, вале мо назари дигарро тарҷеҳ медиҳем, ки мӯътақид аст бархе аз неъматҳои бихишт моддӣ ва бархе маънавӣ ва рӯҳӣ ҳастанд. Ин назари ахир аз Қуръони карим фаҳмида мешавад. Чанд оятро дар зер меоварем, ки баъзе аз он неъматҳои моддиро баён

медорад ва бархе ҳам неъматҳои маънавиро тазаккур медиҳад.

ҚҶҲБОРҲОИ БИҲИШТ

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَرٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَرٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ وَأَنْهَرٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَعْفَرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خُلِدَ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد : ١٥]

«Васфи биҳиште, ки ба парҳезгорон ваъда дода шудааст, ин аст, ки дар он рӯдборҳое аз оби зулол аст, ки бадбӯ нагаштааст ва рӯдборҳое аз шир аст, ки таъму маъзаи он мутағайир нашудааст ва рӯдборҳое аз шароб аст, ки саропо лаззат барои нӯшандагон аст ва рӯдборҳое аз асал аст, ки холису тасфия шудааст, дар он ҷо онҳо ҳар гуна мевае доранд ва болотар аз ҳама аз

омурзиши Парвардигорашон бархурдоранд» (Муҳаммад, 15).

Ин оят наҳрҳои об, ширу шароб ва асали бихиштро тавсиф менамояд ва эълон мекунад, ки неъматҳои бихишт фаровон ва беҳадду ҳисоб мебошанд ва неъматҳое, ки инсон дар дунё дар орзуи онҳо буд ва барои расидан ба онҳо талош мекард ва баъд ба миқдори каме ба онҳо дастрасӣ пайдо мекард, акнун дар бихишт ба фаровонӣ мавҷуд аст ва дарёе аз онҳо дар ихтиёри ӯ мебошад ва аз тарафе навъу кайфияти ин неъматҳо дар ҳадди аълои худ қарор дорад, **ки ба дур аз ҳар нақсу айбе мебошад ва болотар аз ҳама бихиштиён аз лутфу**

муҳаббати Парвардигор ҳам бархурдоранд ва мефармояд: «Дар рӯзи қиёмат Худованд мефармояд: имрӯз рӯзе аст, ки танҳо дурустии кирдор ва ростии гуфтори ростгӯён ба онҳо суд мерасонад. Барои онҳо боғҳое аст, ки дар зери дарахтони онҳо ҷӯйборҳо равон аст. Эшон дар он ҷо ҷовидона мемонанд. Худованд аз онҳо хушнуд ва эшон ҳам аз Худованд хушнуданд. Ин аст пирӯзии бас бузург». (Моида, 119).

Худованд боғҳоеро барои муттақиён тавсиф менамояд, ки пур аз дарахти хурмо ва дигар ашҷор аст, ки ҷӯйборҳо дар зери онҳо ҷорӣ мебошанд, зеро босафотарин боғҳо

он аст, ки пурдарахт ва об дар зери дарахтҳои он равон бошад.

ДАРАХТОН ВА МЕВАИ ДАРАХТНИ БИҲИШТ

«Мужда бидеҳ ба касоне, ки имон овардаанд ва кирдори нек анҷом додаанд, инак эшон дорои боғҳое ҳастанд, ки дар зери дарахтони онҳо ҷӯйборҳо равон аст, ҳар гоҳ баъзе аз меваҳои онҳо ба эшон ато шавад, гӯянд бештари ин меваҳо насибамон гашта буд ва ҳамсони онро овардаанд ва дар он ҷо ҳамсарони поку беайб дошта ва дар он ҷо ҷовидон хоҳанд монд» (Бақара, 25).

Расули Худо дастур дод, то ин хабари масарратоварро ба

мусулмонҳо бидиҳанд, ки Худованд боғҳои мевае барои онҳо муҳайё кардааст, ки ҷӯйборҳо дар зери дарахтони онҳо ва қасрҳои шон ҷорию равон аст. Ҳар гоҳ меваеро аз меваҳои дарахтони ин боғҳо ба онҳо ато кунад, мегӯянд шабеҳи инҳоро дар дунё доштем. Албатта, меваҳои бихишт фақат аз лиҳози навъу ранг ба меваҳои дунё монандӣ доранд, аммо аз лиҳози таъму лаззат комилан бо ҳам фарқ доранд ва меваҳои бихишт лаззизтаранд. Мӯъминон дар бихишт дорои ҳамсароне ҳастанд, ки поку беайб ва сокинони он дар он ҷо ҷовидонанд.

Худо дар васфи бихишт мефармояд:
«Сояҳои дарахтони бихишт бар онҳо фуру афтад ва меваҳои он ҷо

саҳлулвусул ва дар дастрас аст.
Мӯъминон дар бихишт дар неъмат
комил қарор доранд ва сояҳо бар
сари онҳо густардааст, ҳатто чидани
мева онҳоро азият намекунад»
(Инсон, 14).

ХҶРОКИҶО ВА НҶШИДАНИҶОИ БИҶИШТ

Худованд дар тавсифи неъматҳои
бихишт, ки махсуси бандагони
мӯъмин ва мухлиси ӯ аст,
мефармояд: «Эй бандагони
парҳезкори ман! Имрӯз биме бар
шумо нест ва ғаму андӯҳе надоред.
Он бандагоне, ки ба оятҳои мо имон
овардаанд ва мусулмону мутеи
Парвардигори худ будаанд, шумо ва
ҳамсаронатон дохили бихишт шавед

ва дар он шодмону шодком ва боиззат хоҳед буд. Бар эшон чомҳою косоҳои заррин ба гардиш андохта мешавад ва ҳарчи дил бихоҳад ва чашм аз он лаззат барад, дар бихишт вуҷуд дорад ва шумо дар он ҷо ҷовидон хоҳед буд. Ин бихиште аст, ки ба сабаби корҳои неке, ки кардаед, ба он даст ёфтаед. Дар он ҷо бароятон меваҳои фаровону гуногун мавҷуд аст, ки аз онҳо меҳӯред» (Зухруф, 68-73).

Худованд дар рӯзи қиёмат бандагони солеҳи худро фаро меҳонад, ки аз ҳеч азобе бим надошта бошанд ва барои дунё ҳам дилтангӣ накунанд, чаро ки Худованд боғҳои пурнеъмате барои

онҳо ва ҳамсаронашон омода карда
ва аъмоли неки эшонро подош
медихад ва неъматҳоро якояк
тавсиф менамояд. **Аз косоҳои
тиллоии пур аз таомҳо ва
нӯшиданиҳои бисёр лазиз ном
мебарад ва бо ҷумлаи ҷомеъ ва
мӯъҷаз ба эшон мегӯяд: ҳарчи
дилатон бихоҳад ва чашматон аз он
шоду муталаззиз гардад, дар бихишт
барои шумо омода аст ва неъматҳои
он доимӣ аст ва монанди неъмати
дунё аз байн рафтани нестанд.**

Боз Худованд дар бораи рӯзӣ ва
ризқи аҳли бихишт мефармояд:
**«Магар бандагони мухлиси Худо, ки
Парвардигорашон аз лағзишҳояшон
дармегузарад ва эшонро ризқи**

махсус ва муайяне аст, баъзе
меваҳои рангоранг ва онҳо
мӯҳтарам ва болаззат, дар миёни
боғҳою бӯстонҳои пурнеъмат
биҳишт ба сар мебаранд, болои
тахтҳои орошта ва музайян рӯ ба
рӯи ҳам менишинанд, қадаҳои
пуршуда аз ҷӯйбори ҷории шароб
гирдогирди онҳо дар гардиш аст,
шаробе аст сафедранг ва болаззату
гуворо барои нӯшандагон, ки
монанди шароби дунё на табоҳию
гирифторӣ ва мазаррате дар он ҳаст
ва на касоне, ки онро менӯшанд, ба
ҳолати сардари ва таҳаввуъ
дармеоянд» (Софот, 40-47).

Бандагони мухлиси Худо дар қиёмат
аз ҳамаи неъматҳои поқу лазиз

Баҳраманд ҳастанд ва меваҳои фаровону болаззат дар ихтиёр доранд ва ба унвони эҳтиром ин неъматҳоро барои онҳо мебаранд ва бар тахтҳои музайян рӯ ба рӯи ҳам менишинанд ва бо беҳтарин шаробе, ки бисёр лаззатбахш ва рангаш сафед аст, мавриди пазиروي воқеъ мешаванд ва ба хилофи шароби дунё, ки боиси нороҳатӣ ва заволи ақл аст, шароби биҳишт аз ҳар айбу зараре ба дур аст.

ЛИБОСҲОИ БИҲИШТ ВА АСБОБҲОИ ОРОИШИИ ОН

«Касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста анҷом додаанд, мо ба эшон подош медиҳем ва подоши касеро ҳадар намедиҳем, ки кори

нек карда бошад. Онҳо касоне ҳастанд, ки бихишти ҷовидон аз эшон аст, бихиште, ки дар зери қасрҳо ва дарахтони он ҷўйборҳо равон аст, бо дастбандҳои тилло ораста мешаванд ва либосҳои сабзранги фоҳира аз навъи ҳарири нозук ва ғафс мепӯшанд, дар ҳоле ки бар тахтҳо ва мебелҳо (ҷиҳозҳо) таъя задаанд. Ба ростӣ, чӣ подоши хубе! Ва чӣ манзили мақарри зебод аст!» (Қаҳф, 30-31).

Бандагони мухлиси Худо доимӣ дар бихишт мемонанд ва неъмату баракати Худованд ба шеваҳои гуногун онҳоро дар бар мегирад ва ҳарчи мояи лаззату шодӣ аст, ба монанди бозубанди тилло ва либоси

зинатии сабзранги ҳарир, дар
ихтиёрашон мебошад. Ба ростӣ,
подоши бисёр боарзишero дарёфт
медоранд.

МАНОЗИЛИ БИҲИШТ ВА ҚАСРҲОИ ОН

«Худованд ба мардону занони
мӯъмин биҳиштро ваъда додааст, ки
дар зери дарахтону қасрҳои он
ҷӯйборҳо равон аст ва ҷовидона дар
он мемонанд ва манзилҳои покero
дар биҳишти ҷовидон ба онҳо ваъда
додааст, хушнудӣ ва ризояти Худо
барои бандагон болотар аз ҳар чиз
аст ва пирӯзии бас бузург танҳо
ҳамин аст» (Тавба, 72).

Худованд бандагони худро аз ҳар
лиҳоз мавриди меҳру муҳаббат
қарор медиҳад ва масканҳою
манзилҳои хубу пок ба онҳо ато
менамояд ва мӯъминон бо сукунат
дар онҳо дар шодию шодкомӣ
ҳастанд, чаро ки дорои тамоми
васоили зинатӣ ва рафоҳӣ
мебошанд.

Ва дар бораи ғурфаҳо ва қасрҳои
биҳишт чунин мефармояд

«Аммо касоне, ки аз азоби
Парвардигорашон бипарҳезанд,
онҳо дар биҳишт беҳтарин чой
доранд ва дорои қасрҳои коххое
ҳастанд, ки болои якдигар сохта
шудаанд ва дар зери онҳо чӯйборҳо
қорӣ аст. Ин ваъдаро Худо медиҳад

ва Худо хилофи ваъда намекунад»
(Зумар, 20).

ЗАНОН ВА ҲУРОНИ БИҲИШТ

Худованд дар Қуръон занонро зикр карда, то мардум бидонанд, ки зану мард дар истехқоқ ва шоистагии дарёфти подоши амали нек бо ҳам мусовӣ ҳастанд ва занон ҳам аз неъматҳое, ки мардон дар қиёмат аз онҳо бархурдоранд, **баҳраманд мебошанд ва мефармояд**: «Касе, ки аъмоли шоиста анҷом диҳад ва мӯмин бошад, хоҳ мард бошад, ё зан, чунин касон дохили биҳишт мешаванд» (Нисо, 124).

Ва Худованд мефармояд мардон дар биҳишт бо ҳамсаронашон ҳамроҳ

ҳастанд: «Мардон бо ҳамсаронашон дар зери сояҳо бар тахтҳо ва курсиҳо такая задаанд» (Ёсин, 56).

Ва бо хитоб ба муттақиён ва некӯкорон дар рӯзи қиёмат мефармояд: «Эй парҳезгорон, шумо ва ҳамсаронатон ворида бихишт шавед, шодмону шодком мешавед» (Зухруф, 70).

Дар Қуръон неъматҳое зикр шудааст, ки Худованд онҳоро махсуси муттақиён қарор дода ва мефармояд:

(كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۝٥٤) [الدخان: ٥٤]

«Бихиштиёни муттақӣ ба андозае мӯҳтараманд, ки ба тавсиф дарнамеоянд ва занони бихиштии

сиёҳчашми калонро низ ба ҳамсари
онҳо дармеоварем» (Духон, 54).

«Хур» чамъи ҳавро аст, ки ба
маънои дӯшизае аст чавону зебо ва
сафедранг ва бисёр сиёҳчашм. **Ба
боз дар ин бора мефармояд:** «Дар
биҳишт духтарҳои биҳиштии зебою
сафедранг ва бисёр сиёҳчашм
ҳастанд, ки аз хаймаҳои худ берун
намеоянд ва тамоми ишқу
муҳаббаташон мутаваҷҷеҳи
шавҳаронашон аст ва бегонаеро
намебинанд, то васваса шаванд»
(Ар-Раҳмон, 72).

Оё мақсуд аз ҳурулӣин занони дунё
аст, ё ғайри занони дунё. **Худованд
дар васфи ҳурулӣин мефармояд:**

{ إِنَّمَا أَنشَأْنَهُنَّ إِنْسَاءً ۚ ۳۵ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۚ ۳۶ عُرُبًا أَتْرَابًا ۚ } [الواقعة: ۳۵، ۳۷]

«Мо онҳоро дар оғози кор ба ин шакли зебою дилрабо падидор кардаем ва эшонро дӯшизагоне сохтаем, ки (пас аз омезиш бакорати худро боз меёбанд) шефтагони ҳамсари худ мебошанд ва ҳама ҷавону зебо ва ҳамсинну сол ҳастанд» (Воқиъа, 35-37).

Ривоят шуда, ки пиразане пеши Пайғамбар (с) рафт ва гуфт: «Эй Расули Худо, бароям дуо кун, ки Худованд маро вориди бихишт кунад». Пайғамбар (с) фармуд: «Эй модари фалонӣ, ҳеч пиразане вориди бихишт намешавад». Вақте пиразан сухани Пайғамбар (с)-ро шунид, дар ҳоле ки мерафт, гиря

мекард. Пайғамбар (с) фармуд: «Ба ӯ хабар диҳед, ки ба ҳолати пирӣ дохили бихишт намешавад, балки ҳар касе вориди бихишт шавад, ҷавон мегардад» (Ривояти Байҳақӣ ва дигар имомони ҳадис).

Ва Худованд мефармояд: «Мо онҳоро ба ин шакли зебо ва дилрабо (даровардаем) ва ба сурати дӯшиза даровардаем» (Воқиъа, 35-37).

Бо тавачҷӯҳ ба маънои ҳадиси фавқ мақсуд аз ин оят ин аст, ки занҳои пири дунё дар қиёмат ба лутфи Парвардигор ба сурати дӯшизагони зебою ҷавон ва сафедрангу сиёҳчашм дармеоянд. Онҳо неъматҳои моддию махсусе ҳастанд, ки Қуръон ба зикри онҳо

пардохтааст ва душманони Ислом
онро василаи таън бар Ислом қарор
дода ва гумон мекунанд, ки дин
модда ва лаззатҳои моддӣ ва
шаҳвонӣ аст ва нисбат ба неъматҳои
маънавӣ ва лазоиқи рӯҳӣ чизе
нагуфтааст.

Аммо ҳақиқат ин аст, ки ҳамон
тавре ки баъдан баён менамоем,
Ислом ба неъматҳо ва лазоиқи
рӯҳию маънавӣ ҳам эҳтимоми
фаровон варзидааст ва ин масеҳият
аст, ки танҳо ба неъматҳои ҳиссӣ
дар қиёмат ишора мекунад ва нишон
медихад, ки анбиё ва муқаддасон
ризояти Худо аз бандагонашро ба
сурати ҳиссӣ тасвир намудаанд ва

онро танҳо бо авсофи моддӣ тавсиф кардаанд [\[35\]](#)

Аз тарафи дигар, иддае аз муҳаққиқони исломӣ ақида доранд неъматҳои моддӣ, ки дар Қуръон зикр шуда ба манзури расидан ба лазоиз ва оромиши рӯҳӣ аст, чун тафҳиму нишон додани лаззати рӯҳӣ ва маънавӣ бидуни тағйири он бо алфози моддӣ барои аксари мардум ғайримумкин аст ва аксари мардум наметавонанд ва ин истеъдодро надоранд, ки лаззати маънавию рӯҳиро дарк кунанд, магар ин ки дар либоси махсус (**даркшаванда**) бар эшон нишон дода шавад ва танҳо дар он сурат аст, ки онро мефаҳманд.

Бояд бигӯем, ки Муҳаммад
саллаллоҳу алайҳи ва саллам, динро
танҳо барои иддаи бисёр маъдуде аз
файласуфон, донишмандон ва
ашхоси мумтоз наёвардааст, балки
барои тамоми мардум ва барои
тамоми касоне оварда, ки дунёро бо
ҳавоси зоҳир мушоҳида менамоянд.
Бинобар ин, лозим аст, ки бо забони
онҳо ва дар мизону ҳадди дарку
фаҳми эшон суҳан бигӯяд. Ба назди
як араби гурусна чӣ чизе беҳтар,
гуворотар ва ё мувофиқтар бо таъби
ӯ аз боғҳое аст, ки чӯйборҳое дар он
ҷорӣ ва рӯдборҳои обу шир ва асал
дар он равон бошад, ӯ чизе орзу
намекунад чуз ин ки меваҳои
фаровон дар ихтиёр дошта бошад ва
дар ҷое бошад, ки ҳамеша сарсабз

бошад ва дарахтони пурсамарро дар атрофи худ бибинад. Чунин шахс наметавонад неъматеро тасаввур кунад, ки дорои ин хусусиятҳо набошад.

НЕЪМАТҲОИ РҶҲӢ ВА МАЪНАВИИ БИҲИШТ

Оре, неъматҳои биҳишт дар Қуръон танҳо моддӣ нестанд, балки неъматҳои рӯҳӣ ва маънавии фаровоне дорад, ки Қуръон онҳоро баён дошта, ки мо ба баёни онҳо мепардозем.

НЕЪМАТҲОИ БИҲИШТ БО НЕЪМАТҲОИ ДУНӢ ШАБОҲАТ НАДОРАНД

Шайх Муҳаммад Абду дар тафсири сураи «Ғошия» чунин мегӯяд: «Дар ҷаҳони охир рушди ҷисмӣ вучуд надорад ва мавод ба таҳлил намеравад, ҳамон гуна, ки дар дунё баданҳо рушд мекунанд ва сипас ба таҳлил мераванд, чаро ки ҷаҳони охират ҷаҳони субуту давом аст ва неъматҳою лазоиқи он рӯҳӣ ва саодатовар ҳастанд ва ранҷу нороҳатиҳои он машаққати маънавӣ ва шақовар мебошанд. Тамоми он чи дар он олам вучуд дорад, шабеҳи чизҳои ҳастанд, ки дар дунё вучуд дорад, вале айни онҳо нестанд ва он чи дар ин сура («Ғошия») ва дигар сураҳо дар бораи неъматҳои моддӣ монанди қадаҳҳои чидашуда ва муттақоҳои ба сафкашидашуда ва

фаршҳои густурда ва дигари чизҳо ва васоилу асосияҳое, ки дар манзили сарватмандон вучуд дорад, омадааст, фақат ба хотири ин аст, ки неъмату лаззат, оромиш ва рифоҳро дар бихишт барои мардум ба тасвир мекашад ва илло дар байни неъматҳои бихишт ва неъматҳои дунё ба ҷуз мушобаҳати зоҳирӣ ҳеҷ иттиҳод ва айнияти мавҷуд нест».

Шайх Муҳаммад Абду гуфтаи худро аз ин фармудаи Пайғамбар (с), ки аз Парвардигораш нақл мекунад, гирифтааст, **ки аз қавли Худо мефармояд:** «Барои бандагони дурусткори худ чизҳоеро омода кардам, ки на чашме онҳоро дида ва на гӯше онҳоро шунида ва на бар

қалби касе хутур кардааст» (Бухорӣ ва Муслим).

Абӯхурайра, ки ровии ин ҳадис аст, мефармояд: барои тасдиқи ин ҳадис агар моил ҳастед, ин оятро бихонед, ки онро таъйид мекунад:

(فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [السجدة : ١٧])

«Ҳеч кас намедонад, ки дар баробари корҳои шоистае, ки анҷом медиҳад, чи чизҳое шодиофарину масаррат барояш бахше пинҳон шудааст» (Саҷда, 17).

ЛИҚОИ АЛЛОҲ ВА ШАРАФЁБӢ
БА ҲУЗУРИ ЗОТИ АЛЛОҲ

Яке аз далоиле, ки исботи ин ки неъматҳои биҳишт маҳдуд ба

моддиёт нест, ин аст, ки Худованд мефармояд: «Болотарин ҳадафи ҳаёту зиндагии инсон ба даст овардани лаёқат ва шоистагии ташриф ба ҳузури Худо аст: «Эй инсон, ту ба сахтӣ дар талош ҳастӣ, то бо аъмоли шоиста битавонӣ ба ҳузури Худо мушарраф шавӣ ва мушарраф хоҳӣ шуд» (Иншиқоқ, 6).

Худованди мутаол таслим дар муқобили зиндагии дунё ва эътимоду итминон ба он ва қонеъ шудан ба он ва адами тавачҷӯҳ ба ҳаёту зиндагии боарзиштар ва мутараққии охиратро ба боди интиқод мегирад ва мефармояд: «Мусалламан, касоне, ки дидори Моро интизор намекашанд ва ба

зиндагии дунявӣ басанда мекунанд ва ба ин ҷаҳон дил мебанданд ва аз оятҳои Мо ғофил ва бетаваҷҷӯҳ мемонанд, чунин ашхос ҷойгоҳашон дӯзах аст, ба сабаби корҳое, ки мекунанд» (Юнус, 7-8).

Ва Худованд ҷазои касонеро, ки интизори лиқои ӯро надоранд, **баён мекунад ва мефармояд:** «Аммо Мо касонеро, ки мӯътақид ба мулоқоти Мо нестанд, ба ҳоли худ раҳо месозем, то дар саркашию нофармонии худ саргардон шаванд» (Юнус, 11).

Ва Худованд мусулмонҳоро ҳидоят ва роҳнамоӣ мекунад, **ки роҳи расидан ба мулоқоти Худо ва наздикӣ ба ӯ танҳо амали шоиста ва**

қарор надодани шарик барои Аллоҳ аст ва мефармояд: «Касе, ки орзу дорад ба мулоқоти Парвардигораш бирасад, бояд корҳои некро анҷом диҳад ва ҳеҷ касро ба унвони шарикӯ анбози Худованд барнагузинад» (Каҳф, 110).

Ин оятҳо нишон медиҳанд, ки лиқои Аллоҳ болотарин ҳадафе аст, ки инсон бояд барои он дар талош бошад, лиқои Аллоҳ як неъмат ва лаззати рӯҳӣ аст, ки ҳеҷ лаззате бо он баробар шуда наметавонад.

ДИДАНИ ХУДОВАНД ДАР ҚИЁМАТ

Худованд дар Қуръон баён медорад, ки дар бихишт як неъмату лаззати

рӯҳӣ ва маънавӣ вучуд дорад, ки фавқи лаззатҳои ҳиссӣ ва оддӣ он аст, ки иборат аз мушоҳида ва назар ба сӯйи Зоти Аллоҳ аст: «Худованд ба сӯйи сарои амн ва мавриди итминон даъват мекунад ва ҳар касро бихоҳад, ба роҳи рост ҳидоят менамояд. Касоне, ки корҳои некӯ мекунанд, манзалати некӯ (биҳишт) аз онӣ эшон аст ва афзун бар он доранд ва ғубори ғаму андӯҳ ва парешонӣ бар рӯйи эшон намешинад ва зиллату расвой намебинанд. Онҳо аҳли биҳиштанд ва ҷовидона дар он мемонанд» (Юнус, 25-26).

Калимаи ҳусно даро ояти фавқ ба маънои биҳишт ва калимаи зиёдатун

ба маънои мушоҳида ва назар ба сӯйи Зоти Аллоҳ аст. Аз Суҳайб саҳобии Пайғамбар (с) ривоят шуда, ки Пайғамбар (с) вақте ин оятро «Касоне, ки корҳои некӯ мекунанд, манзалати некӯ аз они эшон аст ва афзун бар он доранд» қироат кард, **фармуд:** «Вақте аҳли бихишт дохили бихишт ва аҳли дӯзах вориди он шуданд, **мунодие нидо мекунад ва мегӯяд:** «Эй аҳли бихишт, Худованд ба шумо ваъдае додааст, мехоҳед, ки ин ваъдаро дар ҳаққи шумо анҷом диҳад?»» **Мегӯянд:** «Чӣ ваъдае аст? Магар тарозуи ҳасаноти моро сангин накарда, рӯйи моро сафед нагардонида ва моро дохили бихишт нанамуда ва моро аз дӯзах начот

надода?» Пайғамбар (с) фармуд:
 «Дар ин ҳангом Худованд ҳичобро
 кашф мекунад ва матаҷаллӣ
 мешавад ва аҳли бихишт ба сӯйи
 зоташ нигоҳ мекунанд. Қасам ба
 Худо, тамоми неъматҳое, ки
 Худованд ба онҳо бахшида, ба
 андозаи назаре ба сӯйи Худо барои
 эшон маҳбуб, лаззатбахш ва
 шодкунанда нест» (Ривояти
 Муслим).

Худованди мутаол дидани худро дар
 қиёмат дар ин оят эълон ва собит
 намуда ва мефармояд:

(كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۚ ۲۰ وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ ۚ ۲۱ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۚ ۲۲ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ ۲۳)
 [القيامة: ۲۰، ۲۳]

«Чунин нест, аслан шумо дунёи
 гузароро дӯст доред ва охиратро

раҳо месозед. Дар он рӯз чехраҳое шодобу шодонанд ва ба Парвардигори худ менигаранд» (Қиёмат, 20-23).

Худованди мутаол дар рӯзи қиёмат аз байни худ ва бандагони некӯкораш ҳичоби кибриёиро бармедорад ва ин бандагон ба мушоҳидаи Зоти Аллоҳ шарафёб мешаванд ва ин мушоҳида ва рӯъят як лаззати маънавӣ ва неъматҳои рӯҳӣ аст, ки ҳеч як аз лазоизи моддӣ дар баробари он арзиш надорад.

РИЗО ВА ХУШНУДИИ ЗОТИ АЛЛОҲ ДАР ҚИЁМАТ

Далели дигаре бар ин ки баъзе аз неъматҳои биҳишт рӯҳӣ ва маънавӣ

аст, ин аст ки Худованд эълوم медорад, ки хушнудӣ ва ризояти Худо аз бандагонаш аз неъматҳои бисёр боарзише аст, **ки хоси мӯъминон аст ва ин неъмат хеле боарзиштар аз неъматҳои ҳиссӣ мебошад ва мефармояд: «Худованд ба мардону занони мӯъмин бихиштро ваъда додааст, ки дар зери он ҷӯйборҳо равон аст ва ҷовидона дар он мемонанд ва масканҳои покеро дар бихишти ҷовидон ба онҳо ваъда додааст ва хушнудии Худо болотар аз ҳар чизе аст ва пирӯзии бузург ҳамин асту бас» (Тавба, 72).**

Худованди мутаол ибтидо неъматҳои ҳиссиро дар ин оят баён

доштааст ва баъдан эълон медорад, ки хушнудии Худо аз ҳамаи инҳо болотар аст ва мефармояд бас азим аст, яъне неъматҳои рӯҳӣ болотар ва боарзиштар аз неъматҳои ҳиссӣ ҳастанд.

Расотарин далеле, ки дар бораи неъматҳои рӯҳӣ дар Қуръон мебинем, нидоест, ки дар **рӯзи қиёмат** **Худованди мутаол хитоб ба бандагонии некӯкори худ мефармояд:** «Эй инсонии осудахотир ва дорои оромиш, ба сӯйи Парвардагорат бозгард, дар ҳоле ки ту хушнудӣ ва Худо ҳам аз ту хушнуд аст ва ба миёни бандагонам даро ва аз зумраи эшон бош» (Фаҷр, 27-30).

Ин нидо хитоб ба нафси мутмаинна ва оромёфтаю розӣ ба савоби Худо ва қароргирифта дар зумраи бандагони солеҳи Худо аст, ки як неъмат ва лаззати бас азими рӯҳӣ ва як саодати маънавӣ аст, ки ҳеҷ неъмате ба пояи он намерасад ва дар ҳамин замина Худованд мефармояд:

(إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۙ) [Мариам: 96]

«Бегумон, онҳое, ки имон оварда ва корҳои шоистае анҷом додаанд, Худованди меҳрубон онҳоро дӯст медорад ва муҳаббати эшонро ба дилҳо меафканад» (Мариам, 96).

Ин оят баёнгари як неъматӣ рӯҳӣ аст, ки иборат аз иртиботу муҳаббат ва алоқаи шадид байни Худованду

бандагонаш мебошад ва ин амр худ як неъмату лаззати рӯҳӣ аст, ки неъматҳои моддӣ дар баробари он ночиз аст.

БИҲИШТ ДОРУССАЛОМ АСТ

Далели дигаре бар вучуди неъматҳои маънавӣ ва рӯҳӣ дар биҳишт ин аст, ки Худованд биҳиштро ба Доруссалом ва ҷойи амну оромиш, ки сокинонаш дар саломатию итминон ҳастанд, тавсиф менамояд ва мефармояд аҳволпурсии онҳо калимаи салом аст ва фариштагон бо салом бо эшон сухан мегӯянд. Худованд дар тавсифи биҳиште, ки ба бандагони солеҳи худ ваъда дода, **мефармояд:** «**Барои парҳезкорон манзили амну**

ором ва солим аз ҳар айбе пеши
Худо вучуд дорад» (Анъом, 127).

Худованд зиндагии мӯъминонро дар
баҳишт бо калимаи салом ба маънои
амну ором тавсиф мекунад ва
мефармояд: «Бегумон, касоне, ки
имон овардаанд ва корҳои шоиста
мекунанд, Парвардигорашон онҳоро
ба сабаби имон раҳнамудашон
менамояд ва ба баҳишт ноиладан
мефармояд, ки чӯйборҳо дар зери
коҳҳои эшон дар баҳишти босафо ва
пурнозу неъмат равон аст. **Дар**
биҳишт дуои мӯъминон ин аст:
Парвардигоро, ту муназзах аз ҳар
айбӣ; ва дуруди онҳо дар биҳишт
нисбат ба ҳамдигар салом аст; ва
хатми дуо ва гуфторашон шукру

сипос Парвардигори ҷаҳонро сазост
мебошад» (Юнус, 9-10).

Ин оят ба мо нишон медиҳад, ҳарчи
дар бихишт аст, амну саломатӣ ва
оромиш аст ва ин худ аз
бузургтарини неъматҳои рӯҳӣ аст ва
Худованд дар мавриди саломии
фариштагон бар мӯъминон
мефармояд: «Оқибати некӯкорон
боғҳои бихишт аст, ки ҷовидонӣ аст
ва онҳо ҳамроҳи падарону
фарзандон ва ҳамсарони худ, ки
солеҳ бошанд, ба он ҷо ворид
мешаванд ва фариштагон аз ҳар сӯй
бар онҳо ворид меоянд ва ба онҳо
мегӯянд: Салом ва ба саломату
хушӣ ба сар мебаред, ба сабаби
сабру шикебоие, ки доштед. Аҷаб

поёну оқибати хубу пурхайре аст»
(Раъд, 23-24).

Аз маҷмӯи ин оятҳо маълум гардид,
ки ҳаёту зиндагии охират саропо
амну эътимод ва итминону саломат
ва оромиши рӯҳию маънавӣ аст, ки
аз ҳар неъматӣ моддӣ беҳтару
болотар аст.

Ин далоил бар исботи лаззат ва
неъматӣ маънавӣ дар охират ва
ибтоли гумону иттиҳомоти онҳое,
ки мегӯянд, Ислом неъматҳои
қиёматро маҳсур дар лазоизи
моддию шахвонӣ сохтааст, кофӣ аст.

ҶАЗОИ АЪМОЛИ НОПИСАНД
ДАР ҚИЁМАТ

Қуръони карим эълон медорад, ки мучозоти гуноҳкор ба воситаи иртиқоби гуноҳ оташ аст. Худованд дар Қуръон барои оташ – нор ҳафт номи дигар зикр кардааст, **ки иборатанд:** аз ҷаҳаннам, ҳовия, саъир, сақар, лазо ва ҳутама. Шоеътарини онҳо ҷаҳаннам аст. Худованд дар даҳҳо оят ба тавсифи ҷаҳаннам ва сӯхту афрӯзина ва шарораҳои сар ба осмонкашидаи он пардохтааст ва хӯроқиҳою нӯшиданиҳои онҳоро баён кардааст ва ба шевае азоби дӯзахро баён менамояд, ки дили ҳар мучримеро ба ларза меандозад ва ҳар инсони худхоҳу мутақаббир ва золимеро ба зону дармеовард, то аз ҷурму гуноҳ ва зулме, ки анҷом медиҳад,

рӯгардон шавад. Дар ин оят ба тавсифи сӯзишвории чаҳаннам мепардозад:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحرим: ٦]

«Эй мӯъминон, худатон ва хонаводаҳоятонро аз оташи дӯзахе барканор доред, ки афрӯзинаи он инсонҳо ва сангҳо аст. Фариштагоне бар он гумошта шудаанд, ки хашину сахтгир ва зӯрманду тавоно ҳастанд» (Таҳрим, 6).

Ин оят тасвире аз чаҳаннам ба мо нишон медиҳад, ки шарораҳои он забона мекашанд ва афрӯзинаи он сангҳою инсонҳо аст ва илова бар он фариштагони дурушту бераҳм ва нерӯманд бар он назорат мекунанд,

ки азобро бештару дардноктар
менамоянд.

Худованд оташи фурӯзони
чаҳаннамро, ки ҳама чизро мебалъад
ва сер намешавад, **чунин тавсиф**
мекунад: «Рӯзе ба дӯзах хоҳем гуфт:
«Оё пур шудай?» Дӯзах мегӯяд:
«Магар бештар ҳаст?» (Қоф, 30).

Вақте ки чаҳаннам мучримон ва
бадкоронро мебинад, **ба хашм**
дармеояду мехурӯшад ва **Худованд**
мефармояд: «Ҳангоме, ки оташи
фурӯзони чаҳаннам онҳоро аз дур
мебинад, садои хашмолуд ва чӯшу
хурӯши онро мешунаванд» (Фурқон,
12).

Худованд либоси дӯзахиёнро чунин тавсиф менамояд: «Касоне, ки кофиранд, барои онҳо чомаҳое аз оташ бурида шуда ва аз болои сарашон оби бисёр гарму сӯзон рехта мешавад. Ин оби сӯзон он чи дар дарунашон аст, гудохта ва об мекунад ва тамоми пӯстҳоятшон гудохтаю бирён мегардад ва тозиёнаҳои сахте аз оҳан бар эшон фуруд меояд. Ҳар замон дӯзахиён бихоҳанд, худро аз ғаму андӯҳи азими оташ бираҳонанд, ба он баргардонида мешаванд» (Ҳаҷ, 19-22).

Либосе, ки барои кофирон аз оташ таҳия мешавад ва оби бисёр сӯзоне, ки бар онҳо рехта мегардад ва

тамоми баданашонро мегудозад ва бо тозиёнаҳои оҳанине бар сарашон кӯбида мешавад ва ин ки умеде надоранд ҳар вақт бихоҳанд аз ин азоб фирор кунанд, боз ба чойи аввала баргардонида мешаванд, тасвире аст хавфнок, ки қалби ҳар инсонро ба ларза меандозад. **Аммо дар бораи таоми чаҳаннам мефармояд:** «Яқинан, дарахти заққум хӯроки гуноҳкорон аст. Ҳамчун фулузи гудохта дар шикамҳо мечӯшад, чӯшише ҳамчун оби гарми доғ. Ба маъмурини дӯзах фармон дода мешавад, ки ин кофири фочирро бигиред ва ба миёни дӯзах партобаш кунед, сипас ба сари ӯ оби чӯшон бирезед. Бичаш, ки ту

зӯрманду бузургворӣ!...» (Духон, 43-49).

Дарахти заққум, ки маъруф ба талхӣ ва таъми номатлуб аст, хӯроки дӯзахиён аст ва хӯроке аст монанди рағғани доғ, ки даруни кофиронро месӯзонад. Дарбонҳои дӯзах бо хушунат ба эшон мегӯянд: Ин хатокоронро ба миёнаи дӯзах биандозед, то ба азоби худ бирасанд. Сипас ба манзури азоби бештар оби бисёр гармеро бар сарашон бирезед ва ба унвони ихонату истеҳзо ба эшон гуфта мешавад: «Бичашед, чун шумо қудратманду бузургворед».

Дар бораи азоби чаҳаннам боз мефармояд: «Ҳар мунҳарифи

гарданкаш ва ботилгарое зиёндида
ва хисоратманд гардид ва дар пеши
ӯ дӯзах қарор дорад ва аз хуноба
менӯшад, онро чуръа-чуръа майл
мекунад ва ба ҳеч ваҷҳ гуворояш
намебошад. Марг аз ҳар сӯ ба ӯ рӯй
меоварад ва ҳол он, ки намемирад ва
бар сари роҳи ӯ азоби сахте аст»
(Иброҳим, 15-17).

Яъне, ҳар инсони мутакаббир аз ҳақ
ба сӯйи ҳалокату бадбахтӣ гом
бармедорад ва саранҷомаш суқут
дар дӯзахе аст, ки чуз хуноба обе
надорад, ки бояд онро чуръа-чуръа
бинӯшад, вале ончунон номатбӯъ ва
ногувор аст, ки кудрати нӯшидани
онро надорад. Марг аз ҳар сӯ ба ӯ
хамла мекунад, вале ба хотири

давоми азоб намемирад, то роҳат шавад ва азобҳои дигаре дар интизори ӯ мебошанд.

ШИДДАТИ АЗОБ ДАР ҚИЁМАТ

Худованд азоби қиёматро ба шевае таҷассум мебахшад, ки андомхоро ба ларза дармеоварад, ба тавре ки ҳеҷ нафсе тоқати таҳаммули онро надорад. Бинобар ин, шоистаи имондорон аст, ки бо анҷоми ибодату аъмоли солеҳ худро аз он дур ниगाҳдоранд ва аз хашми Худо барҳазар бошанд. Азоберо, ки дар ин оят баён шуда ва илми ҷадид асрори онро кашф карда, **мулоҳиза фармоед:** «Бегумон, касоне, ки далоил ва оятҳои Моро инкор карда ва пайғамбарони Моро тақзиб

намудаанд, саранҷом эшонро ба
оташи ҳавлноке ворид мекунем ва
онҳоро месӯзонем. Ҳар замон, ки
пӯсти баданашон бирёну сӯхта
гардид, пӯстҳои тозаи дигаре ба
ҷойи онҳо қарор медиҳем, то бештар
маззаи азобро бичашанд, Худованд
тавоно ва ҳақим аст» (Нисо, 56).

Ин оят мегӯяд, ҳар замон оташ
пӯсти баданашонро аз байн бибарад,
пӯстҳои дигар ҷой онҳоро мегиранд.
Сабаби ин, ки дар ин ҷо танҳо пӯсти
баданро мавриди тавачҷӯҳ қарор
додааст, ин аст, ки асабҳои дард дар
сатҳи пӯст қарор доранд ва бофтаҳо,
мушакҳо ва аъзои дохилии ҷисм
эҳсоси дардро камтар мекунанд.
Илми пизишкӣ низ собит карда, ки

дарди сӯхтагиҳои сатҳӣ, ки аз қисмати пӯст таҷовуз намекунад, бештар аз сӯхтагиҳои амиқ аст ва сӯхтагии амиқ ҳарчанд хатарноктар аст, дарди камтаре аз сӯхтагии сатҳӣ дорад. **Худованд мефармояд:** Ҳар замоне оташ пӯсти дӯзахиёро аз байн бибарад, ба манзури идомаи азоб пӯстҳои дигаре ҷойи онро пур мекунад. Ба ростӣ, дар ин ҷо ҳикмати илоҳӣ ошкор мегардад ва маълум мегардад, ки ӯ тавоною дурусткор аст (**ва қоналлоҳу азизан ҳакиман**). Кофирон дар рӯзи қиёмат ба андозае дар азобу тангно қарор доранд, ки чунончи метавонистанд худро начот диҳанд, ба ҳар қимате худро начот меоданд. **Худованд мефармояд:** «Бегумон, агар ҳамаи он

чи дар рӯйи замин аст ва ҳамонанди он моли кофирон бошад ва онро ба хотири начоти худ аз азоби рӯзи қиёмат бипардозанд ва бихоҳанд хештанро ба он бозхаранд, аз эшон пазируфта намегардад ва барояшон азоби дардноке мебошанд» (Моида, 36).

Мусалламан, кофирон ба ҳеҷ ваҷҳ ва бо ҳеҷ қимате наметавонанд худро аз азоби илоҳӣ раҳо созанд. Касе, ки ба оятҳои марбут ба тавсифи рӯзи қиёмат, неъмат ва азоби он тавачҷӯх кунад ва асрору шигифтиҳои онҳоро мадди назар қарор диҳад, ки чӣ гуна дарёи беканори ғасоҳату балоғати онҳо мавҷ мезанад, тасдиқ мекунад, ки ин ҷумалот аз ақли башар

таровиш нанамудааст ва Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ҳар андоза васеъулхаёл буда бошад ҳам, ба баёни ин ахбори ғайбӣ, бо ин далоил ва бароҳини ақлии қотеъ аз ҷониби худ қодир нест ва маълум аст, ки ин оятҳо сохтаи башар нест ва ваҳйи илоҳӣ бар Муҳаммад (с) мебошад, то ба василаи онҳо асрору розҳои охиратро барои мардум ошкор созад ва инсонҳо барои чунин рӯзе худро омода созанд.

Ва саллаллоҳу ало саййидино Муҳаммад ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин.

Фасли ҳаштум : ИМОН БА
Фариштагон

1. Фалсафаи имон ба фариштагон. 2. Ҳақиқати фариштагон. 3. Табиати фариштагон. 4. Аъмоли фариштагон. Фариштагон барои мӯъминон шафаот ва талаби бахшиш менамоянд. 5. Фариштагон рафтори инсонро менависанд.

ФАЛСАФАИ ИМОН БА ФАРИШТАГОН

Имон ба фариштагон мӯчиби эътиқод ба охират мешавад, зеро касе ба фариштагон имон дошта бошад, ҳатман ба ин ҳам мӯътақид аст, ки зиндагӣ ва ҳаёти дигаре барои инсон вуҷуд дорад ва лозим аст бо анҷоми корҳои хайр ва бақоргирии истеъдодҳои худодода худро барои рӯ ба рӯ шудан бо он

омода созад. Ва ҳадафи асли аз лузуми имон ба фариштагон тараққӣ ва пашрафти инсон ба болотарин камолоте аст, ки Худованд барои ӯ муяссар намудааст. Ба ҳамин далел аст, ки имон ба фариштагонро яке аз усули дин қарор додааст ва мункири онро кофир медонад ва мефармояд: «Фиристодаи Худо (Муҳаммад (с) мӯътақид аст, ба он чи аз сӯйи Парвардигораш бар ӯ нозил шудааст ва мӯъминон низ бар он бовар доранд, ҳамагӣ ба Худо ва фариштагони ӯ ва китобҳои осмонӣ ва пайғамбарони Худо имон доранд» (Бақара, 285).

ҲАҚИҚАТИ ФАРИШТАГОН

Қуръон дар маншаи офариниши инсон мегӯяд, ки инсон аз хок ба вучуд омадааст ва дар бораи чин мегӯяд, ки аз оташ офарида шудааст. Аммо дар бораи фариштагон чизе намефармояд, вале Пайғамбар (с) мефармояд:
«Фариштагон аз нур офарида шудаанд ва чин аз оташи забонакашида халқ шудааст»
(Ривояти Муслим).

Ин ҳадис нишон медиҳад, ки фариштагон аз олами маънавӣ ва ғайбӣ ва ғайри маҳсусе мебошанд. Ҳарчанд бо чашм қобили дидан нестанд, вале ақл вучуди онҳоро инкор намекунад. Уламои имрӯза ҳам иддао надоранд, ки ҳама чизро

кашф карданд, балки илм ҳар рӯз
мавҷудотеро кашф мекунад, ки
қаблан аз вучуди онҳо беитиллоъ
будем. Ҳаргиз адами илм ба вучуди
чизе ба маънои адами вучуди он
нест. Бисёр фаровон аст чизҳое, ки
мо аз вучуди онҳо итиллоъ надорем,
вале онҳо мавҷуд ҳастанд.

ТАБИАТ ВА СИРИШТИ ФАРИШТАГОН ВА АЪМОЛИ ОНҲО

Сиришт ва табиати фариштагон
чудо аз табиати инсон аст ва бо он
фарқ дорад. Фариштагон дорои
ихтиёр нестанд ва тибқи табиату
сиришти хоси худ муваззаф ба амре
ҳастанд, ки аз он мунҳариф
намешаванд. **Ва аз хусусиятҳои**

сиришти онҳо итоат ва фармонбардорӣ аст ва Худованд мефармояд: «Ҳар ҷунбандае, ки дар осмонҳо ва замин вучуд дорад, барои Худо сачда ва ибодат мекунад ва фариштагон низ Худоро сачда мебаранд ва такаббур намеварзанд ва фариштагон аз Парвардигори худ, ки ҳоким бар онҳо аст, метарсанд ва он чи ба онҳо дастур дода шавад, ба хубӣ анҷом медиҳанд» (Наҳл, 49-50).

Яке аз вазоифи муҳими фариштагон расонидани ваҳйи илоҳӣ ба пайғамбарон мебошад. Худованд мефармояд:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ مَّتَنِي وَتَلْتِ وَرُبَّعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر: ١]

«Ситоиш Худовандеро сазовор аст, ки офаринандаи осмонҳо ва замин аст ва фариштагонро бо болҳои дуто-дуто ва сето-сето ва чаҳорто-чаҳортӣ, ки доранд, маъмур кард. ӯ ҳарчи бихоҳад, бар офариниш меафзояд, чаро ки Худо бар ҳар чизе тавоно аст» (Фотир, 1).

Ояти фавқ эълон медорад, ки Худованд фариштагонро воситаи байни худ ва пайғамбаронаш қарор додааст ва паёми Илоҳиро ба онҳо мерасонанд, онҳо дорои болҳои зиёде ҳастанд. Албатта, доштани бол дар олами зоҳир нишонаи қудрату суръат дар парвоз аст ва ин ки Худованд мефармояд чандин бол доранд, киноят аз он аст, **ки**

фариштагон ҳарчи сарътар паёму фармони Илоҳиро иҷро менамоянд ва мефармояд: «Худованд ба дастури худ фариштагонро ҳамроҳ бо ваҳй бар ҳар касе аз бандагонаш, ки Худ бихоҳад, нозил мекунад, то ба мардум биомӯзанд, ки ҷуз Ман, ки офарандаи ҷаҳонам, Худое нест, пас аз (ширк овардан ба) ӯ бепарҳезед» (Наҳл, 2).

Рӯҳ дар ин оят ба маънои ваҳй аст, ки Худованд ба василаи фариштагон бар ҳар бандаи солеҳи худ, ки бихоҳад нозил мекунад, то мардумро аз нофармонии Худованд барҳазар доранд. Худованд ваҳйро ба рӯҳ ташбеҳ кардааст, чун ҳамон

гуна, ки рӯҳ мояи ҳаёт аст, ваҳй ҳам
 мояи ҳаёти милатҳо ва инсонҳо.

Дар Қуръон омада, ки рӯҳ исми
 фариштае аст, ки ваҳйро бар
 Пайғамбар (с) нозил мекард, **ки
 ҳамон Ҷабраил аст ва мефармояд:**
 «Эй Муҳаммад (с), ба онҳо бигӯ,
 касе, ки душмани Ҷабраил бошад,
 дар ҳақиқат, душмани Худо аст,
 зеро ӯ ба фармони Худо Қуръонро
 бар қалби ту нозил кардааст»
(Бақара, 97).

Ҷабраил дар Қуръон ба Рӯҳуламин
 ва Рӯҳулқудус ҳам ном бурда
 шудааст. Худованд хитоб ба
 Пайғамбар (с) мефармояд: **«Ин
 Қуръон нозилшуда аз тарафи
 Парвардигор аст, Ҷабраил онро бар**

қалби ту фуруд оварда, то аз зумраи бимдиҳандагон бошӣ» (Шуаро, 192-194).

Ва мефармояд:

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝١٠٢﴾
[النحل: ١٠٢]

«Бигӯ, ин Қуръонро Рӯҳулқудус (Ҷабраил) ба ҳақ аз ҷониби Парвардигор бо худ овардааст» (Наҳл, 102).

Яке дигар аз вазоифи фариштагон тасбит ва таъйиди пайғамбарон аст, ки мушкilotро барои онҳо осон месозанд. Худованд Исоро ба василаи Рӯҳулқудус (Ҷабраил) таъйид намуд ва мефармояд: «Оятҳо ва мӯъҷизоти ошкорро ба Исо –

писари Марям бахшидем ва ўро ба василаи Цабраил таъйид кардем» (Бақара, 87).

Фариштагон бар мӯъминон ворид мешаванд ва онҳоро дилнавозӣ мекунанд ва башорат ба эшон медиҳанд ва мефармояд:

«Касоне, ки мегӯянд Парвардигори мо танҳо Худо аст ва сипас побарҷо ва устувор мемонанд, фариштагон ба пеши онҳо меоянд ва ба онҳо мужда медиҳанд, ки натарсед ва ғамгин набошед ва шуморо башорат бод ба биҳиште, ки ба шумо ваъда дода мешавад» (Фуссилат, 30-31).

Худованд мефармояд: Фариштагон бар мӯъминоне, ки бар имони худ

собиту устуворанд, ворид мешаванд
ва хайру савобро ба қалби эшон
илқо ва илҳом менамојанд, **ки аз**
оянда тарсе надошта бошанд ва
барои гузашта ҳам ғам нахӯранд ва
мегӯјанд: башорат бод шуморо ба
бихиште, ки Худованд ба шумо
ваъда дода буд ва мо дар дунё ёвар
ва дӯсти шумо ҳастем ва аз шумо
ҳифозат мекунем ва дар қиёмат низ
аз дӯстони самимии шумо мебошем.

Худованд мӯъминонро ба ҳангоми
чанг бо кофирон ба василаи
фариштагон ёрӣ медиҳад, **то онҳоро**
бар душманон пирӯз гардонад ва
мефармојад: «Ба ёд оваред замонро,
ки аз Парвардигори худ дархости
кӯмаку ёрӣ менамудед ва ӯ дархости

шуморо пазируфт ва гуфт: Ман шуморо бо як ҳазор фаришта кӯмаку ёрӣ медиҳам, ки ин гурӯҳи ҳазорнафара гурӯҳҳои зиёди дигарро пушти сар доранд» (Анфол, 9-10).

Яке дигар аз вазоифи фариштагон ин аст, ки мӯъминоро ба ҳангоми марг қабзи рӯҳ мекунанд:

«Касоне, ки фариштагон қонашонро мегиранд, дар ҳоле ки покиза аз куфру гуноҳ ва дорои рӯҳи шод ҳастанд, фариштагон ба онҳо мегӯянд: «Дурудатон бод ба хоҳири корҳои писандидае, ки дар дунё кардаед, ба бихишт дароед» (Наҳл, 32).

Ва ҳамчунин фариштагон арвоҳи кофирону золимонро низ қабз мекунанд ва мефармояд: «Касоне, ки фариштагон ҷонашонро мегиранд, дар ҳоле ки нисбат ба нафси худ зулм кардаанд» (Наҳл, 28).

ФАРИШТАГОН БАРОИ МУЪМИНОН ШАҒАОТ ВА ТАЛАБИ МАҒФИРАТ МЕНАМОЯНД

Қуръон мефармояд, фариштагон барои бандагони Худо шағоат мекунанд, вале қабули шағоати онҳо ба иҷозати Худо вобаста аст: «Чӣ бисёр фариштагоне, ки дар осмонҳо ҳастанд ва шағоати онҳо суде надорад ва корсоз нест, магар

баъд аз он ки Худо (ба онҳо) ичозат
диҳад ва розию хушнуд гардад»
(Наҷм, 26).

Фариштагон барои мӯъминон дуо
мекунад, то Худованд эшонро ба
роҳи росту наҷот ҳидоят диҳад:
«Фариштагоне, ки бардорандаи
Арши Худоянд ва фариштагоне, ки
ба даври Арш чамъанд, ба сипосу
ситоиши Парвардигорашон
машғуланд ва ба ӯ имон доранд ва
барои мӯъминон талаби мағфирату
омурзиш мекунанд ва мегӯянд:
«Парвардигоро, меҳрубонию
дониши Ту ҳама чоро ва ҳама чизро
фаро гирифтааст, пас сарфи назар
кун аз касоне, ки аз гуноҳон дурӣ
мегузинанд ва ба роҳи ростат

бармегарданд ва роҳи Туро дар пеш
мегиранд ва онҳоро аз азоби дӯзах
маҳфуз фармо. Парвардигоро,
онҳоро ба боғҳои ҳамеша мондагори
биҳиштӣ дохил гардон, ки ба эшон
ваъда додай ва ҳамроҳ бо падарони
хубу ҳамсарони шоиста ва
фарзандони шоистаи худ бошанд.
Яқинан, Ту мусаллату тавоно ҳастӣ
ва онҳоро аз бадихо дур нигах дор
ва Ту ҳар киро дар он рӯз аз
кайфари бадихо нигах дорӣ, воқеан,
ба ӯ раҳм кардай. Ин амр
мусалламан, растагории бузург ва
ноил ба мақсуди азиме аст» (Ғофир,
7-9).

Шафоат ва талаби омурзиши
фариштагон барои некӯкорон паёме

аст, ба онҳо ки дар роҳи рост ҳаракат кунанд ва рӯҳи худро бо нури имон равшан ва нерӯманд созанд, то аз торикии куфру ҷаҳл ҳарчи бештар дур шаванд ва дар партави илму ҳидоят қарор гиранд.

ФАРИШТАГОН АЪМОЛИ ИНСОНРО МЕНАВИСАНД

Қуръон мефармояд, ки Худованд чанд фариштаеро бар ҳар инсоне маъмур намуда, **то корҳои неку бади ӯро ёддошт кунанд ва бар асоси номаи амалаш ӯро мавриди муҳосиба қарор диҳанд:**

(وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۙ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۙ يَكْتُبُونَ مَا تَعْمَلُونَ ۙ) [الانفطار: ۱۰, ۱۲]

«Бидуни шак, нигоҳбонҳое бар шумо гуморида шудаанд,

нигоҳбонҳое, ки мӯҳтарам ҳастанд ва пайваста аъмоли шуморо менависанд ва медонанд ҳар кореро, ки мекунед» (Инфитор, 10-12).

Яъне, фариштагоне бар шумо гуморида шудаанд, ки тамоми корҳои шуморо ҳисоб мекунанд ва ёддошт менамоянд ва ин фариштагони мӯҳтарам, беғараз ва беназар ҳастанд ва хайру шарро ёддошт мекунанд.

Ва мефармояд:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تُوسَّوْسُ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝١٦ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝١٧ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝١٨﴾ [ق: ١٦، ١٨]

«Мо инсонро офаридаем ва медонем, ки ба хотираш чӣ мегузарад ва чӣ андешае дар сар

дорад ва мо аз шоҳраги гардан ба ӯ наздиктарем. Ба он гоҳ ду фариштае, ки дар самти рост ва тарафи чапи инсон нишастаанд ва аъмоли ӯро дарёфт мебаранд. Инсон ҳеҷ суханеро бар забон намеронад, магар ин ки фариштаи мувоқиб омода барои дарёфти он сухан аст» (Қоф, 16-18).

Ин ду маъмури нигоҳбон ду фариштае ҳастанд, ки дар тарафи чапу ростии инсон амалу рафтори инсонро сабт ва забт мебаранд. Вақте инсон имон дошта бошад, ки ҳамеша таҳти мувоқибати маъмурон огоҳ, омода ва мусаллати илоҳӣ аст ва тамоми ҳаракоту гуфтори ӯ навишта мешавад, бидуни шак,

худо нозорат мекунад ва аз корҳои нописанд парҳез менамояд ва ба сӯйи Худо рӯй меоварад. Бархе аз оятҳои Қуръонро, ки дар бораи олами фариштагон ва табиату вазифаи онҳо баён кардем, ин оятҳо ба мо нишон медиҳанд, ки ҳадафи асосии Ислом парвариши маънавии инсон аст ва Ислом мехоҳад инсонро аз олами модда ҷудо ва ба дур созад ва ишқу имон ба Худо ва пайравӣ аз Пайғамбар (с)-ро сарлавҳаи зиндагии ӯ қарор диҳад.

Ва саллаллоҳу ало саййидино Муҳаммад ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин.

Фасли нӯҳум : ИМОН БА
КИТОБҳои ХУДО

1. Воциб будани имон ба китобҳои илоҳӣ. 2. Қуръон тасдиқкунандаи китобҳои осмонии пеш аз худ мебошад. 3. Қуръон ҳамон ҳақиқате аст, ки миллатҳои собиқ онро гум карда буданд ва ба дунболи он мегаштанд. 4. Таврот аз назари Қуръон. 5. Назари Қуръон дар бораи Инҷилҳо.

ВОЦИБ БУДАНИ ИМОН БА КИТОБҲОИ ИЛОҲӢ

Бовар ва эътиқод ба ҳамаи китобҳои илоҳӣ, ки бар пайғамбарон нозил шудааст, яке аз аркон ва пояҳои имон аст ва касе, ки ба онҳо имон надошта бошад, мӯъмин ба шумор намеравад. Китобҳои осмонӣ иборатанд аз дастурот ва ваҳйҳои,

ки Худованди таоло барои
пайғамбаронаш фиристод, то онҳоро
ба миллатҳо иблог намоянд.

Бинобар ин, бар ҳар мусулмоне
воҷиб аст ба Қуръон ва дигари
китобҳои осмоние, ки қабл аз Ислом
бар пайғамбарони Худо нозил
шудааст, имон дошта бошад.

Чандин оят роҷеъ ба воҷиб будани
имон ба ҳамаи китобҳои, ки бар
пайғамбарони собиқ нозил шуда,
вучуд дорад, **аз ҷумла мефармояд:**

﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ﴾
[البقرة: ۲۸۵]

«Пайғамбар ба он чи аз ҷониби
Худо бар ӯ нозил шудааст, имон
дорад ва мӯъминон ҳама ба Худо ва
фариштагони Худо ва китобҳои

Худо ва пайғамбарони Худо имон доранд» (Бақара, 285).

Қуръон дар байни китобҳои осмонӣ танҳо Таврот, ки бар Мӯсо нозил шуда ва Инҷил, ки ба Исо ваҳй гардида ва Забури Довуд ва Саҳифаҳои Иброҳимро зикр кардааст.

ҚУРЪОН ТАСДИҚКУНАНДАИ
КИТОБҲОИ ОСМОНИИ ПЕШ АЗ
ХУД МЕБОШАД

Иртибот ва алоқае, ки Исломро бо дигари динҳои осмонӣ марбут ва наздик месозад, ин аст, ки Ислом ҳама китобҳои осмониро қабл аз таҳриф шуданашон ба таври кулӣ таъйид ва тасдиқ менамояд. Вале

китобҳои осмоние, ки ба сурати
феълӣ дар дастраси мардум қарор
доранд, танҳо баъзе аз оятҳои
онҳоро, ки ба сурати худ боқӣ
мондаанд ва ба хайру салоҳ дастур
медиханд таъйид ва тасдиқ
менамояд, вале оятҳои, ки таҳриф
шудаанд ва бидъатҳову изофоти
ачиб дар онҳо ворид шудааст, қабул
надорад ва онҳоро тасҳеҳ менамояд.
Худованд ба Пайғамбар (с)
мефармояд: «Ва бар ту китоби
комилро нозил кардем, ки мулозими
Ҳақ ва мувофиқ ва мусаддиқи
китобҳои пешини осмонӣ ва шоҳид
бар сикҳату суқми онҳост, пас миёни
онҳо бар тибқи чизе доварӣ кун, ки
Худо бар ту нозил кардааст ва ба
хотири пайравӣ аз майлҳо ва

орзуҳои эшон аз Ҳақ ва ҳақиқате, ки бар ту омадааст, рӯй нагардон. Барои ҳар миллате аз шумо роҳею барномае қарор додаем» (Моида, 48).

Ин оят тавзеҳ медиҳад: «Эй Муҳаммад (с), Мо Қуръонро ба унвони тасдиқкунандаи дигар китобҳои осмонӣ монанди Тавроту Инҷил барои ту фиристодаем, ки нозиру мусаллат бар онҳо аст ва шоҳиду баёнкунандаи ҳақиқати онҳо аст ва дар байни яҳуду насоро тибқи Қуръон доварӣ кун ва аз ҳавою орзуҳои нафсонии онҳо пайравӣ накун, чун ҳар миллате дастуру барномае дорад».

Албатта, шариату дини ҳамаи пайғамбарон дар усул ва аркон яке аст ва ҳеч тафовут ва ихтилофе надоранд, вале бино ба муқтазаёт, шароити иҷтимоӣ ва ғайра баъзе аз аҳкоми фаръӣ ва ҷузъии онҳо бо ҳам фарқ мекунад, ки албатта, ин амр ба салоҳи мардум аст, зеро бидуни шак, қавонин ва барномаҳои амалӣ барои ислоҳ ва тазкияи нафси фард ва иҷтимоӣ бо тағйири авзоу аҳвол, шароити ҷомеа ва истеъдодҳои фардӣ тағйир меёбад ва мутафовит мегардад. Бинобар ин, баъзе аз динҳои осмонӣ бо баъзе дигар дар аҳкоми муомилоту издивоҷ ва ё навъи занҳои маҳрам ва ё чигунагии тавба аз гуноҳ ва бозгашт ба сӯйи Худо бо ҳам фарқ доранд. Ин

ихтилофот дар фурӯъ ва аҳкоми
чузъӣ ва фаръӣ амре аст табиӣ, ки
ҳатто дар байни пайравони як дин
ҳам воқеъ мешавад.

Вале он чи, ки мавриди иттифоқи
ҳамаи динҳои илоҳӣ аст –тавҳид,
яктопарастӣ, таслими мухлисона дар
пешгоҳи Худо ва риояи усули ахлоқ
аст, ки бо тағйири пайғамбарон ва
гузашти замон тағйир пайдо
намекунад.

ҚУРЪОН ҲАМОН ҲАҚИҚАТЕ
АСТ, КИ МИЛЛАТҲОИ СОБИҚ
ОНРО ГУМ КАРДА БУДАНД ВА
БА ДУНБОЛИ ОН МЕГАШТАНД

Муддатҳо баъд аз нузули китобҳои
осмонии собиқ таъвилоту тафсирҳои

гуногун ва тағйирот дар онҳо шурӯъ шуд ва ба мурури замон ихтилофоти динӣ ба авҷи худ расид ва башарият дар бораи дини Худо саргашта ва дар хатари азиме умр ба сар мебуданд ва чун ба куфру илҳод ва бутпарастӣ дучор шуда буданд, мардум ниёзи шадиде ба ваҳйи илоҳӣ ва як китоби осмонии дигаре доштанд, ки онҳоро аз гумроҳӣ начот бахшад ва ба роҳи рост ҳидоят диҳад. Чун пайрави ҳар китобе пайравони китобҳои дигарро тақфир мекард ва дар бораи маърифату шинохти ҳақиқати маъбуд ва кунҳи дин бо ҳам ихтилоф доштанд, Қуръон омад ва ҳақро аз ботил ҷудо намуда чизҳое, ки барои мардум мушкил шуда буд,

барои онҳо осон сохт. Худованд хитоб ба Пайғамбар (с) мефармояд: «Ба Худо савганд, Мо пайғамбароне ба сӯйи миллатҳои пеш аз ту фиристодаем ва шайтон қорҳои зишти эшонро дар назарашон орошт ва онҳоро ба ғасод ташвиқ кард ва имрӯз шайтон сарпарастӣ эшон аст ва барояшон азоби дардноке аст. Мо китобро бар ту нозил накардаем, магар ба он хотир, ки чизеро барои мардумон равшан намоӣ, ки дар он ихтилоф доранд ва ҳам ба он хотир, ки ин китоб ҳидоят ва раҳмате барои мӯъминон гардад» (Наҳл, 63-64).

НАЗАРИ ҚУРЪОН ДАР БОРАИ
ТАВРОТ

Лафзи Таврот аз калимаҳои ибрие аст, ки вориди забони арабӣ шудааст ва аз калимаи тавро, ки ибрӣ ва ба маънои қонун ва шариат аст, гирифта шудааст. Қуръон дар бораи ин ки Таврот чанд сифр аст, чизе намегӯяд, аммо омадани лафзи Мӯсо бо Таврот дар баъзе оятҳои Қуръон ишора ба ин аст, ки манзур аз Таврот дар Қуръон ҳамон асфори панҷгона аст, ки бар Мӯсо нозил шудааст, **ки ба назари уламои қадимии ибрӣ иборатанд аз:** сифри таквин, сифри хуруҷ, сифри ловиён, сифри адад ва сифри тасния. Вале уламои мутааххир баъдҳо итлоқи лафзи Тавротро бар тамоми асфори бо шумули асфори панҷгона ва ғайра ҷоиз шумурда ва он чиро ба

номи аҳди қадим мешинохтанд,
Таврот мегуфтанд. Худованд
шаҳодат медиҳад, ки Тавроту
Инчилро пеш аз Қуръон ба манзури
ҳидояти мардум нозил кардааст ва
мефармояд: «Қуз Зоти Аллоҳ Худое
нест ва ӯ зиндаю мутасарриф дар
тамоми умури ҷаҳон аст. Ҳамон
Зоте, ки Қуръонро бар ту нозил
кардааст, ки шомили Ҳақ аст ва
тасдиқкунандаи китобҳое аст, ки
қабл аз он будаанд ва Худованд пеш
аз он Тавротро барои Мӯсо ва
Инчилро бар Исо нозил кардааст»
(Оли Имрон, 1-3).

Қуръон, ки ба нақду баррасии
Таврот пардохта, собит кардааст, ки
пайравони он дар таълимоту

дастуроти Таврот тағйирот ва табдилоте ба вучуд овардаанд ва мефармояд:

(مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۖ ٤٦) [النساء : ٤٦]

«Бархе аз яҳудиён суханони (Худоро) аз ҷойи худ мунҳариф (каҷ) мегардонанд» (Нисо, 46).

Маънои ин оят ин аст, ки иддае аз қавми яҳуд Тавротро таҳриф мекарданд. Ба таври кулӣ таҳриф ба чанд шева ҳосил мешавад ё ба василаи ҳамли ҷумлаҳо ва алфоз бар ғайри маъно, ки барои он вазъ шудааст ва ё ба воситаи пинҳон сохтан ва китмони каломи Худо аз мардум аст ва ё ин ки чизе бар он изофа ва ё аз он кам шавад ва ё ин

ки аҳкому авомире, ки бисёр муҳим аст ва муддатҳо ба он амал шуда, ба фаромӯшӣ супурда шавад ва дар ин бора Худованд мефармояд:

«Калимоту суханони Худоро аз ҷойи худ мунҳариф менамоянд ва бахши фаровоне аз он чи ба эшон тазаккур дода шуда буд, тарк карданд» (Моида, 13).

Ва боз мефармояд: «Оё огоҳ ҳастӣ аз ҳоли касоне, ки ба эшон баҳрае аз китоби осмонӣ дода шудааст, ки эшон ба сӯйи китоби Худо даъват мешаванд, то дар миёнашон доварӣ кунад» (Оли Имрон, 23).

Бо таваҷҷӯҳ ба ояти фавқ он чи ба номи Таврот пеши яҳуд аст, қисмате аз асли он аст, на ҳамаи он, зеро

қисматеро тарк ва ба фаромӯшӣ супурдаанд. Қуръон барои мо маълум медорад, ки яҳудиён аксари усули дини худро пинҳон ва махфӣ кардаанд:

(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ [المائدة: ١٥])

«Эй аҳли Китоб, пайғамбари Мо ба сӯйи шумо омадааст, бисёре аз чизҳоеро бароятон равшан месозад, ки аз Китоб пинҳон намудаед ва аз бисёре аз чизҳо сарфи назар менамояд» (Моида, 15).

Масоилеро, ки яҳуд аз Таврот пинҳон медоштанд ва ба мардум намегуфтанд, чизҳое буданд, ки Худованд дар бораи сифати Пайғамбар (с) ҳазрати Муҳаммад (с)

ва башорат ба омадани ӯ ба Мӯсо нозил карда буд. Яҳудиён онҳоро бар маънои дигаре ҳамл намуда, аз маънои аслии худ мунҳариф кардаанд.

Ҳамчунин дар бораи ҳисобу ҷазои аъмол дар қиёмат яҳудиён Тавротро таҳриф кардаанд, чаро ки дар Тавротӣ феълӣ баҳсе аз ҳисобу ҷазо дар рӯзи қиёмат ба чашм намехӯрад, дар ҳоле ки эътиқод ба ҳисобу ҷазои аъмол дар қиёмат рукни аслии дини Худо аст.

НАЗАРИ ҚУРЪОН ДАР БОРАИ ИНЦИЛҲО

Баъд аз ҳазрати Исо Инчилҳои фаровоне ба вучуд омадаанд ва

муаррихони масеҳӣ худ низ бар ин амр эътиқод ва иҷмоъ доранд. Сипас дар авоили қарни чаҳоруми мелодӣ калисо хост то аз байни ҳамаи Инчилҳо он чиро, ки мӯътабар аст, интиҳоб намояд ва аз байни онҳо чаҳор Инчилро ба номҳои Инчили Матто, Инчили Маркус, Инчили Луқо ва Инчили Юҳанно интиҳоб намуд.

Қуръон бархе аз матолиби ин Ичилҳоро таъйид намекунад ва эътироф намекунад, ки ин матолиб аз ҷониби Худо аст. Ҳарчанд Худованд мефармояд, ки мо Инчилро бар Исо нозил намудаем, вале инчиле, ки Худованд нозил кард, бо инчилҳое, ки баъди Исо ба

вучуд омада ва навишта шудаанд, мутафовит аст ва Худованд мефармояд: «Ба дунболи онҳо Исо писари Марямро ба роҳу равиши эшон фиристодаем, ки тасдиқкунандаи Тавроте буд, ки пеш аз ӯ фиристода шуда буд ва барои ӯ Инциле нозил кардем, ки дар он раҳнамуде ва нуре буд» (Моида, 46).

Аз тарафи дигар, Қуръон эълوم медорад, ки насрониён қисмати зиёде аз асли китоби худро (Инчил) фаромӯш ва тарк намудаанд: «Ва аз касоне, ки мегӯянд, ки мо масеҳӣ ҳастем, паймон гирифтем, ки ба Инчил амал кунанд, аммо онҳо қисмати қобили мулоҳизае аз он чи ба онҳо тазаккур дода шуда буд, ба

дасти фаромӯшӣ супурданд. Аз ин чихат, ба подоши он то доманаи киёмат миёни эшон кина ва душманӣ афкандем ва Худованд эшонро аз он чи, ки кардаанд, огоҳ хоҳад сохт» (Моида, 14).

Ин интиқоди сахте, ки Қуръон мутаваҷҷеҳи ақидаи масеҳияти имрӯза намудааст, дар таъйиди ҳамин маъно аст. **Ва мефармояд:** «Бегумон, кофиранд касоне, ки **мегӯянд:** «Худо ҳамон Масеҳ ибни Марям аст». **Исо гуфтааст:** «Эй Бани Исроил, Худои ягонаеро бипарастед, ки Парвардигори ману Парвардгори шумо аст. Бегумон, ҳар кас анбозе барои Худо қарор диҳад, Худо бихиштро бар вай

ҳаром кардааст ва ҷойгоҳи ӯ оташ аст ва ситамкорон ёру ёвар надоранд. Бегумон, кофиранд он касоне, ки мегӯянд: «Худованд яке аз се худо аст, дар сурате, ки маъбуде ҷуз маъбуди ягона вучуд надорад ва агар аз он чи мегӯянд, даст накашанд, ба кофирони онҳо азоби дардноке хоҳад расид» (Моида, 72-73).

Ва саллаллоҳу ало саййидино Муҳаммад ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин.

Фасли даҳум : ИМОН БА ПАЙҒАМБАРНИ ХУДО

1. Ҳикмат ва фалсафаи фиристодани пайғамбарон. 2. Вочиб будани имон

ба пайғамбарон. 3. Маъсум будан ва махфуз будани пайғамбарон аз гуноҳ. 4. Ҳар уммате дорои пайғамбаре будааст. 5. Муҳаммад (с) Пайғамбари ҳамаи мардум аст. 6. Муҳаммад (с) охир ва хотами пайғамбарон аст.

ҲИКМАТ ВА ФАЛСАФАИ ФИРИСТОДАНИ ПАЙҒАМБАРОН

Эътиқод ба фиристодани пайғамбарон аз ҷониби Худо барои роҳнамоии башар яке аз аркони имон аст ва бар ҳар мусулмоне вочиб аст ақида дошта бошад, ки Худованд пайғамбаронро фиристодааст, ки ба савобу неъматӣ илоҳӣ барои некӯкорон башорат медиҳанд ва бадкоронро аз азоби

илоҳӣ метарсонанд ва ин пайғамбарон вазифаи худро анҷом доданд ва дастуроти Худоро ба миллатҳои худ расониданд, то Худоро аз ҳар нақсу айбе поку муназзаҳ бидоранд ва тасаллути Худованд бар бандагонашро барои мардум равшан баён карданд ва аҳкоми Худоро дар мавриди фазоил ва корҳои хайре, ки бояд анҷом дода шаванд, барои мардум шарҳу тафсил доданд ва корҳои шар ва сифоти нописандро тавзеҳ доданд, то мардум аз онҳо дурӣ ҷӯянд.

Бар ҳар мусулмоне вочиб аст ақида дошта бошад, ки дастуроти пайғамбарон ҳама аз ҷониби Худо ва ваҳйи илоҳӣ бар онон аст ва

вочиб аст дар масире, ки пеш
гирифтаанд, ба эшон пайравӣ шавад
ва ба авомири онҳо амал шавад ва аз
чизҳое, ки наҳй менамоянд, дурӣ ва
иҷтиноб шавад. Вочиб аст ҳар
мусулмоне имон дошта бошад, ки
пайғамбарон аз ҷониби Худо таъйид
мешаванд ва инояти илоҳӣ ба тарзе
ки ақли башар онро дарк намекунад
ва аз қудрати башар хориҷ аст,
шомили ҳоли онон аст ва ин
таъйиду инояти хориҷ аз ақлу
қудрати башар мӯъҷизае аст, ки
далолат бар сидқи даъвои рисолати
эшон мебошад. **Худованд**
пайғамбаронро ба унвони
башоратдиҳандагон ва
бимдиҳандагон фиристода ва
мефармояд: «Мардумони

ростфитрат дар оғоз (**офариниш**) аз назари андеша як даста буданд, сипас Худованд пайғамбаронро барангехт, то башорат диҳанд ва битарсонанд ва китобе, ки дарбаргирандаи Ҳақ буд ва ба сӯйи ҳақиқат даъват мекард, бар онҳо нозил кард» (**Бақара, 213**).

Ин пайғамбарон некӯкоронро дар дунё ва охират ба хайру саодат башорат медиҳанд ва касонеро, ки аз фармони Худо сарпечӣ мекунанд, ба азоби шадид ва зиёни дунё ва охират метарсонанд.

**ВОҶИБ БУДАНИ ИМОН БА
ПАЙҒАМБАРОНИ ХУДО**

Қуръони карим ҳамаро даъват
мекунад, **то ба тамоми пайғамбарон
имон дошта бошанд ва мефармояд:**

﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا
أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
[البقرة: ۱۳۶]﴾

«Бигӯед, имон дорем ба Худо ва он
чи ба номи Қуръон бар мо нозил
гашта ва он чи бар Иброҳиму
Исмоил ва Исҳоқу Яъқуб ва асбот
нозил шудааст ва ба он чи барои
Мӯсо ва Исо омадааст ва ба он чи
барои ҳамаи пайғамбарон аз тарафи
Парвардигорашон омадааст, имон
дорем ва миёни ҳеҷ як аз онҳо ҷудой
намеандозем ва мо таслими
фармони Худо ҳастем» (Бақара,
136).

Қуръон бо сароҳат эълон кардааст, касоне, ки ба баъзе аз пайғамбарон имон доранд ва ба баъзе дигар куфр меварзанд, **Худованд имони онҳоро қабул надорад ва мефармояд:**

«Касоне, ки ба Худо ва пайғамбаронаш имон надоранд ва мехоҳанд миёни Худо ва пайғамбаронаш чудой андозанд ва мегӯянд, ки бар баъзе пайғамбарон имон дорем ва бар баъзе дигар имон надорем ва мехоҳанд дар ин миён роҳи дигаре баргузинанд, онҳо ҷумлагӣ кофиранд ва мо барои кофирон азоби хоркунанда фароҳам овардаем» (Нисо, 150-151).

Дини Ислом бо ин оятҳои сареҳ поя ва асоси дӯстию иттиҳод ва

бародариро дар байни миллатҳои
рӯи замин таҳким мебахшад ва
ихтилофу адоват дар байни онҳоро
маҳв менамояд, чаро вақте ки ҳамаи
мардум ба ҳамаи пайғамбарон имон
оварданд, тафохуму дӯстӣ дар байни
онҳо бештар мешавад ва ҳалли
ихтилоф осон мегардад. Ва ин асл
яке аз хусусиятҳо ва имтиёзоти дини
Ислом аст, ки мӯҷиб шуда, созиш
дар байни он ва дигар динҳо саҳл ва
осон бошад, чаро ки Ислом ба
пайравони худ вочиб намуда, ки ба
ҳамаи пайғамбарон имон дошта
бошанд ва ба онҳо эҳтиром
бигузоранд. Вақте ки пайравони
дигари динҳо мебинанд, ки Ислом
барои дин ва пайғамбари эшон
эҳтиром қоил аст, ба Ислом

наздиктар мешаванд ва ба дигар
динҳо, ки нисбат ба дину
пайғамбари онҳо айбу эрод
мегиранду душманӣ меварзанд, аз
онҳо дурӣ мечӯянд.

Чанде пеш иддаи фаровоне
меҳостанд дар байни се дини
бузурги осмонӣ – Ислом, масеҳият
ва яҳудият тавофуқ ба вучуд
биоваранд, вале дар ин кор шикаст
хӯрданд, зеро баъзе ибораҳои
воридгашта дар динҳои мазкурро ба
тавре тафсиру таъвил мекарданд, ки
гумон мебурданд бо ин тафсир
метавонанд монеи аслии иттиҳоди
онҳоро аз миён бардоранд, дар ҳоле
ки ин ибораҳо бо маънои маъхуди
худ ба унвони рукн ва ҷавҳари

аслии ин динҳо дар назари
пайравони онҳо шинохта шудаанд
ва ҳеҷ тағйире дар онҳо пазируфта
намешавад. Саранҷом ин идда ба
ҷойи ин ки битавонанд дар байни ин
динҳо иттиҳод ба вуҷуд биёваранд,
бо тағйироти худ дини дигареро
изофа карданд ва бо душманӣ ба се
дине, ки меҳостанд онҳоро бо ҳам
муттаҳид созанд, бархостанд.

Инсони ҳушёру муҳаққиқ медонад,
ки дини Ислом, ки мардумро даъват
менамояд, то ҳама ба рисолати
Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва
саллам, имон дошта бошанд,
беҳтарин роҳ барои иттиҳоди ҳама
динҳо аст, зеро Ислом рисолати
ҳамаи пайғамбаронро таъйид

менамояд ва мегӯяд дини ҳамаи пайғамбарон ҳақ аст, вале бо мурури замон инҳирофоте дар онҳо ҳосил шуда, барои ҳамин барои бозгардонидани мардум ба сӯйи ҳақ Худованд охирин пайғамбари худ Муҳаммад (с)-ро фиристодааст, то мардумро ба роҳи рост ва амал ба Қуръон даъват намояд ва Қуръон тамоми фазоилу хайр ва баракати мавҷуд дар тамоми китобҳои осмонии пеш аз ҳудашро дар бар мегирад. Ва илова бар онҳо дорои фазоил ва баракатҳои дигаре аст, ки бар ҳасби пешрафт ва такомул миллатҳо ба он ниёз доранд.

**МАЪСУМ ВА МАҲФУЗ БУДАНИ
ПАЙҒАМБАРОН АЗ ГУНОҲ**

Пайғамбароне, ки аз ҷониби Худо интихоб ва фиристода мешаванд, то мардумро аз ҷаҳлу нодонӣ ва бандагии ҳавои нафсонӣ наҷот диҳанд ва онҳоро аз иртиқоби қорҳои нописанд боз доранд, лозим аст, ки худ муттасиф ба сифоту ахлоқ писандида бошанд, чун агар дорои ахлоқи нописанд бошанд, наметавонанд мардумро ба сӯйи саодат ҳидоят ва раҳнамоӣ кунанд ва дастуроти онҳо бефоида ва боиси гумроҳии бештар хоҳад шуд. Ин ба он хотир аст, ки **Худованд баъд аз зикри теъдоде аз пайғамбарон фазилат ва қаромати пайғамбаронро эълон менамояд ва мефармояд: «Мо онҳо (пайғамбаронро) пешвоёне намудем, ки бар асоси дастури Мо**

рахбарӣ мекарданд ва анчоми хубиҳо ва иқомаи намоз ва додани закотро ба эшон ваҳй кардем ва онҳо танҳо моро мепарастиданд» (Анбиё, 73).

Ва боз мефармояд: «Онҳо (пайғамбарон) касоне ҳастанд, ки китобу ҳикмат ва нубувватро ба эшон додаем. Агар (мардум) нисбат ба он (-ҳо) куфр варзанд, Мо касонеро ўҳдадори он месозем, ки нисбат ба он (-ҳо) куфр намеварзанд. Онҳо (пайғамбарон) касоне ҳастанд, ки Худованд эшонро ҳидоят додааст. Пас аз ҳидояти эшон пайравӣ кун» (Анъом, 89-90).

Қуръон хиёнатро аз ҳамаи пайғамбарон ба дур медорад ва мефармояд: «Сазовор ва шоистаи мақом ҳеҷ пайғамбаре нест, ки хиёнат кунад ва ё аз ҳеҷ пайғамбаре хиёнат содир намешавад» (Оли Имрон, 161).

Қуръон эълон мекунад, ки ҳамаи пайғамбарон дорои фазоил, ахлоқи азим ва намунаи комили инсоният мебошанд, вале ҳар як дорои имтиёз ва хусусиятҳои хоса ҳастанд.

Дар бораи Иброҳим мефармояд: «Бегумон, Иброҳим бисёр содиқу ростгӯ буд».

Ва дар бораи Мӯсо мефармояд: «Ба ростӣ, Мӯсо бисёр таслим ва мухлиси Худо буд».

Ва дар бораи Исмоил мегӯяд: «Ҳамоно, Исмоил бисёр ваъдадуруст буд».

Ва роҷеъ ба Нӯх, Ҳуд, Солеҳ ва Лут мефармояд: «Ҳар як аз онҳо пайғамбаре бисёр амин будаанд (расули амин)».

Ва дар мавриди Исо мефармояд: «Дар дунё ва қиёмат баландмартаба ва бузургвор ва муқарраби илоҳӣ аст».

Ва нисбат ба Яҳё мефармояд: «Яҳё бисёр муттақӣ ва парҳезгор буд».

ҲАР УММАТЕ ДРОИ ПАЙҒАМБАРЕ БУДААСТ

Суннати Аллоҳ ва ҳикмати илоҳӣ нисбат ба ҷомеаи башарӣ тақозо намудааст, ки барои ҳар миллате пайғамбареро аз он миллат интихоб кунад ва ӯро бо ваҳйи осмонӣ ба сӯйи онҳо бифиристад, **то эшонро ба роҳи рост ҳидоят кунад ва моёи хайру саодати эшон шавад ва мефармояд:** «Аз миёни ҳар миллате пайғамбареро баргузида ва ба сӯйи эшон фиристодаем, **то ба онҳо бигӯяд:** Худоро бипарастед ва аз тоғут (**бутону ситамгорон ва...**) дурӣ ҷӯед» (**Наҳл, 36**).

Ва мефармояд: «Ҳеч уммате нест, магар тарсонандае (**пайғамбаре**) дар

байни онҳо вучуд доштааст»
(Фотир, 24).

Албатта, Қуръон номи бисту панҷ пайғамбарро зикр кардааст, вале хитоб ба Пайғамбар (с) мефармояд, ки ғайри онҳо пайғамбарони дигаре низ буданд:

﴿رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝١٦٤﴾
[النساء : ١٦٤]

«Мо пайғамбаронеро фиристодаем, ки қаблан саргузашти онҳоро барои ту баён кардаем ва пайғамбаронеро ҳам фиристодаем, ки саргузашти онҳоро бароят баён накардаем»
(Нисо, 164).

МУҲАММАД (С) ПАЙҒАМБАРИ
ҲАМАИ МАРДУМ АСТ

Рисолати Пайғамбар, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, барои ҳамаи мардум аст ва Муҳаммад (с) фиристодаи Худо ба сӯйи тамоми инсу чин мебошад, ба хилофи дигари пайғамбарони пешин, ки танҳо ба сӯйи миллати худ фиристода мешуданд. Худованд бо хитоб ба Пайғамбар (с) мефармояд:

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ [سبأ: ٢٨])

«Мо туро нафиристодаем, магар ба сӯйи тамоми мардум, то башоратдиҳандаи некӯкорон ва бимдиҳандаи бадкорон бошӣ, вале аксари мардум ин ҳақиқатро намедонанд» (Сабаъ, 28).

Худованд ба Пайғамбар дастур медихад, то рисолати худро ба умуми мардум бирасонад: «Эй пайғамбар, бигӯ, ман фиристодаи Худо ба сӯйи ҳамаи шумо ҳастам, Худое, ки осмонҳову замин аз они ӯст, ҷуз ӯ маъбуде нест» (Аъроф, 158).

МУҲАММАД (С) ОХИРИН ВА ХОТАМИ ПАЙҒАМБАРОН АСТ

Худованд рисолати Муҳаммад (с)-ро ба унвони хотами тамоми рисолати осмонӣ ва носихи (бекоркунандаи) ҳамаи рисолатҳои пеш аз он қарор додааст ва мефармояд: «Муҳаммад (с) падари ҳеч як аз мардоне, ки дар байни шумо ҳастанд, нест, аммо

фиристодаи Худо ва охири пайғамбарон аст» (Аҳзоб:40).

Худованди мутаол бо ин ояти шарифа нубувватро бо фиристодани Пайғамбар (с) ба охир мерасонад ва онро мӯҳр мекунад, ба тавре ки ҳеч кас ҳақ надорад онро боз намояд ва баъд аз Муҳаммад (с) иддаои нубувват кунад.

Албатта, дар даврони қабл аз биъсати Муҳаммад (с) пайғамбарон пушти сари ҳам ба сӯи мардум меомаданд ва ҳама ба мардум башорат меоданд, ки баъд аз эшон ҳам пайғамбари дигаре хоҳад омад. Агар Муҳаммад, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, пайғамбари Худо намебуд, наметавонист бо суннати

тамом пайғамбарони пеш аз худ мухолифат кунад ва бигӯяд: баъд аз ман пайғамбари дигаре нахоҳад омад, балки ба хотири ҷалби таваҷҷӯҳи мардум, ки алоқа ба пайравӣ аз гузашта доранд, мегуфт: баъд аз ман ҳам пайғамбароне меоянд. Аммо Худованд ба ӯ дастур дод, то ба мардум эълон намояд, ки ӯ хотами пайғамбарон аст ва баъд аз ӯ пайғамбари дигаре нахоҳад омад. Муддати 1400 сол аз ин дастур мегузарад, ҳанӯз пайғамбаре наёмадааст, дар ҳоле ки қабл аз ҳазрати Муҳаммад (с) дар чунин муддате даҳҳо пайғамбар меомаданд ва мардумро ба сӯи Худо даъват мекарданд.

Пайравони дигар динҳоро мебинем, ки ба рисолати ҳазрати Муҳаммад (с) эътироф намекунанд ва тибқи ваъдаи дини худ ҳанӯз мунтазири омадани пайғамбаре ҳастанд, ки китоби динии эшон ба он башорат додааст, оё чаҳордаҳ қарн баъд аз Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам кофӣ нест, ки эшон аз интизор кашидан барои пайғамбари мавъуд даст бардоранд ва ба рисолати Муҳаммад (с) эътироф кунанд ва имон дошта бошанд, ки ӯ ҳамон касе ҳаст, ки мунтазири ӯянд ва сифоташ бо авсофи китобҳои муқаддас татбиқ дорад.

Бидуни шак, ҳукм ба наомадани пайғамбари дигаре баъд аз

Муҳаммад (с) ҳукме аст, ки аз
ҷониби Худо содир шудааст ва аз
мӯъҷизоти Қуръон аст ва далел бар
ин аст, ки Қуръон ваҳйи осмонӣ аст.
Чун танҳо Худованди мутаол аст, ки
аз оянда хабар медиҳад ва
наомадани пайғамбари дигареро
эълум медорад.

Ва саллаллоҳу ало саййидино
Муҳаммад ва олиҳи ва асҳобиҳи
аҷмаин.

Фасли ёздаҳум : ҚАДАРИ ИЛОҲӢ

1. Қадар дар Қуръон. 2. Ихтиёри
инсон. 3. Ҳидоят ва гумроҳӣ, иродаи
инсон дар зимни иродаи Худост. 5.
Аҷал ва рӯзии инсон маҳдуд аст. 6.
Фоида ва рӯҳи имон ба қадар.

Яке аз эродҳо ва таънҳое, ки душманон бар Ислом доранд, ин аст, ки мегӯянд имон ба қадар яке аз авомили муҳим дар заъфу нотавонии мусулмонҳо аст, ки боис шудааст аз лиҳози тамаддун ва илму санъат аз ғарбиҳо ақиб бимонанд, чаро ки қадар дар урф ва истилоҳи ғарбиҳо ба маънои аз кор андохтани тамоми истеъдодҳо ва кудрату шуури инсонӣ аст ва ҳар кас мӯътақид ба қадар бошад, очизу нотавон дар гӯшае ба интизори он чи дар олами ғайб барояш муқаддар аст, менишинад ва даст аз ҳар фаъолияти дурусте бармедорад. Аммо қадар дар Ислом ба ин маънӣ нест, балки маънои хосе дорад ва ба он таваҷҷӯҳ фармояд. Албатта, вақте

ки дар бораи имон аз Пайғамбар (с) суол шуд, Пайғамбар (с) эътиқод ба қадарро яке аз аркони имон ба ҳисоб овард. «Яке аз аркони имон ин аст, ки ба қадар, чи хайр ва чи шар бошад, имон дошта бошӣ, ки (ҳама) аз ҷониби Худо аст».

Қадари хайру шар ба ин маъно аст, ки тамоми корҳои ҷаҳон, неку бад, дорой назм ва қонуни ҳосе аст, ки аз ҷониби Худо барой онҳо вазъ шудааст ва ҳар чизе дорой шароит, хусусиятҳо ва андозае аст, ки бар асоси он таҳаққуқ меёбад, ки бо функциони ин хусусиятҳо шароит ва андозаи мушаххас аз байн меравад. Ҳамаи ин шароит ва қарор додани ин қавонин ва назму суннат ба хости

Худо аст ва ҳеч чизе бидуни ирода ва хости Худо ба вучуд наомада ва нахоҳад омад ва он чи дар олам мавҷуд аст, мувофиқи илми азалии ӯ аст.

Вақте ба Қуръон муроҷиат мекунем, мебинем, ки имон ба қадар дар охирин марҳалаи аркони имон қарор дорад ва монанди имон ба Худо ва ғариштагон ва китобҳои осмонӣ ва рӯзи охират аз аркони асосӣ маҳсуб намешавад, балки вақте аз он сухан мегӯяд, ба ин манзур аст, то эълон дорад, ки қадар ҳам монанди дигар низомҳо ва қонунҳои осмонӣ қонун ва назми Худост. Дар Қуръон имон ба қадар зикр нашудааст ва вучуби

имон ба қадар ба василаи ҳадис мебошад.

ҚАДАР ДАР ҚУРЪОН

Ҳар гоҳ ба маънои лафзи қадар, ки дар оятҳои зиёди Қуръон зикр шудааст, таваҷҷӯҳ кунем, бароямон равшан мешавад, ки лафзи «қадар» (ба фатҳа ё сукуни дол) ва лафзи тақдир ва миқдор ба маънои қарор додани чизе ба андоза ва миқёси махсус ва вазни муайян аст, ки баробари суннат ва қонуни маълум анҷом мегирад ва мефармояд:

(وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنُوهُ فِي الْأَرْضِ ۗ ۝ ١٨) [المؤمنون : ١٨]

«Обро аз осмон ба андозаи муайян нозил кардем ва дар замин ҷой додем» (Мӯъминун, 18).

Микдор ба маънои андозаи муайян аст ва мефармояд: «Бегумон, Худованд огоҳ аст ба ҳамлу боре, ки ҳар зани ҳомилае онро ҳамл мекунад ва медонад, ки раҳмҳо ба ҳангоми зоймон чӣ нуқсоне дар онҳо падида меояд ва ё ба ҳангоми ҳамл чӣ афзоише доранд ва ҳама чиз дар назди Худо ба андоза аст, яъне бар асоси қонун ва суннати ӯст» (Раъд, 8).

Ин оят эълон медорад, ки ҳар мавҷуде аз мавҷудоти илоҳӣ дорои суннат ва қонуни махсусе аст, монанди назму суннати Худо дар мавриди занони ҳомила ва нозо ва афзоишу нақсон дар фарзандон, ки ҳама тибқи назми илоҳӣ аст. Бар

инсон, ки \bar{u} ҳам чузъе аз аҷзои ин олам аст, ба монанди дигар мавҷудот назму суннати Аллоҳ ҳукмфармо аст ва мефармояд: «Магар Худованд инсонро аз чӣ чиз офаридааст? Аз нутфа \bar{u} ро ба вучуд овардааст ва \bar{u} ро тибқи низом ва суннати илоҳӣ ба мизону миқдори мушаххас ва дар мартабаи махсус аз вучуд қарор додааст» (Абаса, 18-19).

Боз мефармояд:

{وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ} [المزمل: ۲۰]

«Худованд шабу рӯзро тибқи суннати худ ба миқдор ва андозаи мушаххасе қарор медиҳад» (Музаммил, 20).

Ва дар бораи ин ки ҳама чиз бар асоси суннат мебошад ва ба мизони муайяне аст, **мефармояд:** «Худованд ҳама чизро офаридааст ва онҳоро тибқи суннат ва ба миқдори муайян қарор додааст» (Фурқон, 2).

Бо мулоҳизаи ин оятҳо барои мо маълум мешавад, ки ақида ба қадар дар Қуръон иборат аст аз ин ки бар ҳар инсон имондоре воҷиб аст, ки бидонад, ки ин ҷаҳон дорои қонун ва назму низоми муҳкам ва устуворе аст, ки ҳамаи корҳо ва масоили ҷаҳон аз он пайравӣ менамояд ва байни иллату маълул ва асбобу мусаббабот робитаи мустақим вучуд дорад ва беназмӣ ва ҳарачу марач ва nobасомонӣ дар халқу офариниши

Худо мавҷуд нест. Вақте инсони мӯъмин чунин ақидае дошта бошад, худро мулзам медонад, ки ба баҳсу баррасии низомҳои олам бипардозад ва низоми Худовандро дар бораи махлуқот бишиносад ва бар асоси робитаи мавҷуд дар байни иллату маълул ва асбобу мусаббабот ва тибқи суннати илоҳӣ амал кунад.

ИХТИЁРИ ИНСОН

Лозим аст баъд аз баҳсе, ки дар бораи қадар шуд, назари Қуръонро дар бораи ихтиёри инсон мавриди таваҷҷӯҳ қарор диҳем, то дараҷаи сустӣ ва беасос будани эрод ва иттиҳоми ғарбиҳо ба Ислом дар мавриди имон ба қадар бароямон равшан шавад. Ҳангоме ки

мушрикони куфру исёни худро ба иродаи Худо нисбат медиҳанд ва Худованд бо қотеият гуфтаҳои онҳоро рад менамояд, ба хубӣ барои мо маълум мегардад, ки қадар ба маъноии беихтиёрии инсон ва таслим шудани ӯ дар баробари сарнавишт нест, балки ин инсон аст, ки ба майли худ ба анҷоми корҳои бад ё писандида мепардозад.

«Мушрикони (барои маъзаратхоҳӣ аз куфр ва таҳрими хӯроқиҳои ҳалол) хоҳанд гуфт: (Ин аъмоли мо бар асоси машияти Худост), агар Худо мехост, мо ва падарони мо мушрик намешудем ва чизи ҳалолеро ҳаром намекардем. Қасоне, ки пеш аз онҳо будаанд, низ ҳамин гуна (ки ба ту

дурӯғ мегӯянд ва туро такзиб
 мекунад, ба пайғамбарони мо
 дурӯғ мегуфтанд ва онҳоро такзиб
 мекарданд, то саранҷом) азоби моро
 чашиданд ва кайфари аъмоли худро
 диданд.

Бигӯ: оё далели қотеъе (барои розӣ
 будани Худо аз ширки худ ва
 таҳрими ҳалол дар даст) доред, то
 онро ба мо нишон диҳед? Шумо
 фақат аз пиндорҳои беасос пайравӣ
 мекунад ва ҳуччату бурҳон надоред
 ва аз рӯйи зан (бадгумонӣ) гумон ва
 тахмин кор мекунад. Эй Пайғамбар,
 ба онҳо бигӯ, ки Худованд дорои
 далели равшану расо аст ва шумо
 далеле бар сидки гуфтори худ
 надоред, **ки мегӯед:** «Худо ба куфри

мо ва таҳрими чизҳои ҳалол аз тарафи мо розӣ аст. Оре, агар Худо мехост, ҳамаи шуморо (аз роҳи иҷбор ба сӯйи Ҳақ) ҳидоят менамуд, аммо ҳидояти иҷборӣ фоидае надорад ва ҳақиқатҷӯии ихтиёрӣ писандида ва сутуда аст)» (Анъом, 148-149).

Яъне, мушрикони мегӯянд: агар Худо мехост, моро аз ширк боз медошт, бинобар ин, ширки мо ба хости Худо аст ва мо муқассир нестем. Худованд ба ду далел ин иддаои онҳоро ботил менамояд: аввал ин ки Худованд мушрикони пешинро ба хоҳири куфру зулме, ки муртакиб шуда буданд, мавриди иқобу ғазаби худ қарор додааст. Агар куфри онҳо

ба хости Худо анчом мегирифт,
ҳаргиз ононро мавриди хашми худ
қарор намедод. Пас гуноҳи эшон ба
ихтиёри худашон будааст, на ба
хости Худо. Дувум, ин ки Худованд
ба онҳо мефармояд, ки ҳамчун
сухане, ки шумо иддао мекунад, аз
тарафи ҳеч як аз пайғамбарон ба
шумо иблоғ нашудааст ва агар рост
мегӯед, ки мо ба шумо гуфтаем
ширк биварзад, далелу бурҳонеро,
ки доред, нишон диҳед. **Сипас**
Худованд иддаои эшонро ба кулӣ
ботил мекунад ва мефармояд:
«Яъне, агар Худованд мехост ба
тариқи иҷбор ҳамаи шуморо бар
роҳи воҳиде қарор диҳад,
мусалламан, он роҳи воҳид роҳи
рост ва ҳидоят мебуд, вале

Худованд ҳеч касеро маҷбур накарда, ки ба роҳи муайяне ҳаракат кунад ва фиристодани пайғамбарон ба сӯйи мардум ва даъвати онҳо ба сӯйи Ҳақ ва парҳез аз гуноҳ ба маънои ин аст, ки башар худ дар интихоби масираш соҳибихтиёр аст ва агар маҷбур бошад баробари сарнавишт рафтор кунад, фиристодани пайғамбарон чӣ фоидае дорад? Балки ҳамон гуна, ки Қуръон мефармояд инсон озод аст, то дар байни ҳаққу ботил якеро интихоб намояд».

«Бегумон, мо инсонро ба роҳи рост раҳнамоӣ кардем ва ҳаққу ботилро ба ӯ нишон додем, аммо ӯ ба ихтиёри худ ё дар муқобили ин

неъматни бузурги ҳидоят
сипосгузору мамнуни (Худо) аст ва
ё қадри неъматро намедонад ва
куфрони неъмат мекунад ва носипос
аст ва роҳи ботилро интихоб
мекунад» (Инсон, 3).

Ва мефармояд:

[وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴿٢٩﴾ [الكهف: ٢٩]

«Бигӯ, ҳақ аз они Худост (ва он чи
Худованд ба он дастур медиҳад, ҳақ
аст). Пас ҳар кас мехоҳад, имон
биёварад ва ҳар кас, ки мехоҳад,
кофир шавад» (Каҳф:29).

Пас хосту машияти Худо барои
ҳидоят ва интихоби роҳи рост аз
тарафи мардум ба василаи
фиристондани пайғамбарон ба

манзури ҳидоят ва раҳнамоии инсонҳо ва огоҳ сохтани онҳо бар ҳақу ботил ошкору мутаҷалли мегардад ва хосту иродаи инсон ҳам бо интихоби роҳи ҳақ ё ботил намоён мешавад. Бинобар ин, маълум мегардад, ки Худованд куфрро намехоҳад ва инсон маҳкуми қадару сарнавишт нест ва дорои иродаю ихтиёр аст. Қуръони карим дар аксари оятҳои худ ихтиёрро барои инсон собит менамояд ва ўро дар муқобили қоре, ки анҷом медиҳад, **масъул медонад ва мефармояд**: «Фасоде, ки дар назми иҷтимоӣ ба вуҷуд меояд ва мардум аз он шиква мекунанд ва тамоми шарру бадбахтиҳое, ки дар зиндагии рӯзмарра ба вуфур дида

мешаваду мардум аз он ранҷ мебаранд, ҳама дар асари шароит ва асбобе аст, ки мардум худи онҳоро ба вучуд овардаанд». **Ва мефармояд:** «Табоҳӣ ва харобӣ дар дарёю хушкӣ ба сабаби корҳое падидор гаштааст, ки мардум анҷом медоданд, ба ин васила Худо сазои баъзе аз корҳоеро, ки мардум анҷом медиҳанд, ба эшон мечашонад, то ин ки (онҳо бедор шаванд ва аз дасту по задан ба гуноҳ) баргарданд» (Рум, 41).

Боз Худованд мефармояд: «Ҳар бало ва мусибате, ки ба шумо мерасад, ба сабаби корҳое аст, ки анҷом додаед ва он натиҷаи аъмоли шумо аст ва Худованд аз бисёр

корҳои нописанди шумо сарфи назар мекунад ва шуморо ба он мучозот намекунад» (Шӯро, 30).

Ва мефармояд: «Ҳар кас, ки кори некеро анҷом диҳад, ба нафъи худӣ ӯ аст ва ҳар касе, ки кори бадеро анҷом диҳад, ба зиёни худӣ ӯ аст (дар охират бар асоси амали инсон бо ӯ рафтор мешавад) Ба ҳеч вачҳ Парвардигори шумо нисбат ба бандагонаш бедоду золим нест» (Фуссилат, 64).

Қуръон инсонро даъват мекунад, ки қавонин ва суннату низоми оламро бишиносад, то инқилоботи ислоҳӣ ба вучуд биёварад ва дар ҷомеа бо тараққӣ ва пашрафт ба сӯйи зиндагии беҳтар қадам бардорад ва

мефармояд: «Бегумон, Худованд саодату хушбахтӣ ё зиллату бадбахтие, ки бар мардум аст, аз байн намебарад, то он ки мардум муқаддамоту шароите, ки худ барои хушбахтӣ ё бадбахтӣ ба вучуд овардаанд, аз байн баранд» (Раъд, 11).

Он чи ки баён шуд, оятҳое ҳастанд, ки Қуръон дар бораи ихтиёр ва иродаи инсон бо сароҳат зикр мекунад ва ихтиёру амали инсонро омилу маншаи савобу иқоби ӯ ба ҳисоб меоварад ва ин оятҳо ба куллӣ муғоир бо гуфтаи душманони Ислом аст, **ки мегӯянд:** Ислом дини танбалӣ ва заъфу нотавонӣ аст ва

моней пешрафти мусулмонҳо дар зиндагии дунёӣ аст.

ҲИДОЯТ ВА ГУМРОҲӢ

Худованд мефармояд: «Оё касе, ки (бар асари иртиқоби гуноҳон ва исрор дар зулму ғасод, рӯҳи имону ташхис барои ҳамеша дар ӯ мурдааст ва вучудаш якпорча вучуди ҷаҳаннамӣ шудааст ва барои ҳамин) фармони азоб дар ҳаққи ӯ қатъӣ ва муҳаққак гаштааст (оё ту метавонӣ ӯро дар азоб бираҳонӣ?) Оё ту метавонӣ касеро наҷот диҳӣ, ки дар оташи дӯзах қарор гирифтааст» (Зумар, 19).

Ва боз Худованд мефармояд:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ﴾ [القصص: ٥٦]

«Эй (Пайғамбар), ту наметавонӣ касеро, ки бихоҳӣ, ҳидоят диҳӣ, вале ин танҳо Худо аст, ки ҳар киро бихоҳад, ҳидоят ато менамояд» (Қасас, 56).

Бо тавачҷӯҳ ба оятҳои фавқ ва оятҳои дигар мебинем, ки Ислом мегӯяд, ки ҳидоят ва гумроҳӣ дар дасти Худо аст, баъзе аз ин амр сӯиистифода карда ва онро далел бар ин донистаанд, ки инсон маҷбур аст ва дар анҷоми интихоби кор ихтиёре надорад, вале бояд гуфт ин истинбот ва истидлол дуруст нест, чаро ки ҳидоят ва гумроҳие, ки ба Худо нисбат дода мешавад ва дар ихтиёри ӯ аст, **Қуръон сабаби онҳоро истехқоқу шоистагии**

бандагон муаррифӣ мекунад ва мефармояд: «Худованд ҳидоят намедиҳад қавмеро, ки золим бошад» (Моида, 51).

Ин оят мегӯяд сабаби адами ҳидоят ва гумроҳии онҳо аз ҷониби Худо зулму ғасод аст, ки анҷом додаанд ва истехқоқи ҳидоятро аз худ салб кардаанд. Ҳамон гуна, **ки мефармояд:** «Худованд дурӯғгӯи куфрпешаро ҳидоят намекунад». (Зумар, 3).

Ва мефармояд: «Онҳо чун аз ҳақ мунҳариф шуданд, Худованд дилҳояшонро аз пазириши ҳақ ва ҳақиқат ва гароиш ба роҳи рост қач ва мунҳариф кард ва инҳирофи

зоҳирии онҳоро ба инҳирофи
ботинии эшон сироят дод» (Саф, 5).

Ва мефармояд: «Ин гуна Худованд
бар ҳар диле, ки худ бузургбин ва
зӯргӯ бошад, мӯҳр мениҳад ва
ташхисро аз он мегирад» (Ғофир,
35).

Ва мефармояд: «Худованд чуз
каҷравон ва мунҳарифонро ба он
гумроҳ ва ҳайрон намегардонад»
(Бақара, 26).

Ва мефармояд: «Худованд
золимонро гумроҳ менамояд»
(Иброҳим, 27).

Касоне, ки дорои чунин сифоти
мазмум ва нописанде бошанд,

истехқоқи ҳидояти илоҳиро надоранд. Аз ин ҷиҳат, ба воситаи инҳирофу зулм ва такаббуре, ки доранд, Худованд онҳоро гумроҳ ва мунҳариф месозад.

Аммо дар мавриди касоне, ки дорои сифоти писандида ҳастанд ва шоистагию лаёқати ҳидояти илоҳиро касб мекунанд, **мефармояд:** «Ҳар касе, ки ба Худо имон дошта бошад, Худованд дили ӯро (ба суботу оромиш ва таслиму хушнудӣ ба амри Худо мерасонад ва) раҳнамуд мегардонад» (Тағобун, 11).

Ва мефармояд: «Эй Муҳаммад (с), **бигӯ:** Худованд ҳар касеро, ки бихоҳад, гумроҳ мекунад ва ҳар

касоро, ки пушаймон аз гуноҳ мегардад ва ба сӯйи Худо бозгашт менамояд, ҳидоят медиҳад» (Раъд, 27).

Ва мефармояд: «Худованд ба василаи Қуръон касоноро ба роҳҳои амну рост ҳидоят мекунад, ки ҷӯёи хушнудии ӯ бошад» (Моида, 16).

Пас, ҳидояти илоҳӣ ҳам хоси касоне аст, ки дорои имон, рафтори некӯ ва эҳсоси бандагӣ ва таслиму шармандагӣ дар пешгоҳи Худованд мебошанд. Ва ҳидоят гуамроҳӣ аз ҷониби Худо бар асоси суннату асбоб ва иллатҳои онҳо аст ва ҷабре дар байн нест.

ИРОДАИ ИНСОН ҲАМРОҲ БО ИРОДАИ ХУДОСТ

Ислом ихтиёр ва иродаи анчоми корро барои инсон собит менамояд, вале иродаю ихтиёри ӯ дар анчоми кор вақте муассир аст, ки ҳамроҳ бо иродаю хости Худо бошад, вагарна инсон наметавонад коре анҷом диҳад, ки мухолифи хости Худо бошад.

Ва мефармояд: «Ин Қуръон чуз панду андарз барои ҷаҳониён нест ва барои касоне аз шумо аст, ки бихоҳанд роҳи ростро дар пеш гиранд ва ҳол он, ки наметавонед чизеро бихоҳед ба чуз чизҳое, ки хости Худост» (Таквир, 27-29).

Мурод ин аст, ки фармонравоии мутлақ аз онӣ Худо аст ва рафтору кирдори банда вақте аз қувва ба феъл дармеояд, ки хости ӯ бо хости Худо ҳамнаво ва ҳамроҳ бошад ва аъмоли инсон фақат мутаваққиф бар хосту иродаи худи ӯ нест, балки замоне хости ӯ маншаи амал воқеъ мегардад, **ки ҳамгом бо хости Худо бошад ва Худованд мефармояд:** «Барои касе аз шумо, ки истиқомат бихоҳад».

Вале баъд аз он мефармояд, хости онҳо иллоти асосӣ нест ва бояд бо хости Худо ҳамроҳ бошад. «**Ва шумо намехоҳед, магар пас аз он ки Худо бихоҳад**».

Албатта, оятҳои дигаре ба ҳамин маъно дар Қуръон зикр шудааст, монанди:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٦٨﴾
[القصص: ٦٨]

«Парвардигори ту ҳар чиро бихоҳад, меофаринад ва ҳар касеро ва ҳар кореро бихоҳад, бармегузинад ва мардумон пас аз судури фармони Худо дар бораи чизе ва касе ҳаққи интиҳоб надоранд» (Қасас, 68).

Яъне, башар заифу очиз ва ноогоҳ аст ва наметавонад дар баробари қудрат ва илми Худо изҳори назар кунад ва ҳаққи интиҳоб дошта бошад. «Бигӯ, ҳаргиз чизе (аз хайру шар) ба мо намерасад, магар чизе,

ки Худо муқаддар карда бошад»
(Тавба, 51).

Яъне, қодирӣ мутлақ Худо аст ва бидуни хости ӯ чизе воқеъ намешавад ва касе ҳақ надорад худро мустақил ва фаъоли мояшо бидонад, балки бояд ҳамеша дар ҷиҳати хости Худо ҳаракат намояд ва саъй кунад ӯро розӣ кунад. «Агар Худованд зиёнеро ба ту бирасонад, ҳеч кас ҷуз ӯ наметавонад онро бартараф созад ва агар чизеро ба ту бирасонад (касе наметавонад пеши онро бигирад, чаро ки) ӯ ба ҳар чизе тавоно аст» (Анъом, 17).

Ин оятҳо нишон медиҳанд, ки башар вақте метавонад кореро анҷом диҳад, ки муҳолиф бо хости

Худо набошад ва чун заифу нотавон
ва чоҳил аст, наметавонад хилофи
хостаи Худованди доною тавоно
коре анҷом диҳад.

Дар ҳақиқат, ин оятҳо як ҳақиқати
илмиро баён медоранд, ки аксари
фалсафа ва донишмандони ғарбӣ ба
он эътиқод доранд ва аз он ба номи
ҷабри илмӣ ном мебаранд. Ин ҷабри
илмӣ нишон медиҳад, ки Худованди
мутаол тамоми динеро бар асоси
назму суннат ва шароити махсус ба
вучуд овардааст ва дар байни асбобу
мусаббабот робитаи мустақиму
устуворе қарор додааст ва ҳар гоҳ
авомил ва асбоб ба вучуд омаданд,
маълулу мусаббаб низ таҳаққуқ
меёбанд ва хосту иродаи инсон бар

асоси суннат ва низоми илоҳӣ танҳо дар маҳдудае аст, ки аз ҷониби Худованд таъйин шудааст. Иродаи инсон барои анҷоми коре лозим аст, вале кофӣ нест ва барои расидан ба матлуб хосту иродаи илоҳӣ аст, ки таъйинкунанда мебошад, чаро ки агар Худованд бихоҳад равобити мавҷуд байни асбоб ва мусаббаботро аз байн мебарад, масалан, оташ Иброҳимро намесӯзонад ва Исо бидуни падар ба дунё намеояд. Бинобар ин, лозим аст инсон худро бишиносад ва аз ғуруру худхоҳӣ дурӣ кунад. Танҳо ба қудрати худ такя надошта бошад, балки зимни бакоргирии ҳама асбобу мусаббабот ва ҳаракат дар масири суннати Худо ҳамеша

мутаваҷҷеҳи қудрат ва азамати
Парвардигори худ бошад ва талош
намояд, то тамоми ҳаракаташ дар
ҷиҳати ризо ва хости ӯ бошад.

АҶАЛ ВА РЎЗИИ ИНСОН МАҲДУД АСТ

Дар бораи аҷал Қуръон мефармояд:

(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَدَّعَاتِكُمْ وَإِجْتِمَاعَ عُقُوبِكُمْ لِيَوْمٍ تَجْمَعُونَ) [ال عمران: ١٤٥]

«Ҳеҷ касеро намесазад, ки бимирад,
магар ба фармони Худо ва Худованд
вақти онро дақиқан ва дар муддати
мушаххасу маҳдуде сабт кардааст»
(Оли Имрон, 145).

«Ҳар ҷо, ки бошад, марг шуморо
дармеёбад, ҳарчанд дар бурҷҳои

муҳкаму устуворе ҷойгир бошад»
(Нисо, 78).

«Ҳеч шахси пире умри дарозе ба ӯ
дода намешавад ва ҳеч кас аз умраш
коста намешавад, магар ин ки дар
китоби «Лавҳу-л-маҳфуз» сабт ва
забт аст» (Фотир, 11).

Ба ҳақиқат, ин оятҳо ба беҳтарин
ваҷҳ воқеъияти зиндагӣ ва ҳаётро
таҷассум менамоянд. Мо ҳар рӯз бо
чашми худ мебинем инсонҳое, ки ба
интизори марг нестанд, чӣ гуна ба
коми марг мераванд ва роҳи гурезе
надоранд. Маргҳои ногаҳонии
одамонро мебинем, ки қаблан
эҳсоси нороҳатӣ накардаанд, ҳатто
иддае аз пизишкон мӯътақиданд, ки
вақте инсон ба дунё меояд, чизе ба

ҳамроҳ дорад, ки модда ва вируси
поёни ҳаёту зиндагии ӯ аст, яъне ҳар
таваллуде марге ба ҳамроҳ дорад.
Вақте ҳаёту зиндагӣ маҳдуд бошад,
мусалламан, рӯзӣ ва ризқ низ
маҳдуд аст. **Қуръон мефармояд:**
«Худованд ба ҳар касе, ки бихоҳад,
беҳисоб ва бешумор рӯзӣ
мерасонад» (Оли Имрон, 37).

Ин буд масоиле, ки Қуръон роҷеъ ба
қадар, ихтиёр, ризқ ва аҷал баён
доштааст, аммо касоне, ки мехоҳанд
ба баҳсу баррасии масоили дигаре аз
қабилӣ эҷоди тавофуқ дар байни
ихтотай илму иродаи Худо, ки амре
аст муҳаққақ ва амали ихтиёрии
инсон, ки амре аст бадеҳӣ
бипардозанд, ин кор ба маънои

чустучӯи сирри қадар аст, ки инсон аз баҳсу таҳқиқ дар мавриди он манъ шудааст ва пардохтан ба мавзӯе аст, ки аз доираи амали ақл хориҷ аст.

ФОИДА ВА РҶҶИ ИМОН БА ҚАДАР

Имон ба қадар инсонро ба саъю талош водор менамояд, **чун нафъи худро дар талошу кӯшиш мебинад ва бо худ мегӯяд:** агар ин бор муваффақ нашудам, бори дигар муваффақ хоҳам шуд. Ва ҳамеша интизор дорад, ки барои ӯ хайре муқаддар шуда бошад ва танҳо омил барои расидан ба ин хайрро талошу кӯшиши худ медонад. Аз ин рӯ,

инсонии мӯътақид ба қадар ҳамеша
фаъолу пурталлош аст.

Яке дигар аз фалсафаҳои муҳиме, ки
Худованд инсонро ба имон ба қадар
даъват карда, ин аст, ки ҳангоми
дучор шудан ба бало ва гирифторию
нороҳатӣ худро бо он таскин
бахшад ва сабуру бурдбор бошад.
Замоне, ки инсон бо саъйу талош ва
хастагии фаровон ва умед ва
интизории зиёд ба дунболи чизе
медавад, вале бо яъсу навмедӣ рӯ ба
рӯ мешавад, дар чунин мавқеияти
хатарноке имон ба қадар ба фарёдаш
мерасад ва ўро дилдорӣ медиҳад ва
таваккулу эътимод ба қудрати
Худоро ба ёдаш меоварад. ўро ба
сабру бурдборӣ ва чораандешию

дастёбӣ ба роҳи ҳалҳое дуруст
ташвиқ мекунад.

Ҳамон гуна, ки ба ҳангоми тавфиқу
пирӯзӣ аз худхоҳӣ ва ғуруру
такаббури инсон ҷилавгири
менамояд ва ин пирӯзиро ҷузъи
неъматҳои илоҳӣ ва қадари
худовандӣ ба ҳисоб меоварад ва
инсонро дар чунин ҳоле ба тавозӯ
ва фурӯтанӣ ва сипосгузори
Парвардигор вомедорад. **Қуръон ба
ин ҳақиқат ишора мекунад ва
мефармояд:**

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلُ أَنْ نُنزِّلَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ ٢٢ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
[الحديد: ٢٢، ٢٣]

«Ҳеч рӯйдоде дар замин ба вуқӯъ
намепаивандад ё ба шумо даст

намедиҳад, магар ин ки пеш аз офариниши замин ва худӣ шумо дар китоби бузург ва муҳиме (ба номи Лавҳул-маҳфуз сабту забт) будааст ва ин кор барои Худо содаю осон аст. Ин ба он хотир аст, ки шумо на барои аз даст додани чизе ғам бихӯред, ки чаро аз дастатон бадар рафтааст? Ва на бисёр шодмону мағрур бишавед бар он чи Худованд ба дастатон расонидааст» (Ҳадид, 22-23).

Худованд мефармояд: Тамоми руҳдодҳои замин ва он чи марбут ба нафси инсон аст, қабл аз офариниши замин дар Лавҳул-маҳфуз сабт кардааст ва худ ба он олим аст ва бинобар ин аз инсон мехоҳад ба

ҳангоми нороҳатӣ собиту устувор бошад ва ғаму нороҳатӣ ӯро аз пой дарнаоварад, чун ин муқаддире аст ҳатмиюлвуқӯъ ва дар ихтиёри инсон намебошад. Ва агар хайру неъмате ба ӯ расид, бояд бидонад, ки ин неъмат дар асари ҳушёрӣ ва зиракии ӯ нест ва набояд мағрур шавад, зеро муқаддари илоҳӣ аст ва касе қодир ба пешгирии он нест. Аз тарафи дигар имон ба қадар боиси пайдоиши сифот ва фазоили ҳамида дар даруни инсон мегардад; шуҷоату мардонагӣ ва баҳшишу саховатро ба армуғон меоварад, шахси мӯътақид ба қадар тарсе ба дил надорад ва дар роҳи Худо аз ҳеч фидокорию мардонагӣ дарег намеварзад, зеро имон дорад, ки

Худо розиқ ва зомини рӯзии ӯ аст ва онро муайян намудааст. Барои ҳамин, аз ҷуду бахшиш ва кӯмак ба фақирону ниёзмандон кӯтоҳӣ намекунад.

Китоби «**Рӯҳи ислом**» асосҳои дини мубини исломро дар партави Қуръону ҳадис ва пажӯҳишҳои илмӣ нав баён намуда, каломи илоҳӣ будани Қуръони карим ва ҳаққонияти паёмбарии ҳазрати Муҳаммад (с)-ро бо далоили илмӣ бозгӯ менамояд.

[\[1\]](#) - Саҳеҳи Муслим

[2] - Доиратулмаорифи Фариди Ваҷдӣ. (Ба нақл аз китоби «Тазкира дар бораи вучуди бурҳон бар ҳастии холиқ», таълифи Бушет).

[3] - Ба нақл аз баҳсҳое дар «Фалсафаи исломӣ ва тамаддуни Фаронса».

[4] - Китоби «Ал-Шамс» таълифи доктор Чому.

[5] - Ал-Олам ва Эйнштейн. Таълифи Ленкулен Борнет, тарҷумаи Осафи Баркукӣ. - С. 116.

[6] - Узви ҳайати илмияи улуми табиии Амрико аст.

[7] - «Ҳамроҳи Худо дар осмон». Таълифи доктор Аҳмад Закӣ.

[8] - Ба нақл аз китоби «Инсон ба танҳой бархоста наметавонад». – С.186

[9] - Маъхази собик.

[10] - Аз китоби «Илм ҳанӯз хазида меравад». Таълифи Чеймс Сутукули. Тарҷумаи доктор Муҳаммад Шамот.

[11] - Устоди донишгоҳи Франкфурти Олмон ва узви Академияи илмии Бондёно. Нақл аз китоби «Аллоҳ дар асри илм зухур менамояд». – С. 72.

[12] - Аз китоби «Инсон ба танҳой ба по намеистад». - С. 137.

[13] - Доиртаулмаорифи Фариди Ваҷдӣ, моддаи «Илоҳ».

[14] - Нақл аз китоби «Инсон ба танҳой ба по намеистад». –С. 146.

[15] - Пайдоиши дин. Таълифи устод Алии Сомии Нишор, сах.181.

[16] - [16] Китоби «Инсон ба танҳой ба по намеистад». – С. 290.

[17] - Китоби «Худо дар асри илм зуҳур менамояд». - С. 152.

[18] - Устоди зистшиносии донишгоҳи Бойлур,

муовини Академияи улум дар
Флорида.

[19] - Аз китоби «Худо дар асри илм
зуҳур менамояд». - С. 23.

[20] - Китоби «Олам ва Эйнштейн».

[21] - Устоди улуми табиии
Донишгоҳи Мишигон.

[22] - Аз китоби «Аллоҳ дар асри
илм зуҳур менамояд». – С. 56.

[23] - Арабӣ. – С.122-123

[24] - Раиси собиқ Академияи улуми
Ню-Йорк.

[25] - Аз китоби «Инсон ба танҳой
ба по намеистад». – С . 94.

[26] - Устои зистшносӣ ва раиси қисмате аз Донишгоҳи Сан-Франсиско.

[27] - Инсонҳои ибтидоӣ мӯътақид буданд, ки дар байни инсон ва ё як ё чанд ҳайвон ва ё як навъ гиёҳ ва ё дарахт иртиботи маънавӣ вучуд дорад. Ба ҳамин иллат ин ҳайвон ё ҳайвоноти махсусро муқаддас медонистанд ва аз шикору забҳ ва азияти он худдорӣ менамуданд, ё аз буридан ва сӯзонидани он навъ гиёҳ ё дарахт худдорӣ мекарданд ва онро муқаддас медонистанд ва парастииш мекарданд. Дар истилоҳ ин ҳайвон ё дарахти муқаддасро «**ТОТЕМ**» мегӯянд.

[28] - Аз китоби «Аш-шамс»,
таълифи доктор Чорч Чому.

[29] - Рисолату-т-тавҳид. – С. 10-14.

[30] - Худо дар асри илм зухур
менамояд. – С.19

[31] - «Таъриху-л-араб». Ҷ. 1. – С.
177.

[32] - Аз китоби «Ба сўйи онҳое, ки
ба рўҳҳои муъаттал умед
мебанданд». Таҷрумаи
Муҳаммадфариди Ваҷдӣ.

[33] - Ин суҳнонро доктор Хюго дар
суханронии худ дар конференси
ҳуқуқӣ 15 октябри 1850 дар Порис
эрод намуд ва доктор Вати онро дар
китоби худ «Оё куфр мумкин аст?»

оварда ва Муҳаммадфариди Вачдӣ
онро тарҷума кардааст.

[34] - Аз «Файзу-л-хотир»,
таълифи Аҳмад Амин Фазл.

[35] - Ба Инчили «Аҳди кадим»,
гуфтаи Ашъиё дар рӯзи ризвон.
Асҳоҳи 25 сафари 25. Ва «Аҳди
чадид» гуфтаи Юҳаноилоҳӣ, Асҳоҳи
4 дар бораи рӯъёяш мурочиат кунед.